

**ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА
ИҚТИСОДИ ТОҶИКИСТОН
КАФЕДРАИ АНДОЗ ВА АНДОЗБАНД**

АНДОЗБАНДИИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ

**ДУШАНБЕ
ИРФОН
2019**

ББК-Я 73 67,99 (2)2(тоПик)
УДК-351. 72(07 5.8)
И- 69

Бо қарори Шӯрои илмӣ-методи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон таҳти №11/5.8 аз 24.06.2019с. ба нашр тавсия карда шудааст.

Муқарризон:

Маъруфзода Б.М., сардори Сарраёсати сиёсати андозии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Салимова М.М., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи андоз ва андозбандӣ-и Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Дар зери таҳрири умумии мудири кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон д.и.и., профессор, **Низомов С. Ф**

И-Исломов Т.С., Ҷурахонзода Б., Муқимов Қ.М.,

Шукуров С.М., Саидов А.С.

Андозбандии шахсони ҶуҶуҶу. Вазоити таълимӣ.- Душанбе “Ирфон”, 2019.-163 с.

Вазоити таълимии мазкур дар заминаи муқаррароти Кодекси нави андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф ёфта, ҳадафаш соддаву оммафаҳм гардонидани талаботи қонунгузори андоз барои шаҳрвандон мебошад.

Вазоити таълимӣ барои донишҷӯёну магистрантони ихтисосҳои иқтисоду молия, омӯзгорон, аспирантон, соҳибкорон ва мутахассисони соҳаи молия тавсия мешавад.

ISBN

© Исломов Т.С.

ПЕШГУФТОР

Содда ва оммафаҳм гардонидани муқаррароти амалкунандаи қонунгузории андози миллӣ натавонанд риояи онро аз ҷониби шахрвандон ва андозсупорандагон осон ва қулай мегардонад, балки барои онҳо ҷиҳати дуруст ва тезтар азхуд намудани моҳияти қонунгузории андоз дар амал басо муфид мебошад.

Яке аз масъалаҳои муҳими рушди иқтисодии миллӣ ин равангу ривоҷи фаъолияти соҳибкории хурд ва миёна мебошад. Дар ин росто омилҳои муҳими ба пешравии соҳибкорӣ дар кишвар мусоидаткунанда содда ва оммафаҳм будани низомии андозбандии миллӣ ба ҳисоб меравад.

Аз ин хотир, муаллиф тасмим гирифтааст, ки дар заминаи муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 01.01.2013 сол мавриди амал қарор дорад, тартиби ҳисоб ва пардохти андозҳоро ба хонандагон пешниҳод намояд. Ҳамзамон, дар вазоити таълимии пешниҳодшуда масоили баҳсноки андозбандии шаклҳои гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ ба тафсил шарҳ дода шуда, мурағибон дар нашрҳои минбаъда давом додани ин корро ба нақша гирифтаанд.

Вазоити таълимии мазкур шомилӣ мисолу масъалаҳои гуногун барои рӯшан кардани донишҳои назариявии андӯхтаи хонандагон оид ба андозбандии шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣро дар бар мегирад. Ҳадафи китоби мазкур ёрии амалӣ дар ҳисоби дурусти

масъалаҳои вобаста ба андозбандӣ аз даромад ва молу мулки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад.

Васоити таълимии «Андозбандии шахсони ҶуҶу», барои донишҷӯёну магистрантони ихтисосҳои иқтисоду молия, омӯзгорон, аспирантон, соҳибкорон ва мутахассисони соҳаи молия тавсия мешавад.

Васоити таълимии мазкур аз пешгуфтор ва 4 боб иборат мебошад.

Хонандаи азиз! Шумо метавонед тавсия ва эродҳои худро вобаста ба китоби мазкур ба суроғаи электронии tohir-1998@mail.ru, ирсол намоед.

Дар таҳияи нашрҳои минбаъда ҳатман онҳоро ба назар хоҳем гирифт.

Боби 1.

СИТОНИДАНИ АНДОЗҲО ДАР МАНБАИ ПАРДОХТ

Мисоли 1.

Ба Саидов А. аз ҷои кори асосӣ музди меҳнат ҳисоб карда шуд: - санаи 28 моҳи январ 1200 сомонӣ; - санаи 28 моҳи феврал 1300 сомонӣ. Ҳамзамон, санаи 15 моҳи январ тӯхфа, ба маблағи 10000 сомонӣ ва санаи 10 моҳи феврал, хароҷоти сафари хизматӣ 1500 сомонӣ, аз он ҷумла: хароҷоти сафари хизматӣ зиёда аз меъёри муайянкардаи ҳукумати ҷумҳурӣ 500 сомонӣ ҳисоб (барои пардохт) карда шуд.

Талабот:

Уҳдадории агенти андозро аз музди меҳнати ҳисоб карда, муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи зерфасли 1, фасли 8, моддаи 125 ва боби 33 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КА ҚТ), аз музди меҳнати ҳисобкарда ба коргар андозсупоранда (корфармо-агенти андоз) ўҳдадор мебошад, ки маблағи андоз аз даромад ва маблағи андози иҷтимоиро дар манбаи пардохт ситонад. Мутобиқи зербанди а, банди 3, моддаи 104 КА ҚТ, маблағи тӯхфа то 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол андозбандӣ карда намешавад. Мутобиқи банди 6, моддаи 104 КА ҚТ, хароҷоти сафари хизматӣ аз рӯи меъёри муайянкардаи Ҳукумати ҷумҳурӣ андозбандӣ карда намешавад. Бинобар ин, маблағи хароҷоти сафари хизматӣ зиёда аз

меъёри муайянкардаи Ҳукумати ҷумҳурӣ андозбандӣ карда мешавад.

Маблағи андозҳо аз музди меҳнат ҳисоб карда шуда, тибқи мӯҳлатҳои муайянкардаи сарҳати 1, қисми 3, моддаи 125 КАҶТ, ба буҷет пардохт мешаванд.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо аз даромади корманд дар моҳи январ.

Дар асоси талаботи моддаи 125 КА ҶТ ва моддаи 602 КҲМ ҶТ агенти андоз уҳдадор аст, ки аз ҳар маблағи пардохтшуда ба корманди худ, дар манбаи пардохт андозҳоро ситонад. Азбаски, дар навбати аввал тӯҳфа ба корманд тақдим карда шуда буд, онро ҷиҳати андозбандӣ қарор медиҳанд.

Дар навбати аввал, бо сабаби он, ки ҳар як шахс тибқи банди 6, моддаи 102 КА ҶТ, ҳуқуқи тарҳ кардани маблағи андози иҷтимоиро дорад, онро ҳисоб менамоем:

Маблағи андози иҷтимоӣ аз тӯҳфаи тақдим карда дар моҳи январ = 4500 сомонӣ × 1% = 45 сомонӣ.

Дар навбати дуюм, аз меъёри андоз аз даромад дар қисми якуми моддаи 103 КА ҶТ пешбинишуда истифодабурда, маблағи онро ҳисоб менамоем:

Маблағи андоз аз даромад аз тӯҳфаи тақдим карда дар моҳи январ = (140 сомонӣ - 55 сомонӣ) × 8% + (4500 сомонӣ - 45 сомонӣ - 140 сомонӣ) × 13% = 6,8 сомонӣ + 560,95 сомонӣ = 567,75 сомонӣ.

Маблаги андози иҷтимоӣ аз музди меҳнати дар моҳи январ ҳисобшуда = 1200 сомонӣ × 1% = 12 сомонӣ.

Дар навбати дуҷум, аз меъёри андоз аз даромад дар қисми якуми моддаи 103 КА ҚТ пешбинишуда, истифодабурда, маблағи онро ҳисоб менамоем:

Ҳангоми ҳисоби маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнати ҳисобшуда, бо сабаби он, ки тарҳи шахси барои мақсадҳои андозбандии тухфа татбиқ карда шуда буд, маблағи музди меҳнат ҳамчун маблағи зиёда аз 140 сомон, бо меъёри 13% андозбандӣ карда мешавад.

Маблаги андоз аз даромад аз музди меҳнати дар моҳи январ ҳисобшуда = (1200 сомонӣ – 12 сомонӣ) × 13% = 154,44 сомонӣ.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо аз даромади корманд дар моҳи феврал.

Бо тартиби дар моҳи январ пешбинишуда, даромади шахси воқеӣ дар моҳи феврал андозбандӣ карда мешавад.

Маблаги андози иҷтимоӣ аз маблағи сафари хизмати зиёда аз меъёри муайян карда дар моҳи феврал = 500 сомонӣ × 1% = 5 сомонӣ.

Дар навбати дуҷум, аз меъёри андоз аз даромад дар қисми якуми моддаи 103 КА ҚТ пешбинишуда истифодабурда, маблағи онро ҳисоб менамоем:

Маблаги андоз аз даромад маблағи сафари хизмати зиёда аз меъёри муайян карда дар моҳи феврал = (140 сомонӣ - 55 сомонӣ) × 8% + (500

сомонӣ – 5 сомонӣ - 140 сомонӣ) \times 13% = 6,8 сомонӣ + 46,15 сомонӣ = 52,95 сомонӣ.

Маблағи андози иҷтимоӣ аз музди меҳнати дар моҳи феврал ҳисобшуда = 1300 сомонӣ \times 1% = 13 сомонӣ.

Дар навбати дуҷум, аз меъёри андоз аз даромад истифодабурда, маблағи онро ҳисоб менамоем: Ҳангоми ҳисоби маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнати ҳисобшуда, бо сабаби он, ки тарҳи шахси барои мақсадҳои андозбандии тухфа татбиқ карда шуда буд, маблағи музди меҳнат ҳамчун маблағи зиёда аз 140 сомон, бо меъёри 13% андозбандӣ карда мешавад.

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнати дар моҳи январ ҳисобшуда = (1300 сомонӣ – 13 сомонӣ) \times 13% = 167,31 сомонӣ.

Инчунин, корфармо - агенти андоз дар асоси сарҳати якуми қисми якуми моддаи 212 ва қисми якуми моддаи 216 КА ҚТ оид ба музди меҳнати ба коргарон ҳисобшуда, супорандаи андози иҷтимоӣ эътироф шуда, уҳдадор аст, ки тибқи меъёри 25% онро ҳисоб намуда ба буҷет пардохт кунад.

Ҳисоби маблағҳои андози иҷтимоӣ дар моҳи январ.

Маблағи андози иҷтимоӣ (25%) аз музди меҳнати дар моҳи январи ба коргар ҳисобшуда = (1200 сомонӣ + 4500 сомонӣ) \times 25% = 1425 сомонӣ.

Маблағи андози иҷтимоӣ (25%) аз музди меҳнати дар моҳи феввали ба коргар ҳисобшуда = (1300 сомонӣ + 500 сомонӣ) \times 25% = 450 сомонӣ.

Ҳамзамон, тибқи банди 4, моддаи 164 КА ҚТ, агар корфармо супорандаи ААИ бошад, ӯҳдадор аст, ки аз тӯҳфаи додашуда ААИ пардохт намояд (ниг.ба мисоли 35).

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз тӯҳфаи додашуда дар моҳи январ:

Ҳисоби тӯҳфа (музди меҳнат) дар санаи 15 -уми моҳи январ:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат / Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт - 10000 сомонӣ (барои мақсади андоз аз ғоида 10000 сомонӣ ба инобат гирифта мешавад);

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз тӯҳфа (музди меҳнат) дар санаи 15-уми январ:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт / Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 45 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз тӯҳфа (музди меҳнат) дар санаи 15 - уми январ:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 567,75 сомонӣ;

Пардохти тӯҳфа ба Саидов А.:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт / Кт 10711 «Молҳо дар анбор» – 10000 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ (25%) аз тӯҳфа (музди меҳнат) дар санаи 15 - уми январ:

Дт 55513 Харочоти андозҳо / Кт 22240 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 1125 сомонӣ;

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз музди меҳнат дар моҳи январ:

Ҳисоби музди меҳнат дар санаи 28-уми январ:
Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт
22210 Музди меҳнат барои пардохт 1200
сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат дар
санаи 28-уми январ:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 12
сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат дар
санаи 28-уми январ:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 154,44
сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат дар санаи 28-уми январ:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи милли - 1033,56
сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт
10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 12 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ (25%) аз тухфа (музди
меҳнат) дар санаи 15 - уми январ:

Дт 55513 Харочоти андозҳо /Кт 22240 Андози
иҷтимоӣ барои пардохт – 300 сомонӣ;

**Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз харочоти
сафари хизматӣ дар моҳи феврал:**

Ҳисоби харочоти сафари хизматӣ дар санаи 10 -
уми феврал:

Дт 55318 Харочоти сафари хизматӣ /Кт 10520
Қарздории дебитории қормандон - 1500 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз хароҷоти сафари хизматӣ дар санаи 10 - уми феврал:

Дт 10520 Қарздории дебитории кормандон /Кт 22220 андози иҷтимоӣ барои пардохт – 5 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз хароҷоти сафари хизматӣ дар санаи 10 - уми феврал:

Дт 10520 Қарздории дебитории кормандон /Кт 22230 андоз аз даромад барои пардохт - 52,95 сомонӣ;

Уҳдадорихои андозӣ аз хароҷоти сафари хизматӣ ҳисоб карда шуда аз ҳисоби музди меҳнати моҳи феврал нигоҳ дошта мешаванд;

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдорӣ андозҳо аз музди меҳнат дар моҳи феврал:

Ҳисоби музди меҳнат дар санаи 28 - уми феврал:

Дт 55220 ё 55310 Хароҷоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 1300 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат дар санаи 28 - уми феврал:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 13 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат дар санаи 28 –уми феврал:

Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 андоз аз даромад барои пардохт- 167,31 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат дар санаи 28-уми феврал: Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт

/Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи миллий – 1061,74 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий - 13 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий – 167,31 сомонӣ;

Эзоҳ:

як нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар мисоли мазкур ва мисолҳои минбаъдаба 55 сомонӣ баробар аст.

Мисоли 2.

Ба Ҳамидова А., ки дар чойхона пешхизмат шуда, Ҷаъолияти корӣ менамояд, аз ҷониби корфармо дар моҳи май маблағҳои зерин ҳисоб (барои пардохт) карда шудаанд: - дар санаи 10 май мукофотпулӣ - 500 сомонӣ; - дар санаи 21 май бо сабаби Ҷавти падараш кӯмакпулӣ - 300 сомонӣ; - дар санаи 25 май музди меҳнат – 1250 сомонӣ.

Талабот:

Тартиби ҳисоб ва пардохти андозро (андозхоро) аз музди меҳнат ва маблағи онро муайян намоед.

Ҷал:

Мутобиқи сарҳати. 1, қисми 1, моддаи 125 КА ҚТ, шахсоне, ки ба шахсони воқеии кироҷори худ дар шакли музди меҳнат даромад медиҳанд, вазифадоранд дар манбаи пардохт (пеш аз пардохти маблағҳои зикргардида ба шахси

воқеъ) маблағи андозро ситонанд. Барои мақсадҳои андозбандӣ, тибқи моддаи 99 КА ҚТ, мукофотпулӣ ва кӯмакпулӣ ба музди меҳнат баробар карда мешаванд.

Хотиррасон менамоем, ки тибқи моддаи 602 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҚТ, барои риоя накардани тартиби нигоҳдоштан ё нигоҳ надоштани андоз дар манбаи пардохт, инчунин нигоҳ надоштан ё дар мӯҳлати муқарраргардида нагузаронидани андози нигоҳдошташуда (ҳисобкардашуда) ба буҷет ё фонди давлатӣ зарима пешбинӣ шудааст.

Ҳисоби маблағи андозҳо аз музди меҳнат дар моҳи май:

1) Маблағи андози иҷтимоӣ аз мукофотпулӣ = $500 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 5 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад аз мукофотпулӣ = $(140 \text{ сомонӣ} - 55 \text{ сомонӣ}) \times 8\% + (500 \text{ сомонӣ} - 140 \text{ сомонӣ} - 5 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 52,95 \text{ сомонӣ}$.

2) Маблағи андози иҷтимоӣ аз кӯмакпулӣ = $300 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 3 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад аз кӯмакпулӣ = $(300 \text{ сомонӣ} - 3 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 38,61 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат = $1250 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 12,50 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнат = $(1250 \text{ сомонӣ} - 12,50 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 160,87 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андози иҷтимоӣ дар моҳи май = $5 \text{ сомонӣ} + 3 \text{ сомонӣ} + 12,50 \text{ сомонӣ} = 20,5 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад дар моҳи май = 52,95 сомонӣ + 38,61 сомонӣ + 160,87 сомонӣ = 252,43 сомонӣ.

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз даромад дар шакли музди меҳнати Ҳамидова А:

Ҳисоби даромад дар шакли музди меҳнат:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 2050 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 20,5 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 андоз аз даромад барои пардохт - 252,43 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат: Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи милли – 1818,07 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли – 20,5 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 252,43 сомонӣ;

Мисоли 3.

Корхонаи «Роҳи абрешим» ба Самадов Ш., ки дар корхонаи «Точик-А» ҷаъолияти корӣ менамояд, тибқи шартнома 5000 сомонӣ барои хизматрасонӣ ҳисоб (барои пардохт) намудааст.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро (андозхоро) ҳисоб кунед.

Ҳал:

Маблағи ҳисоб карда аз ҷониби корхонаи «Роҳи абрешим» ба Самадов Ш, мутобиқи: сархати 2, қисми 1, моддаи 212 КА ҚТ; қисми 2, моддаи 213 КА ҚТ; қисми 2, моддаи 214 КА ҚТ; қисми 3, моддаи 212 КА ҚТ; қисми 1, моддаи 216 КА ҚТ; қисми 1, моддаи 99 КА ҚТ; қисми 2, моддаи 103 КА ҚТ ва моддаи 125 КА ҚТ, дар манбаи пардохт андозбандӣ карда мешавад.

Маблағи андозҳо аз даромади Самадов Ш., ки корхонаи «Роҳи абрешим» дар манбаи пардохт ӯҳдадор аст, ки ситонад, ба 693,5 сомонӣ баробар аст, аз он ҷумла:

- Маблағи андози иҷтимоӣ аз даромади (музди меҳнати) Самадов Ш. = $5000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 50 \text{ сомонӣ}$.

- Маблағи андоз аз даромад аз даромади (музди меҳнат) Самадов Ш. = $(5000 \text{ сомонӣ} - 50 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 643,5 \text{ сомонӣ}$.

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдорӣ андозҳо аз даромад дар шакли музди меҳнати Самадов Ш:

Ҳисоби даромад дар шакли музди меҳнат:

Дт 55220 ё 55310 Хароҷоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 5000 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 50 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 андоз аз даромад барои пардохт- 643,5 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат: Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи милли – 4406,5 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли – 50 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли- 643,5 сомонӣ;

Мисоли 4.

Корфармо ба шахси воқеӣ - резидент, ки аз 1 то 10 сентябр тибқи сархати дуҷуми қисми якуми моддаи 125 КА ҚТ хизмат расонидааст, 900 сомонӣ музди меҳнат ва 2500 сомонӣ маблағи таҳсили фарзандашро дар донишқада ҳисоб (барои пардохт) кардааст.

Талабот:

Маблағи андозро (андозҳоро) ҳисоб намоед.

Ҳал:

Маблағи ҳисоб карда шуда тибқи сархати 3, қисми 3 ва қисми 1 моддаи 99 КА ҚТ ба музди меҳнат баробар карда мешаванд. Ҳамзамон, тибқи қисми 4, моддаи 102 КА ҚТ, шахси воқеӣ барои мақсадҳои андоз аз даромад аз

тарҳкуниҳои шахсӣ истифода бурда наметавонад.

Маблағи андоз (андозҳо) аз музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент = 464,58 сомонӣ, аз он ҷумла:

Маблағи андози иҷтимоӣ аз музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент = 3400 сомонӣ × 1% = 34 сомонӣ.

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнат (3400 сомонӣ - 34 сомонӣ) × 13% = 437, 58 сомонӣ.

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдори андозҳо аз даромад дар шакли музди меҳнати шахси воқеӣ-резидент:

Ҳисоби даромад дар шакли музди меҳнат:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 3400 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 34 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 андоз аз даромад барои пардохт- 437,58 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат: Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи милли – 2996,42 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли – 34 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли- 437,58 сомонӣ;

Мисоли 5.

Корфармо (шахси ҳуқуқӣ - резидент) ба шахси воқеӣ - ғайррезидент, ки аз 1 феввали соли равон то 31 декабри соли равон тибқи шартнома (сархати дуҷуми қисми якуми моддаи 125 КА ҚТ) фаъолият намудааст ҳармоҳа 1500 сомонӣ ҳисоб (барои пардохт) кардааст.

Талабот:

Тартиби андозбандии шахси воқеӣ - ғайррезидентро муайян намуда, маблағи андозро (андозхоро) аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаҳои 103,128 ва боби 33 КА ҚТ корфармо ӯҳдадор аст, аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент маблағи андоз аз даромад бо меъёри 25% ҳисоб намояд.

Бо сабаби он, ки шахси воқеӣ – ғайррезидент ба талаботи моддаи 11 КА ҚТ ҷавобгӯ мебошад, корфармо ӯҳдадор аст, дар мисоли мазкур аз моҳи август музди меҳнати ҳисоб кардари тибқи меъёри қисми якуми моддаи 103 КА ҚТ андозбандӣ кунад.

Ҳисоби маблағи андоз аз даромади шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Маблағи андоз аз даромад аз даромади шахси воқеӣ - ғайррезидент дар моҳҳои феврал то

августу соли равон = $1500 \text{ сомонӣ} \times 25\% = 375 \text{ сомонӣ}$

Ҳисоби маблағи андозҳо музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент барои моҳҳои август - декабр:

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар моҳи соли равон (аз август охири декабр) аз музди меҳнат = $1500 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 15 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад барои ҳар моҳи соли равон (аз август то охири декабр) аз музди меҳнат = $(1500 \text{ сомонӣ} - 15 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 193,05 \text{ сомонӣ}$

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдорӣ андозҳо аз даромад дар шакли музди меҳнати шахси воқеӣ-ғайрирезидент:

Ҳисоби даромад дар шакли музди меҳнат:

Дт 55220 ё 55310 Хароҷоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 1500 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 андоз аз даромад барои пардохт- 375 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат: Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи миллий – 1125 сомонӣ;

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий- 375 сомонӣ;

Мисоли 6.

Корфармо (шахси ҳуқуқи - резидент) ба шахси воқеӣ - ғайрирезидент, ки аз 10 июли соли гузашта то 31 декабри соли равон тибқи

шартнома (сархати якуми қисми якуми моддаи 125 КА ҚТ) фаъолият намудааст, ҳармоҳа 2500 сомонӣ ҳаққи хизмат ҳисоб (барои пардохт) кардааст.

Талабот:

Тартиби андозбандии шахси воқеӣ - ғайррезидентро муайян намуда, маблағи андозро (андозҳоро) аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаҳои 103,128 ва боби 33 КА ҚТ корфармо ўҳдадор аст, аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент маблағи андоз аз даромад бо меъёри 25 % ҳисоб намояд.

Бо сабаби он, ки шахси воқеӣ – ғайррезидент ба талаботи моддаи 11 КА ҚТ ҷавобгӯ мебошад, корфармо ўҳдадор аст, дар мисоли мазкур аз оғози соли равон музди меҳнати ҳисобкардари ҳамчун музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент андозбандӣ намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент барои ҳар моҳи соли равон (аз июл то охири декабри соли гузашта) = $2500 \text{ сомонӣ} \times 25\% = 625 \text{ сомонӣ}$

Ҳисоби маблағи андозҳо аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезиденте, ки шахси воқеӣ -резидент эътироф шуд:

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар моҳи соли равон (аз январ то охири декабр) аз музди меҳнат = $2500 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 25 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнат барои хар моҳи соли равон (аз январ то охири декабр) = $(2500 \text{ сомони} - 25 \text{ сомони}) \times 13\% = 321,75 \text{ сомони}$

Мисоли 7.

Музди меҳнати хармоҳа ҳисоб (барои пардохт) кардашудаи шахси – воқеие, ки аз имтиёзи қисми 2, моддаи 102 КА ҚТ истифода мебарад, 1800 сомони мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз (андозҳо)-ро аз музди меҳнат ҳисоб кунед.

Ҳал:

Ҳисоби маблағҳои андозҳо аз музди меҳнати шахси воқеие, ки аз имтиёзи қисми 2, моддаи 102 КА ҚТ ҳуқуқи истифода бурдан дорад:

Маблағи андози иқтимоӣ аз музди меҳнат дар як моҳ = $1800 \text{ сомони} \times 1\% = 18 \text{ сомони}$.

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнат дар як моҳ = $(635 \text{ сомони} - 550 \text{ сомони}) \times 8\% + (1800 \text{ сомони} - 635 \text{ сомони} - 18 \text{ сомони}) \times 13\% = 155,91 \text{ сомони}$.

Эзоҳ:

нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар мисоли мазкур ба 55 сомони баробар аст.

Мисоли 8.

Шахси воқеӣ дар ДДМИТ ба фаъолияти кори машғул буда, инчунин хонаи духучрагии худро ба иҷора месупорад. Мутобиқи шартномаи иҷора, харочотҳои вобаста ба истифодабарии амволи ба иҷорадода (бе андоз), ба зиммаи шахси иҷорагир вогузор карда шудаанд.

Ҳаққи иҷорапулӣ дар як моҳ 1200 сомонӣ мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандии иҷорапулии шахси воқеиро муайян намуда, маблағи андоз (андозхоро) ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботҳои қисми 3, моддаи 8, моддаи 100, қисми 4, моддаи 156 ва қисми якуми моддаи 158 КА ҚТ, шахси воқеӣ ўҳдадор аст, аз иҷорапулӣ, барои соли равон то 1 апрели соли оянда эълумияи андоз аз даромадро пешниҳод намояд ва маблағи андозро пардохт кунад.

Маблағи андоз аз даромад аз иҷорапулӣ дар як моҳ = $1200 \text{ сомонӣ} \times 13\% = \underline{156 \text{ сомонӣ}}$

Мисоли 9.

Шахси воқеие, ки ба фаъолияти кори машғул намебошад, хонаи духучрагии худро ба иҷора месупорад. Мутобиқи шартномаи иҷора, хароҷотҳои вобаста ба истифодабарии амволи ба иҷорадода (бе андоз), ба зиммаи шахси иҷорагир воғузур карда шудаанд.

Ҳаққи иҷорапулӣ дар як моҳ 1200 сомонӣ мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандии иҷорапулии шахси воқеиро муайян намуда, маблағи андоз (андозхоро) ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобики талаботҳои қисми 3, моддаи 8 ва бобҳои 42,43 КА ҚТ, шахси воқеӣ ўҳдадор аст, ки худро ба ҳайси соҳибкорӣ инфиродӣ ба қайд гирифта, тибқи низоми соддакардашуда барои субъектҳои хурди соҳибкорӣ тибқи меъёри 6% андозро ҳар семоҳа ба бучет пардохт кунад.

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои субъектҳои хурди соҳибкорӣ аз ичорапулӣ дар ҳар як семоҳа = $(1200 \text{ сомонӣ} \times 3) \times 6\% = \underline{216 \text{ сомонӣ}}$.

Инчунин, соҳибкори инфиродӣ ўҳдадор аст, ки андози иҷтимоӣ тибқи меъёри 1% аз даромади худ, вале на кам аз ҳадди ниҳой барои патент дар макони фаъолият пешбинишуда, ба бучет пардохт кунад.

Мисоли 10.

Шахси воқеӣ - ғайрирезидент дар 4 моҳи гузашта даромадҳои зерин, аз манбаъҳои воқеӣ дар ҚТ гирифтааст (ҳисоб намудаанд):

- бурд аз иштирок дар озмуни ҷумҳуриявӣ – 890 сомонӣ;

- даромад аз меҳнати кироя (аз сентябр то январ) 6400 сомонӣ $(1600 \text{ сомонӣ} \times 4 \text{ моҳ})$;

- дар рӯзи таваллуд 25 сентябр, тӯҳфа - мошини сабукрав аз корфармо.

Эзоҳ:

арзиши бозори мошини сабукрав 30000 сомонӣ.

Талабот:

Маблағи андозро (андозҳоро) ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати В, қисми 3, моддаи 104 КА ҚТ бурд аз иштирок дар озмун аз пардохти андоз аз даромад озод мебошад. Мутобиқи сархати 5, қисми 6, моддаи 128 КА ҚТ, корфармо ӯҳдадор аст, ки аз даромад дар шакли музди меҳнат ва тӯҳфа, андозро дар манбаи пардохт бо меъёри 25% (қисми 3, моддаи 103) ситонад. Ҳамзамон, тибқи сархати В, қисми 3, моддаи 104 КА ҚТ, 5500 сомонӣ маблағи тӯҳфаи шахси воқеӣ -ғайрирезидент аз пардохти андоз аз даромад озод мебошад, инчунин, тибқи банди 4, моддаи 164 КА ҚТ, агар корфармо супорандаи ААИ бошад, ӯ ӯҳдадор аст, ки аз тӯҳфаи додашуда ААИ пардохт намояд (нигаред ба мисоли 35).

Ҳисоби маблағи андоз аз даромад дар шакли музди меҳнат ва тӯҳфа:

Маблағи андоз аз даромад дар шакли музди меҳнат дар моҳи сентябр = $(1600 \text{ сомонӣ} + 30000 \text{ сомонӣ} - 5500 \text{ сомонӣ}) \times 25\% = 6525 \text{ сомонӣ}$;

Маблағи андоз аз даромад дар шакли музди меҳнат дар моҳи октябр = $1600 \text{ сомонӣ} \times 25\% = 400 \text{ сомонӣ}$;

Маблағи андоз аз даромад дар шакли музди меҳнат дар моҳи ноябр = $1600 \text{ сомонӣ} \times 25\% = 400 \text{ сомонӣ}$;

Маблағи андоз аз даромад дар шакли музди меҳнат дар моҳи декабр = $1600 \text{ сомонӣ} \times 25\% = 400 \text{ сомонӣ}$;

Мисоли 11.

Шахси воқеӣ - ғайррезидент тибқи шартнома дар моҳи май ба меҳмонхона (корхонаи резидентӣ) хӯриши махсус тайёр намуда, аз хизматрасонии худ 25005 сомонӣ даромад гирифтааст (ҳисоб намудаанд):

Талабот:

Маблағи андозро (андозҳоро) аз хизматрасонии шахси воқеӣ - ғайррезидент ҳисоб намоед.

Мутобиқи моддаи 128 ва 177 КА ҚТ меҳмонхона (корхонаи резидентӣ) ӯҳдадор аст, ки аз маблағи ҳисоб карда барои хизматрасонии шахси воқеӣ - ғайррезидент маблағи андоз аз даромад ва ААИ ситонад. Дар навбати аввал, маблағи ААИ - ро муайян мекунем, зеро тибқи моддаи 128 маблағи ААИ тарҳ карда мешавад.

Ҳисоби маблағҳои андоз аз даромад ва ААИ аз хизматрасонии шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Маблағи ААИ аз хизматрасонии шахси воқеӣ – ғайррезидент = $25005 \text{ сомонӣ} \times 18\% : 118\% = 3814 \text{ сомонӣ}$;

Маблағи андозе, ки дар манбаи пардохт ситонида мешавад = $(25005 \text{ сомонӣ} - 3814 \text{ сомонӣ}) \times 25\% = 5298 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 12.

Шахси воқеӣ - резидент, ки ба фаъолияти омӯзгори машғул буда, дар моҳи январӣ соли 2018 мошини сабукрави худро ба маблағи 10000 сомони фурухт. Мошини сабукрав аз ҷониби ӯ дар моҳи февралӣ соли 2017 ба маблағи 9000 сомонӣ харидори карда шудааст.

Талабот:

Тартиби андозбандии даромади шахси воқеиро аз ҳисоби фуруши мошини сабукрав муайян намуда, дар ҳолати зарури маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати сеюми қисми якуми моддаи 100 Кодекси Андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КА ҚТ), даромади мазкур ба даромадҳое, ки ба меҳнати кироя мансуб нестанд тааллуқ дошта, афзоиши фуруши мошини сабукрав даромади шахси воқеӣ эътироф мешавад. Даромади мазкур тибқи моддаи 125 КА ҚТ дар манбаи пардохт андозбандӣ қарда намешавад.

Бинобар ин, шахси воқеӣ нисбати даромади мазкур дар асоси талаботи моддаҳои қисми чоруми моддаи 156 ва қисми якуми моддаи 158 КА ҚТ уҳдадор аст, ки то санаи якуми апрели соли 2019 ба мақомоти андози маҳаллӣ бақайдгирии худ эълонияи андоз аз даромадро пешниҳод намуда, маблағи андоз аз даромадро ба бучет пардохт кунад.

Ҳисоби маблағи андоз аз даромад аз фуруши амволи манқул

Даромад аз фуруши мошини сабукрав баробар аст ба 1000 сомонӣ (10000 сомонӣ - 9000 сомонӣ)

Маблағи андоз аз даромад аз афзоиши фуруши мошини сабукрав = 1000 сомонӣ × 13% = 130 сомонӣ.

Мисоли 13.

Шахси воқеӣ - резидент, ки ба фаъолияти омӯзгори машғул буда, дар моҳи январи соли 2018 мошини сабукрави худро ба маблағи 9000 сомони фурухт. Мошини сабукрав аз чониби ӯ дар моҳи феввали соли 2017 ба маблағи 9500 сомонӣ харидори карда шудааст.

Талабот:

Тартиби андозбандии даромади шахси воқеиро аз ҳисоби фуруши мошини сабукрав муайян намуда, дар ҳолати зарури маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати сеюми қисми якуми моддаи 100 Кодекси Андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КА ҶТ), даромади мазкур ба даромадҳое, ки ба меҳнати кироия мансуб нестанд тааллуқ дошта, афзоиши фуруши мошини сабукрав даромади шахси воқеӣ эътироф мешавад. Вале, бо дарназардошти он, ки дар ҳолати мазкур афзоиш аз фуруш мушоҳида карда намешавад, уҳдадории андози ба вучуд намеояд.

Мисоли 14.

Шахси воқеӣ - резидент, ки ба фаъолияти омӯзгори машғул буда, дар моҳи январи соли 2018 мошини сабукрави худро ба маблағи 10000 сомони фурухт. Мошини сабукрав аз чониби ӯ

дар моҳи феввали соли 2015 ба маблағи 9000 сомони харидори карда шудааст.

Талабот:

Тартиби андозбандии даромади шахси воқеиро аз ҳисоби фуруши мошини сабукрав муайян намуда, дар ҳолати зарури маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати сеюми қисми якуми моддаи 100 Кодекси Андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КА ҚТ), даромади мазкур ба даромадҳое, ки ба меҳнати кироя мансуб нестанд тааллуқ дошта, афзоиши фуруши мошини сабукрав даромади шахси воқеӣ эътироф мешавад. Даромади мазкур тибқи моддаи 125 КА ҚТ дар манбаи пардохт андозбандӣ карда намешавад.

Бинобар ин, шахси воқеӣ нисбати даромади мазкур дар асоси талаботи моддаҳои қисми чоруми моддаи 156 ва қисми якуми моддаи 158 КА ҚТ уҳдадор аст, ки то санаи якуми апрели соли 2019 ба мақомоти андози маҳаллӣ бақайдгирии худ эълонияи андоз аз даромадро пешниҳод намуда, маблағи андоз аз даромадро ба бучет пардохт кунад.

Аммо, дар асоси зербанди б, қисми ҳафтуми моддаи 104 КА ҚТ даромади номбурдаи шахси воқеӣ аз пардохти андоз аз даромад озод мебошад.

Мисоли 15.

Ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси шартномаи хизматрасонӣ ба ташкилоти байналмиллалӣ САҲА хизматрасонӣ кардааст, ба маблағи 2000 сомонӣ ҳаққи хизматрасонӣ пардохт карда шуд. Дар асоси шартномаи мазкур иҷрои уҳдадории андозӣ ба зиммаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон воғузур карда шудааст.

Талабот:

Тартиби андозбандии ҳолати ҷойдоштаро муайян намуда, маблағҳои андозҳои дахлдорро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Дар асоси муқаррароти созишномаи байни давлати ташкилотҳои байналмиллалӣ аз уҳдадории агенти андоз озод мебошанд.

Ҳамзамон, дар асоси фасли 8 ва боби 33 КА ҚТ шахси воқеӣ уҳдадор аст, ки аз даромади худ дар шакли музди меҳнат мустақилона ба мақомоти андозӣ маҳаллӣ ба қайдгирии худ эълонияи ягонаи андоз аз даромад ва андозии иҷтимоиро пешниҳод намуда, маблағи онҳоро ба бучет пардохт кунад.

Ҳисоби маблағи андоз аз даромад ва андозии иҷтимоӣ

Маблағи андозии иҷтимоӣ тибқи меъёри 1% =
 $2000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 20 \text{ сомонӣ}.$

Маблағи андозии иҷтимоӣ тибқи меъёри 25% =
 $2000 \text{ сомонӣ} \times 25\% = 500 \text{ сомонӣ}.$

Маблағи андоз аз даромад = $(140 \text{ сомонӣ} - 55 \text{ сомонӣ}) \times 8\% + (2000 \text{ сомонӣ} - 140 \text{ сомонӣ} - 20 \text{ сомонӣ}) = 246 \text{ сомонӣ}.$

Мисоли 16.

Ба Ҳамидова А., ки дар чойхона пешхизмат шуда, Ҷамоати деҳаи менамоёнд, аз ҷониби корфармо дар моҳи май маблағҳои зерин ҳисоб (барои пардохт) карда шудаанд: - дар санаи 10 май пешпардохти музди меҳнат – 600 сомонӣ; - дар санаи 21 май маблағи таъмири хонаи истиқомати коргари номбурда ба корхонаи сохтмонӣ – 400 сомонӣ; - дар санаи 25 май музди меҳнат – 1200 сомонӣ.

Талабот:

Тартиби ҳисоб ва пардохти андозро (андозхоро) аз музди меҳнат ва маблағи онро муайян намуда, амалиётҳои муҳосибиро барои субъектҳои хоҷагидорӣ нишон диҳед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 1, моддаи 125 КА ҚТ, шахсоне, ки ба шахсони воқеии кироҷкори худ дар шакли музди меҳнат даромад медиҳанд, вазифадоранд дар манбаи пардохт (пеш аз пардохти маблағҳои зикргардида ба шахси воқеӣ) маблағи андозро ситонанд. Барои мақсадҳои андозбандӣ, тибқи моддаи 99 КА ҚТ, пешпардохт ва пардохти таъмири хонаи истиқомати коргар ба музди меҳнат баробар карда мешаванд.

Хотиррасон менамоем, ки тибқи моддаи 602 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҚТ, барои риоя накардани тартиби нигоҳдоштан ё нигоҳ надоштани андоз дар манбаи пардохт, инчунин нигоҳ надоштан ё дар мӯҳлати муқарраргардида нагузаронидани андози

нигоҳдошташуда (ҳисобкардашуда) ба бучет ё фонди давлатӣ чарима пешбинӣ шудааст.

Ҳисоби маблағи андозҳо аз музди меҳнат (пешпардохти музди меҳнат, пардохти таъмири хонаи истиқоматӣ ва музди меҳнат) дар моҳи май:

1) Маблағи андози иҷтимоӣ аз пешпардохт = $600 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 6 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад аз мукофотпулӣ = $(140 \text{ сомонӣ} - 55 \text{ сомонӣ}) \times 8\% + (600 \text{ сомонӣ} - 140 \text{ сомонӣ} - 6 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 65,82 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андози иҷтимоӣ аз пардохти таъмири хонаи истиқоматӣ = $400 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 4 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад аз пардохти таъмири хонаи истиқоматӣ = $(400 \text{ сомонӣ} - 4 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 51,48 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат = $1200 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 12 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромади музди меҳнат = $(1200 \text{ сомонӣ} - 12 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 154,44 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андози иҷтимоӣ дар моҳи май = $6 \text{ сомонӣ} + 4 \text{ сомонӣ} + 12 \text{ сомонӣ} = 22 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад дар моҳи май = $67,02 \text{ сомонӣ} + 51,48 \text{ сомонӣ} + 154,44 \text{ сомонӣ} = 273,26 \text{ сомонӣ}$.

***Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ
Амалиётҳои муҳосиби ҳисоби андозҳо аз
пешпардохти музди меҳнат дар санаи 10 - уми май:***

Ҳисоби пешпардохти музди меҳнат дар санаи 10 - уми феврал:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат/Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 600 сомонӣ;
Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз пешпардохти музди меҳнат дар санаи 10 - уми феврал:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 6 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз пешпардохти музди меҳнат дар санаи 10 - уми феврал:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 65,82 сомонӣ;

Пардохти пешпардохти музди меҳнат дар санаи 10 - уми феврал:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи миллий - 526,98 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий - 6 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий- 67,02 сомонӣ;

Амалиётҳои муҳосиби ҳисоби андозҳо аз харочоти таъмири хонаи истиқоматии коргар Ҳомидова А. дар санаи 21 моҳи май:

Ҳисоби харочоти таъмири хонаи истиқоматии коргар (музди меҳнат) дар санаи 21 - уми май:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 400 сомонӣ;
Ҳисоби уҳдадорӣ дар назди шахси сеюм дар санаи 21 - уми май:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт аз руи молу хизматҳо – 400 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз хароҷоти таъмири хонаи истиқоматӣ дар санаи 21 -уми май:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 4 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз хароҷоти таъмири хонаи истиқомати коргар дар санаи 21 - уми май:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 51,48 сомонӣ;

Уҳдадори андозиро аз хароҷоти таъмири хонаи истиқомати коргар ҳисобкарда, аз ҳисоби музди меҳнат нигоҳ медоранд;

Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди меҳнат коргар Ҳомидова А. Дар санаи 25 - ӯми май:

Ҳисоби музди меҳнат дар санаи 25 - уми май:

Дт 55220 ё 55310 Хароҷоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 1200 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат дар санаи 25 - уми май:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 12 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат дар санаи 25 – уми май:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 154,44 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат дар санаи 25 - уми май:
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи миллий – 978,08 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:
Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт **10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий – 16 сомонӣ;**

Пардохти андоз аз даромад:
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий - 205,92 сомонӣ;

Эзоҳ:

Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди меҳнат ба амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз пешпардохт мутобиқат мекунад.

Мисоли 17.

Корхонаи ҚДММ «Эдем» ба коргари худ, Назаров Н., дар санаи 28 моҳи май маблағи 500 сомонӣ - қарздорӣ дебиториашро бахшида, инчунин дар санаи зикргардида 2000 сомонӣ, музди меҳнат ҳисоб кардааст.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро (андозҳоро) ҳисоб кунед, инчунин амалиётҳои муҳосибиро барои субъектҳои хоҷагидорӣ нишон диҳед.

Ҳал:

Маблағи ҳисобкарда аз ҷониби корхонаи «Роҳи абрешим» ба Самадов Ш, мутобиқи: сархати 2,

қисми 1, моддаи 212 КА ҚТ; қисми 2, моддаи 213 КА ҚТ; қисми 2, моддаи 214 КА ҚТ; қисми 3, моддаи 212 КА ҚТ; қисми 1, моддаи 216 КА ҚТ; қисми 1, моддаи 99 КА ҚТ; қисми 1, моддаи 103 КА ҚТ ва моддаи 125 КА ҚТ, дар манбаи пардохт андозбандӣ карда мешавад.

Бинобар он, ки маблағҳои зикргардида дар як сана ҳисоб шудаанд, хато намешавад онҳоро дар якҷоягӣ андозбандӣ намоем. Лекин барои мақсадҳои баҳисобгирии муҳосибавӣ бояд маблағҳои андозхоро аз ҳар як манбаъ дар алоҳидагӣ ҳисоб намуд.

Маблағи андозҳо аз қарзи дебитории баҳшида ва музди меҳнати Назаров Н., ки корхонаи «Эдем» дар манбаи пардохт бояд ситонад, ба 336,55 сомонӣ баробар аст, аз он чумла:

- Маблағи андози иҷтимоӣ аз қарзи дебитории баҳшида ба Назаров Н. = $500 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 5 \text{ сомонӣ}$.

- Маблағи андоз аз даромад аз қарзи дебитории баҳшида ба Назаров Н. = $(140 \text{ сомонӣ} - 55 \text{ сомонӣ}) \times 8\% + (500 \text{ сомонӣ} - 140 \text{ сомонӣ} - 5 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 52,95 \text{ сомонӣ}$.

- Маблағи андози иҷтимоӣ аз музди меҳнати Назаров Н. = $2000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 20 \text{ сомонӣ}$.

- Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнати Назаров Н. = $(2000 \text{ сомонӣ} - 20 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 257,4 \text{ сомонӣ}$.

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ
Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз музди меҳнат дар санаи 28 моҳи май:

Ҳисоби музди меҳнат:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт
22210 Музди меҳнат барои пардохт 2500
сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 25
сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 310,35
сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
10520 Қарздории дебитории кормандон – 500
сомонӣ;

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи милли - 1663,45
сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт
10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 25 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт
10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 311,55 сомонӣ;

Мисоли 18.

Корфармо ба шахси воқеӣ - резидент, ки аз 1 то 10 сентябр тибқи шартнома ҷаъолият намудааст, бар ивази музди меҳнат ба маблағи 1260 сомонӣ маҳсулоти хурукворӣ додааст. Нархи бозории маҳсулоти хуруквории ба коргар дода шуда 1500 сомонӣ мебошад.

Эзоҳ:

Корфармо ба фуруши маҳсулоти хурукворӣ машғул мебошад. Маҳсулоти хурукворӣ дар ҳисоби 10710 «Мол» қайд шудааст.

Талабот:

Маблағи андозро (андозҳоро) ҳисоб намуда, инчунин амалиётҳои муҳосибиро барои субъектҳои хоҷагидорӣ нишон диҳед.

Ҳал:

Маблағи ҳисоб кардашуда тибқи сарҳати 1, қисми 2 ва қисми 1 моддаи 99 КА ҚТ ба музди меҳнат баробар карда мешаванд. Ҳамзамон, тибқи қисми 4, моддаи 102 КА ҚТ, шахси воқеӣ барои мақсадҳои андоз аз даромад аз тарҳкуниҳои шахсӣ истифода бурда наметавонад. Вале, дар ин ҳолат меъёри дар қисми дуюми моддаи 103 КА ҚТ пешбинишуда нисбати даромади шахси воқеӣ татбиқ карда мешавад.

Маблағи андоз (андозҳо) аз музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент = 174,76 сомонӣ, аз он ҷумла:

Маблағи андози иҷтимоӣ аз музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент = $1260 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 12,6 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнат = $(1260 \text{ сомонӣ} - 12,6 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 162,16 \text{ сомонӣ}$.

***Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ
Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдорӣ андозҳо аз музди меҳнат:***

Ҳисоби музди меҳнат:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 1260 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 12,60 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 162,16 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат: - Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10710 Мол – 1260 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 12,60 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 162,16 сомонӣ;

Мисоли 19.

Корфармо (шахси ҳуқуқи - резидент) ба шахси воқеӣ - ғайрирезидент, ки аз 1 феввали соли равон то 31 декабри соли равон тибқи шартнома фаъолият намудааст (коргар, аз 10 марти соли равон то 5 майи соли равон дар сафари хизматӣ, берун аз ҚТ буд) ҳармоҳа 2500 сомонӣ ҳисоб (барои пардохт) кардааст.

Талабот:

1. Тартиби андозбандии шахси воқеӣ - ғайрирезидентро муайян намуда, маблағи андозро (андозхоро) аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайрирезидент ҳисоб намоед. 2. Амалиётҳои муҳосибиро барои бонкҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ нишон диҳед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаҳои 103,128 ва боби 33 КА ҚТ корфармо ӯҳдадор аст, аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайрирезидент маблағи андоз аз даромад бо меъёри 25% ҳисоб намояд.

Бо сабаби он, ки шахси воқеӣ – ғайрирезидент ба талаботи моддаи 11 КА ҚТ ҷавобгӯ мебошад, корфармо ӯҳдадор аст, дар мисоли мазкур аз моҳи сентябр музди меҳнати ҳисоб кардари ҳамчун музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент андозбандӣ намуда.

Ҳисоби маблағи андоз аз даромади шахси воқеӣ - ғайрирезидент:

Маблағи андоз аз даромад аз даромади шахси воқеӣ - ғайрирезидент дар моҳҳои феврал то сентябри соли равон = $2500 \text{ сомонӣ} \times 25\% = 625 \text{ сомонӣ}$

Ҳисоби маблағи андозҳо аз музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент:

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар моҳи соли равон (аз феврал то охири декабр) аз музди меҳнат = $2500 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 25 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромади аз нав ҳисобкарда барои ҳар моҳи соли равон (аз феврал то охири декабр) аз музди меҳнат = $(140 \text{ сомонӣ} - 55$

сомонӣ) $\times 8\% + (2500 \text{ сомонӣ} - 25 \text{ сомонӣ} - 140 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 310,35 \text{ сомонӣ}$

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди меҳнат дар моҳҳои феврал то сентябр:

Ҳисоби музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Дт 55220 ё 55310 Хароҷоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 2500 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 625 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи милли -1875 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 625 сомонӣ;

Амалиётҳои иловагии муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди меҳнат тибқи талаботи моддаи 11 КАҶТ:

Ҳисоби хармоҳаи андоз аз даромад аз музди меҳнат барои моҳҳои сентябр то охири декабр:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 310,35 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат барои ҳар моҳ аз сентябр то охири декабр:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи милли – 2163,45 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 25 сомонӣ;

Мисоли 20.

Корфармо (шахси ҳуқуқӣ - резидент) ба шахси воқеӣ - ғайррезидент, ки аз 10 июли соли гузашта то 31 декабри соли равон тибқи шартнома фазолият намудааст, ҳармоҳа 2000 сомонӣ, музди меҳнат ҳисоб (барои пардохт) кардааст.

Талабот:

Тартиби андозбандии шахси воқеӣ - ғайррезидентро муайян намуда, маблағи андозро (андозхоро) аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаҳои 103,128 ва боби 33 КА ҚТ корфармо ӯҳдадор аст, аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент маблағи андоз аз даромад бо меъёри 25% ҳисоб намояд.

Бо сабаби он, ки шахси воқеӣ – ғайррезидент ба талаботи моддаи 11 КА ҚТ ҷавобгӯ мебошад, корфармо ӯҳдадор аст, дар мисоли мазкур аз оғози соли равон музди меҳнати ҳисобкардари хамчун музди меҳнати шахси воқеӣ - резидент андозбандӣ намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент барои ҳар моҳи соли равон (аз июл то охири декабри соли гузашта) = $2000 \text{ сомонӣ} \times 25\% = 500 \text{ сомонӣ}$

Ҳисоби маблағи андозҳо аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезиденте, ки шахси воқеӣ -резидент эътироф шуд:

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар моҳи соли равон (аз январ то охири декабр) аз музди меҳнат = $2000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 20 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз даромад аз музди меҳнат барои ҳар моҳи соли равон (аз январ то охири декабр) = $(140 \text{ сомонӣ} - 55 \text{ сомонӣ}) \times 8\% + (2000 \text{ сомонӣ} - 20 \text{ сомонӣ} - 140 \text{ сомонӣ}) \times 13\% = 246 \text{ сомонӣ}$.

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди меҳнат дар моҳҳои июл то охири декабри соли гузашта:

Ҳисоби музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Дт 55220 ё 55310 Харҷоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 2000 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 500 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи миллий - 1500 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий - 500 сомонӣ;

Амалиётҳои муҳосиби ҳисоби андозҳо аз музди меҳнат барои моҳҳои январ то охири декабри соли равон:

Ҳисоби музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 2000 сомонӣ;

Ҳисобкунии андоз аз даромад аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 246 сомонӣ;

Ҳисоби андози иҷтимоӣ аз музди меҳнат:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 Андози иҷтимоӣ барои пардохт - 20 сомонӣ;

Пардохти музди меҳнатӣ:

Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи миллий – 1732,8 сомонӣ;

Пардохти андози иҷтимоӣ:

Дт 22220 Андози иҷтимоӣ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий - 20 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22230 Андоз аз даромад /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллий - 246 сомонӣ;

Мисоли 21.

Шахси воқеӣ - ғайррезидент тибки шартнома (граждани) дар моҳи май ба меҳмонхона (корхонаи резидентӣ) хӯриши махсус тайёр намуда, аз хизматрасонии худ 30000 сомони даромад гирифтааст (ҳисоб намудаанд):

Талабот:

Маблағи андозро (андозҳоро) аз хизматрасонии шахси воқеӣ - ғайррезидент ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 128 ва 177 КА ҚТ меҳмонхона (корхонаи резидентӣ) ўҳдадор аст, ки аз маблағи ҳисобкарда барои хизматрасонии шахси воқеӣ - ғайррезидент маблағи андоз аз даромад ва ААИ ситонад. Дар навбати аввал, маблағи ААИ - ро муайян мекунем, зеро тибки моддаи 128 маблағи ААИ тарҳ карда мешавад.

Ҳисоби маблағҳои андоз аз даромад ва ААИ аз хизматрасонии шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Маблағи ААИ аз хизматрасонии шахси воқеӣ - ғайррезидент = $30000 \text{ сомони} \times 18\% : 118\% = 4576,27 \text{ сомони}$;

Маблағи андозе, ки дар манбаи пардохт ситонида мешавад = $(30000 \text{ сомони} - 4576,27 \text{ сомони}) \times 25\% = 6355,93 \text{ сомони}$.

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ **Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент:**

Ҳисоби музди меҳнати шахси воқеӣ - ғайррезидент:

Дт 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт 22210
Музди меҳнат барои пардохт -30000 сомонӣ;
Ҳисоби ААИ аз музди меҳнат:
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт/Кт 22320
ААИ барои пардохт - 4576,27 сомонӣ;
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат:
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 6355,93
сомонӣ;
Пардохти музди меҳнат:
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт
10110 Воситаҳои пулӣ бо арзи милли - 19067,8
сомонӣ;
Пардохти андоз аз даромад:
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт
10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 6355,93 сомонӣ;
Пардохти андоз аз даромад:
Дт 22320 ААИ барои пардохт /Кт 10210
Ҳисобҳо бо арзи милли - 4576,27 сомонӣ;

Мисоли 22.

Шахси ҳуқуқӣ - ғайррезидент тибқи шартнома дар моҳи май ба меҳмонхона (корхонаи резидентӣ) хизмат расонид (таъмири воситаҳои асосӣ), аз хизматрасонии худ 20000 сомонӣ даромад гирифтааст (ҳисоб намудаанд):

Талабот:

Маблағи андозро (андозхоро) аз хизматрасонии шахси ҳуқуқӣ - ғайррезидент ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 128, 106 ва 177 КА ҚТ меҳмонхона (корхонаи резидентӣ) ӯҳдадор аст,

ки аз маблағи ҳисобкарда барои хизматрасонии шахси ҳуқуқӣ - ғайррезидент маблағи андоз аз даромад ва ААИ ситонад. Дар навбати аввал, маблағи ААИ - ро муайян мекунем, зеро тибқи моддаи 128 маблағи ААИ тарҳ карда мешавад.

Ҳисоби маблағҳои андоз аз даромад ва ААИ аз хизматрасонии шахси ҳуқуқӣ - ғайррезидент:

Маблағи ААИ аз хизматрасонии шахси ҳуқуқӣ - ғайррезидент = $20000 \text{ сомонӣ} \times 18\% : 118\% = 3050,85 \text{ сомонӣ}$;

Маблағи андозе, ки дар манбаи пардохт ситонида мешавад = $(20000 \text{ сомонӣ} - 3050,85 \text{ сомонӣ}) \times 15\% = 2542,37 \text{ сомонӣ}$.

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ
Амалиётҳои муҳосиби ҳисобдорӣ андозҳо аз шартнома бо шахси ҳуқуқӣ - ғайррезидент:

Ҳисоби уҳдадорӣ аз хизматрасонӣ (таъмири воситаҳои асосӣ):

Дт 55316 Таъмир ва хизматрасонии техникаи воситаҳои асосӣ /Кт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт - 20000 сомонӣ;

Ҳисоби ААИ аз хизматрасонӣ:

Дт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт /Кт 22320 ААИ барои пардохт – 3050,85 сомонӣ;

Ҳисоби андоз аз даромад аз хизматрасонӣ:

Дт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт /Кт 22270

Дигар андозҳо барои пардохт – 2542,37 сомонӣ;

Пардохти хизматрасонӣ:

Дт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт /Кт 10220

Воситаҳои пулӣ бо арзи хориҷи дар бонкҳои маҳаллӣ - 14406,78 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22270 Дигар андозҳо барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 2542,37 сомонӣ;

Пардохти андоз аз даромад:

Дт 22320 ААИ барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 3050,85 сомонӣ;

Боби 2.

АНДОЗБАНДЌ ДАР НИЗОМИ СОДДАКАРДАШУДАИ АНДОЗБАНДЌ БАРОИ СУБЪЕКТЌОИ ХУРДИ СОЌИБКОРЌ

Мисоли 23.

Даромади умумии соли аввали фаъолияти соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолияти савдои молҳо, 260 000 сомонӣ (семоҳаи якум - 50000 сомонӣ; семоҳаи дуюм 60000 сомонӣ; семоҳаи сеюм 50000 сомонӣ ва семоҳаи чорум - 50000 сомонӣ) мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва сархати 2, моддаи 296 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда супорандаи андози низоми соддакардашуда эътироф мешавад. Ёхдадор аст, ки на дертар аз санаи 10 моҳи баъд аз давраи андоз, маблағи андозро пардохт карда, эълумияи андозро пешниҳод кунад.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи якум = $50\ 000\ \text{сомонӣ} \times 6\% = \underline{3000\ \text{сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи дуум = $60\ 000\ \text{сомонӣ} \times 6\% = \underline{3600\ \text{сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеюм = $50\ 000\ \text{сомонӣ} \times 6\% = \underline{3000\ \text{сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи чорум = $50\ 000\ \text{сомонӣ} \times 6\% = \underline{3000\ \text{сомонӣ}}$.

Мисоли 24.

Даромади умумии соли аввали фаъолияти соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо, 460 000 сомонӣ (семоҳаи якум - 80000 сомонӣ; семоҳаи дуум 120000 сомонӣ; семоҳаи сеюм 150000 сомонӣ ва семоҳаи чорум - 110000 сомонӣ) мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва сархати 1, моддаи 296 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда супорандаи андози низоми соддакардашуда эътироф мешавад ва меъёри андоз ба 5% даромади умумӣ баробар мебошад.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи якум = $80\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{4000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи дуум = $120\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{6000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеум = $150\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{7500 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи чорум = $110\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{5500 \text{ сомони}}$.

Мисоли25.

ЧДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии андозбанди Ҷамоият менамояд, санаи 2 декабри соли 2017 барои иҷрои корҳои аз ЧДММ “Тобистон” ба маблағи 1000000 сомони пешпардохт қабул кард. Корҳо аз ҷониби ЧДММ “Баҳор” дар моҳи марти соли 2018 ба итмом расонида шуданд. ЧДММ “Баҳор” аз 01 январи соли 2018 ба низоми соддакардашудаи андозбандӣ гузашт.

Талабот:

Тартиби баҳисобгирии даромадро аз ҷониби ЧДММ “Баҳор” муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 3, моддаи 297 КА ҚТ ЧДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 1000000 сомони дар семоҳаи якуми соли 2018 ба манбаи андози тибқи низоми соддакардашуда пардохтшаванда барои

субъектҳои хурди соҳибкорӣ ворид намуда, аз он андози тибқи низоми соддакравдшударо ба бучет пардохт кунад.

Мисоли 26.

ЧДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии андозбанди Ҷаъолият менамояд, санаи 2 декабри соли 2017 барои иҷрои қорҳои аз ЧДММ “Тобистон” ба маблағи 1000000 сомонӣ, бо дарназардошти ААИ пешпардохт қабул кард. Қорҳо аз қониби ЧДММ “Баҳор” дар моҳи марти соли 2018 ба итмом расонида шуданд. ЧДММ “Баҳор” аз 01 январи соли 2018 ба низоми соддақардашудаи андозбандӣ гузашт.

Талабот:

Тартиби баҳисобгирии даромадро ва иҷрои уҳдадориро оид ба ААИ аз қониби ЧДММ “Баҳор” муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 3, моддаи 297 КА ҚТ ЧДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 1000000 сомони ро дар семоҳаи якуми соли 2018 ба манбаи андози тибқи низоми соддақардашуда пардохтшаванда барои субъектҳои хурди соҳибкорӣ ворид намуда, аз он андози тибқи низоми соддақардашударо ба бучет пардохт кунад. Ҳамзамон, ЧДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки аз пешпардохти қабулқардааш ба маблағи 1000000 сомонӣ, тибқи муқаррароти қисми 3, моддаи 174 КА ҚТ маблағи 152542 сомонӣ ($1000000 \text{ сомонӣ} * 18\% / 118\%$) андоз аз арзиши иловашударо дар моҳи

декабр ба зиммаи худ гирад. Вале, бо дарназардошти сархати 1, қисми 6, моддаи 297 КА ҚТ маблағи мазкур дар давраи охирони андоз аз арзиши иловашуда, яъне моҳи декабр ба ҳисоб гирифта мешавад.

Мисоли 27.

ҚДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии андозбанди Ҷамоати деҳаи менамояд, санаи 2 декабри соли 2017 ба маблағи 1000000 сомонӣ, бо назардошти ААИ хизматрасонида, санад оид ба хизматрасониро бо ҚДММ “Тобистон” ба имзо расонид. Ҳаққи хизматрасонӣ аз ҷониби ҚДММ “Тобистон” дар моҳи март соли 2018 ба ҚДММ “Баҳор” пардохт карда шуд. ҚДММ “Баҳор” аз 01 январи соли 2018 ба низоми соддакардашудаи андозбандӣ гузашт.

Талабот:

Тартиби баҳисобгирии даромадро ва иҷрои уҳдадориро оид ба ААИ аз ҷониби ҚДММ “Баҳор” муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 2, қисми 3, моддаи 297 КА ҚТ ҚДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 847458 сомонӣ ($1000000 \text{ сомонӣ} * 100\% / 118\%$) дар моҳи декабри соли 2017 ҳамчун даромад эътироф карда, 152542 сомони ($1000000 \text{ сомонӣ} * 18\% / 118\%$) маблағи уҳдадорӣ оид ба ААИ иҷро кунад.

Мисоли 28.

ЧДММ “Баҳор”, ки дар низоми соддакардашудаи андозбанди фаъолият намуда, бақияи молҳо ба санаи 31 декабри соли 2017 ба маблағи 1000000 сомонӣ, бо дарназардошти ААИ баробар мебошад.

ЧДММ Баҳор аз 01 январи соли 2018 дар низоми умумии андозбандӣ фаъолият менамояд.

Талабот:

Тартиби баҳисобгирии ААИ - ро аз ҷониби ЧДММ “Баҳор” муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 2, қисми 6, моддаи 297 КА ҚТ ЧДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 152542 сомони (1000000 сомонӣ * 18% / 118%) маблағи уҳдадорӣ оид ба ААИ – ро дар моҳи январи соли 2018 иҷро кунад.

Мисоли 29.

Даромади умумии соли аввали фаъолияти соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истехсоли молҳо, 460 000 сомонӣ (семоҳаи якум - 80000 сомонӣ; семоҳаи дуюм 120000 сомонӣ; семоҳаи сеюм 150000 сомонӣ ва семоҳаи чорум - 110000 сомонӣ), бе дарназардошти қарзи харидори молҳои истехсолшаванда, ки аз 1 – уми май мавҷуд аст, ба маблағи 25000 сомонӣ мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва сархати 1, моддаи 296 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда супорандаи андози низоми соддакардашуда эътироф мешавад ва меъёри андоз ба 5% даромади умумӣ баробар мебошад. Ҳамзамон маблағи қарзи харидор, тибқи қисми 2, моддаи 142 КА ҚТ, дар мисоли мазкур ба манбаи андоз дар семоҳаи чорум мансуб мебошад.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи якум = $80\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{4000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи дуум = $120\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{6000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеюм = $150\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{7500 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи чорум = $(110\,000 \text{ сомони} + 25000 \text{ сомони}) \times 5\% = \underline{6750 \text{ сомони}}$.

Мисоли 30.

Даромади умумии соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истехсоли молҳо: - дар соли якуми фаъолият 560 000 сомони (семоҳаи якум - 130000 сомони; семоҳаи дуум - 120000 сомони; семоҳаи сеюм - 220000 сомони; семоҳаи чорум - 90000 сомони); - дар соли дууми фаъолият 670 000

сомонӣ, бе назардошти андозҳои ғайримустақим мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 1, моддаи 291; сарҳати 2, моддаи 296 ва сарҳати 2 ва 3, қисми 3, моддаи 291 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда: - дар соли якуми фаъолият супорандаи андози низоми соддакардашуда эътироф мешавад ва ўҳдадор мебошад, бо меъёри 5% аз даромади умумӣ андози низоми соддакардашударо пардохт намояд; - дар соли дууми фаъолият соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, тибқи қисми 29, қарори Ҳукумати ҚТ аз 31.08.2012 сол №451 «Дар бораи тасдиқи қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд» ўҳдадор аст, ки фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ қатъ намуда, минбаъд (аз 1 январи соли дуум) ҳамчун шахси ҳуқуқӣ фаъолияти худро идома диҳад ва ўҳдадор аст, ки ба низоми умумии андозбандӣ гузарад.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи якум = $130\,000 \text{ сомонӣ} \times 5\% = \underline{6500 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи дуум = $120\,000 \text{ сомонӣ} \times 5\% = \underline{6000 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеюм = $220\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{11000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи чорум = $90\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{4500 \text{ сомони}}$.

Мисоли 31.

Даромади хармоҳаи соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолияти савдои молҳо, дар соли гузашта 32000 сомони ро ташкил меод.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андози низоми соддакардашударо барои субъектҳои соҳибкории хурд ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 1, моддаи 291 ва сарҳати 4, қисми 1, моддаи 212 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда дар мисоли мазкур супорандаи андози низоми соддакардашуда барои субъектҳои соҳибкории хурд ва андози иҷтимоӣ эътироф мешавад. Вай ӯҳдадор аст, ки на дертар аз санаи 10 моҳи баъд аз давраи андоз (семоҳа), маблағи андозро тибқи низоми соддакардашуда пардохт карда, эълומияи андозро пешниҳод кунад, инчунин на дертар аз санаи 15 баъд аз давраи андоз (моҳи тақвимӣ), маблағи андози иҷтимоӣ ва эълумияи онро. Ҳамзамон, фаромуш намекунем, ки маблағи андози иҷтимоӣ набояд

аз меъёри муайянкардаи Ҳукумати ҷумҳурӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2012 с, №451) кам бошад (150 сомонӣ дар як моҳ бо назардошти коэффитсиенти минтақавӣ). Қайд кардан зарур аст, ки соҳибкори инфиродӣ тибқи қарори зикргардида ва сархати 2, қисми 3, моддаи 291 КАҶТ уҳдадор аст, ки фаъолияти худро дар асоси шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ қатъ намуа, минбаъд аз якуми январӣ соли тақвимӣ фаъолияти худро ба ҳайси шахси ҳуқуқӣ идома диҳад.

Ҳисоби маблағҳои андозҳои соҳибкори инфиродӣ:

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои ҳар як семоҳаи = $96\,000 \text{ сомонӣ} \times 6\% = \underline{5760 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар як давраи андоз = $32\,000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = \underline{320 \text{ сомонӣ}}$.

Мисоли 32.

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми соддакардашуда барои субъектҳои соҳибкории хурд фаъолият менамуд ва ба воридоти андозбандишаванда машғул аст, дар соли гузашта 550 000 сомониро (45833,33 сомонӣ дар ҳар як моҳ) ташкил дод, инчунин дар муҳосибот 60000 сомонӣ қарзи харидор (аз санаи 10 сентябри соли гузашта) мавҷуд аст.

Эзоҳ:

Дар соли гузашта шахси ҳуқуқӣ ҳамчун соҳибкори инфиродӣ фаъолият мекард.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи: сархати 1, қисми 1, моддаи 291; сархати 2, моддаи 296; қисмҳои 4 ва 5, моддаи 297; сархати 4, қисми 1, моддаи 212; қисми 2, моддаи 216 КА ҚТ, маблағи андози низоми соддакардашуда ва андози иҷтимоиро ҳисоб менамоем.

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои ҳар як семоҳаи якум, дуум ва сеюм = 137 500 сомонӣ $\times 6\% = \underline{8250}$ сомонӣ.

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои семоҳаи чорум = 197 500 сомонӣ $\times 6\% = \underline{11850}$ сомонӣ.

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар як моҳ аз январ то декабр = 45833,33 сомонӣ $\times 1\% = 458,33$ сомонӣ;

Маблағи андози иҷтимоӣ барои моҳи декабр = 105833,33 сомонӣ $\times 1\% = 1058,33$ сомонӣ;

Мисоли 33.

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми соддакардашуда барои соҳибкорони хурд Ҷаълият менамуд, аз Ҷуруши молҳои истеҳсолкарда (ба маҳсулоти соҳаи хуроки умумӣ дохил намешаванд) дар соли гузашта 600 000 сомониро (50000 сомонӣ дар ҳар як моҳ) ташкил дод, инчунин дар муҳосибот 60000 сомонӣ қарзи харидор (аз санаи 1 феввали соли гузашта) мавҷуд аст.

Харочотҳои хармоҳаи шахси ҳуқуқӣ дар соли гузашта ва тақвимӣ:

- харочоти музди меҳнати ҳисобшуда 12000 сомонӣ, азҷумла 11000 сомонӣ музди меҳнати пардохт шуда;
- харочоти иҷораи воситаҳои асосӣ 10000 сомонӣ;
- харочоти хариди ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот 20000 сомонӣ.

Даромади шахси ҳуқуқӣ аз фуруши молҳои истеҳсолкарда дар моҳи январи соли тақвимӣ 100000 сомониро, бо назардошти ААИ ташкил дод.

Бақияи молҳои истеҳсол карда дар санаи 31.12 соли гузашта, 300000 сомонӣ, бо назардошти ААИ мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед, инчунин амалиётҳои муҳосибиро барои субъектҳои хоҷагидорӣ нишон диҳед.

Ҳал:

Мутобиқи қонунгузори андоз шахси ҳуқуқӣ уҳдадор аст, ки дар соли гузашта андози низоми соддакардашударо барои соҳибкорони хурд ва андози иҷтимоиро ҳисоб намуда, ба буҷет пардохт кунад.

Дар соли тақвимӣ андозҳои пешбинишударо дар низоми умумии андозбандӣ (ААИ - и ба буҷет пардохтшаванда, андози иҷтимоӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва пардохти ҷорӣ андоз) пардохт кунад.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои соли гузашта:

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои ҳар як семоҳаи якум, дуум ва чорум = 150 000 сомонӣ × 5% = 7500 сомонӣ.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеум = 210 000 сомонӣ × 5% = 10500 сомонӣ.

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар як моҳи тақвимӣ, = 10 000 сомонӣ × 25% = 2500 сомонӣ.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои моҳи январи соли тақвимӣ:

Маблағи ААИ аз тахвили молҳо (даромад аз фуруш) = 100000 сомонӣ × 18% / 118% = 15254,24 сомонӣ;

Маблағи ААИ баҳисобгирифта = 300000 сомонӣ × 18% / 118% = 45762,71 сомонӣ;

Маблағи ААИ барои пардохт = 15254,24 сомонӣ - 45762,71 сомонӣ = -30508,47 сомонӣ;

Маблағи андози иҷтимоӣ = 10 000 сомонӣ × 25% = 2500 сомонӣ.

Маблағи пардохти ҷории андоз = (100000 сомонӣ - 15254,24 сомонӣ) × 1% = 847,45 сомонӣ;

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = (11000 сомонӣ + 10000 сомонӣ + 2500 сомонӣ + 20000 сомонӣ) × 2% = 870 сомонӣ.

Мисоли 34.

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми умумӣ Ҷамоият менамояд, аз фуруши маҳсулоти истеҳсолкарда (ба маҳсулоти соҳаи хуроки умумӣ дохил намешаванд), тибқи нишондиҳандаи МНХ дорои хотираи фискалӣ дар соли гузашта 424800

сомониرو (35400 сомони дар як мох) бо назардошти ААИ ташкил дод.

Шахси ҳуқуқӣ 4 соли охир тибқи низоми умумии андозбандӣ фаъолият менамояд.

Харочоти хармоҳаи шахси ҳуқуқӣ дар соли гузашта:

- харочоти музди меҳнат 5000 сомонӣ, аз ҷумла 4000 сомонӣ музди меҳнати пардохтшуда;

- харочоти иҷораи воситаҳои асосӣ 1000 сомонӣ;

- харочоти хариди ашёи хом барои истехсоли маҳсулот 20000 сомонӣ, бо назардошти ААИ.

Даромади шахси ҳуқуқӣ аз фуруши молҳои истехсол карда дар моҳи январӣ соли тақвими 50000 сомонӣ ташкил дод.

Харочоти шахси ҳуқуқӣ дар моҳи январӣ соли тақвими:

- харочоти музди меҳнати ҳисобшуда 9000 сомонӣ;

Бақияи молҳои истехсолкарда кардаи шахси ҳуқуқӣ дар санаи 31.12 солигузашта, 10000 сомонӣ, бо назардошти ААИ мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи қонунгузори андоз шахси ҳуқуқи уҳдадор аст, ки дар мисоли мазкур барои соли гузашта пардохти ҷорӣ андоз, андози иҷтимоӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва ААИ ҳисобнамуда, ба буҷет пардохт кунад.

Дар соли тақвимӣ андози низоми соддакардашударо барои сохибкорои хурд ва андози иҷтимоиро пардохт кунад.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои ҳар моҳи соли гузашта:

Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи декабр, аз тахвили молҳо (даромад аз фуруш) = $35400 \text{ сомонӣ} \times 18\% / 118\% = \underline{5400 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи декабр, ба ҳисобгирифта аз ҳисоби хариди ашёи хом = $20000 \text{ сомонӣ} \times 18\% / 118\% = \underline{3050,85 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи декабр, барои пардохт = $5400 \text{ сомонӣ} - 3050,85 \text{ сомонӣ} = \underline{2349,15 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи ААИ барои моҳи декабр ба ҳисоб гирифта аз ҳисоби хариди ашёи хом ва аз бақияи молҳо = $(20000 \text{ сомонӣ} \times 18\% / 118\%) + (10000 \text{ сомонӣ} \times 18\% / 118\%) = 3050,85 \text{ сомонӣ} + 1525,42 \text{ сомонӣ} = \underline{4576,24 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи ААИ - и моҳи декабр, барои пардохт = $5400 \text{ сомонӣ} - 4576,24 \text{ сомонӣ} = \underline{823,76 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи андози иҷтимоӣ = $5000 \text{ сомонӣ} \times 25\% = \underline{1250 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $(4000 \text{ сомонӣ} + 1250 \text{ сомонӣ} + 1000 \text{ сомонӣ} + 16949,15 \text{ сомонӣ}) \times 2\% = 463,98 \text{ сомонӣ}$

Маблағи пардохти ҷорӣ андоз = $30000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = \underline{300 \text{ сомонӣ}}$.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои моҳи январи соли тақвимӣ:

Маблағи андози иҷтимоӣ = $9\ 000 \text{ сомони} \times 25\% = \underline{2250 \text{ сомони}}$.

Мисоли 35.

Даромади умумии соли аввали фаъолияти соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолияти савдои молҳо, 260 000 сомони (семоҳаи якум - 50000 сомони; семоҳаи дуюм 60000 сомони; семоҳаи сеюм 50000 сомони ва семоҳаи чорум - 50000 сомони) мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва сархати 2, моддаи 296 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда супорандаи андози низоми соддакардашуда эътироф мешавад. Ёҳдадор аст, ки на дертар аз санаи 10 моҳи баъд аз давраи андоз, маблағи андозро пардохт карда, эълонияи андозро пешниҳод кунад.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи якум = $50\ 000 \text{ сомони} \times 6\% = \underline{3000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи дуюм = $60\ 000 \text{ сомони} \times 6\% = \underline{3600 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеюм = $50\,000 \text{ сомони} \times 6\% = \underline{3000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи чорум = $50\,000 \text{ сомони} \times 6\% = \underline{3000 \text{ сомони}}$.

Мисоли 36.

Даромади умумии соли аввали фаъолияти соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо, 460 000 сомони (семоҳаи якум - 80000 сомони; семоҳаи дуюм 120000 сомони; семоҳаи сеюм 150000 сомони ва семоҳаи чорум - 110000 сомони) мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва сархати 1, моддаи 296 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда супорандаи андози низоми соддакардашуда эътироф мешавад ва меъёри андоз ба 5% даромади умумӣ баробар мебошад. Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи якум = $80\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{4000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи дуюм = $120\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{6000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеюм = $150\,000 \text{ сомонӣ} \times 5\% = \underline{7500 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи чорум = $110\,000 \text{ сомонӣ} \times 5\% = \underline{5500 \text{ сомонӣ}}$.

Мисоли 37.

ЧДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии андозбанди фаъолият менамояд, санаи 2 декабри соли 2017 барои иҷрои корҳои аз ЧДММ “Тобистон” ба маблағи 1200000 сомонӣ пешпардохт қабул кард. Корҳо аз ҷониби ЧДММ “Баҳор” дар моҳи марти соли 2018 ба итмом расонида шуданд. ЧДММ “Баҳор” аз 01 январӣ соли 2018 ба низоми соддакардашудаи андозбандӣ гузашт.

Талабот:

Тартиби баҳисобгирии даромадро аз ҷониби ЧДММ “Баҳор” муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 3, моддаи 297 КА ҚТ ЧДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 1200000 сомониро дар семоҳаи якуми соли 2018 ба манбаи андози тибқи низоми соддакардашуда пардохтшаванда барои субъектҳои хурди соҳибкорӣ ворид намуда, аз он андози тибқи низоми соддакардашударо ба бучет пардохт кунад.

Дар ин ҳолат маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи аввали соли 2018

= 1200000 сомони* 6%=72000 сомони ташкил медихад.

Мисоли 38.

ЧДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии андозбанди Ҷамоият менамояд, санаи 2 декабри соли 2017 барои иҷрои қарзҳои аз ЧДММ “Тобистон” ба маблағи 1200000 сомонӣ, бо дарназардошти ААИ пешпардохт қабул кард. Қарз аз ҷониби ЧДММ “Баҳор” дар моҳи март соли 2018 ба итмом расонида шуданд. ЧДММ “Баҳор” аз 01 январи соли 2018 ба низоми соддақардашудаи андозбандӣ гузашт.

Талабот:

Тартиби баҳисобгирии даромадро ва иҷрои уҳдадориро оид ба ААИ аз ҷониби ЧДММ “Баҳор” муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 3, моддаи 297 КА ҚТ ЧДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 1200000 сомониро дар семоҳаи якуми соли 2018 ба манбаи андози тибқи низоми соддақардашуда пардохтшаванда барои субъектҳои хурди соҳибқарорӣ ворид намуда, аз он андози тибқи низоми соддақардашуда ба буҷет пардохт кунад. Ҳамзамон, ЧДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки аз пешпардохти қабулқардаш ба маблағи 1200000 сомонӣ, тибқи муқаррароти қисми 3, моддаи 174 КА ҚТ маблағи 183051 сомонӣ ($1200000 \text{ сомонӣ} * 18\% / 118\%$) андоз аз арзиши иловашударо дар моҳи

декабр ба зиммаи худ гирад. Вале, бо дарназардошти сархати 1, қисми 6, моддаи 297 КА ҚТ маблағи мазкур дар давраи охири андоз аз арзиши иловашуда, яъне моҳи декабр ба ҳисоб гирифта мешавад.

Мисоли 39.

ҚДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии андозбанди Ҷамоати деҳаи менамояд, санаи 2 декабри соли 2017 ба маблағи 1200000 сомонӣ, бо назардошти ААИ хизматрасонида, санад оид ба хизматрасониро бо ҚДММ “Тобистон” ба имзо расонид. Ҳаққи хизматрасонӣ аз ҷониби ҚДММ “Тобистон” дар моҳи март соли 2018 ба ҚДММ “Баҳор” пардохт карда шуд. ҚДММ “Баҳор” аз 01 январи соли 2018 ба низоми соддакардашудаи андозбандӣ гузашт.

Талабот:

Тартиби баҳисобгирии даромадро ва иҷрои уҳдадориро оид ба ААИ аз ҷониби ҚДММ “Баҳор” муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 2, қисми 3, моддаи 297 КА ҚТ ҚДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 1016949 сомонӣ (1200000 сомонӣ *100%/118%) дар моҳи декабри соли 2017 ҳамчун даромад эътироф карда, 183051 сомониро (1200000 сомонӣ *18%/118%) маблағи уҳдадорӣ оид ба ААИ иҷро кунад.

Мисоли 40.

ЧДММ “Баҳор”, ки дар низоми соддакардашудаи андозбанди фаъолият намуда, бақияи молҳо ба санаи 31 декабри соли 2017 ба маблағи 1300000 сомонӣ, бо дарназардошти ААИ баробар мебошад.

ЧДММ Баҳор аз 01 январи соли 2018 дар низоми умумии андозбандӣ фаъолият менамояд.

Талабот:

Тартиби баҳисобгирии ААИ - ро аз ҷониби ЧДММ “Баҳор” муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 2, қисми 6, моддаи 297 КА ҚТ ЧДММ “Баҳор” ухдадор аст, ки маблағи 198305 сомони (1300000 сомонӣ * 18% / 118%) маблағи ухдадорӣ оид ба ААИ – ро дар моҳи январи соли 2018 иҷро кунад.

Мисоли 41.

Даромади умумии соли аввали фаъолияти соҳибкори инфиродии тибқи шаходатнома фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо, 460 000 сомонӣ (семоҳаи яқум - 80000 сомонӣ; семоҳаи дуҷум 120000 сомонӣ; семоҳаи сеҷум 150000 сомонӣ ва семоҳаи чорум - 110000 сомонӣ), бе дарназардошти қарзи харидори молҳои истеҳсолшаванда, ки аз 1 – уми май мавҷуд аст, ба маблағи 25000 сомонӣ мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва сархати 1, моддаи 296 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда супорандаи андози низоми соддакардашуда эътироф мешавад ва меъёри андоз ба 5% даромади умумӣ баробар мебошад. Ҳамзамон маблағи қарзи харидор, тибқи қисми 2, моддаи 142 КА ҚТ, дар мисоли мазкур ба манбаи андоз дар семоҳаи чорум мансуб мебошад.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи якум = $80\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{4000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи дуум = $120\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{6000 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеюм = $150\,000 \text{ сомони} \times 5\% = \underline{7500 \text{ сомони}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи чорум = $(110\,000 \text{ сомони} + 25000 \text{ сомони}) \times 5\% = \underline{6750 \text{ сомони}}$.

Мисоли 42.

Даромади умумии соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истехсоли молҳо: - дар соли якуми фаъолият 560 000 сомони (семоҳаи якум - 130000 сомони; семоҳаи дуум - 120000 сомони; семоҳаи сеюм - 220000 сомони; семоҳаи чорум -90000 сомони); - дар соли дууми фаъолият 670 000

сомонӣ, бе назардошти андозҳои ғайримустақим мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 1, моддаи 291; сарҳати 2, моддаи 296 ва сарҳати 2 ва 3, қисми 3, моддаи 291 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда: - дар соли якуми фаъолият супорандаи андози низоми соддакардашуда эътироф мешавад ва ўҳдадор мебошад, бо меъёри 5% аз даромади умумӣ андози низоми соддакардашударо пардохт намояд; - дар соли дууми фаъолият соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, тибқи қисми 29, қарори Ҳукумати ҚТ аз 31.08.2012 сол №451 «Дар бораи тасдиқи қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд» ўҳдадор аст, ки фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ қатъ намуда, минбаъд (аз 1 январи соли дуум) ҳамчун шахси ҳуқуқӣ фаъолияти худро идома диҳад ва ўҳдадор аст, ки ба низоми умумии андозбандӣ гузарад.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи якум = $130\,000 \text{ сомонӣ} \times 5\% = \underline{6500 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи дуум = $120\,000 \text{ сомонӣ} \times 5\% = \underline{6000 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеюм = $220\,000 \text{ сомонӣ} \times 5\% = \underline{11000 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи чорум = $90\,000 \text{ сомонӣ} \times 5\% = \underline{4500 \text{ сомонӣ}}$.

Мисоли 43.

Даромади ҳар моҳаи соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолияти савдои молҳо, дар соли гузашта 32000 сомониро ташкил меод.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андози низоми соддакардашударо барои субъектҳои соҳибкории хурд ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи сарҳати 1, қисми 1, моддаи 291 ва сарҳати 4, қисми 1, моддаи 212 КА ҚТ, соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда дар мисоли мазкур супорандаи андози низоми соддакардашуда барои субъектҳои соҳибкории хурд ва андози иҷтимоӣ эътироф мешавад. Вай ӯҳдадор аст, ки на дертар аз санаи 10 моҳи баъд аз давраи андоз (семоҳа), маблағи андозро тибқи низоми соддакардашуда пардохт карда, эълومияи андозро пешниҳод кунад, инчунин на дертар аз санаи 15 баъд аз давраи андоз (моҳи тақвими), маблағи андози иҷтимоӣ ва эълумияи онро. Ҳамзамон, фаромуш намекунем, ки маблағи андози иҷтимоӣ набояд аз меъёри муайянкardaи Ҳукумати ҷумҳурӣ

(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2012 с, №451) кам бошад (150 сомони дар як моҳ бо назардошти коэффитсиенти минтақавӣ). Қайд кардан зарураст, ки соҳибкори инфиродӣ тибқи қарори зикргардида ва сархати 2, қисми 3, моддаи 291 КАҶТ уҳдадораст, ки фаъолияти худро дар асоси шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ қатъ намуда, минбаъд аз якуми январӣ соли тақвимӣ фаъолияти худро ба ҳайси шахси ҳуқуқӣ идома диҳад.

Ҳисоби маблағҳои андозҳои соҳибкори инфиродӣ:

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои харяк семоҳаи = $96\,000 \text{ сомонӣ} \times 6\% = \underline{5760 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар як давраи андоз = $32\,000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = \underline{320 \text{ сомонӣ}}$.

Мисоли 44.

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми соддакардашуда барои субъектҳои соҳибкори хурд фаъолият менамуд ва ба воридоти андозбандишаванда машғул аст, дар соли гузашта 550 000 сомониро (45833,33 сомонӣ дар ҳар як моҳ) ташкил дод, инчунин дар муҳосибот 60000 сомонӣ қарзи харидор (аз санаи 10 сентябри соли гузашта) мавҷуд аст.

Эзоҳ:

Дар соли гузашта шахси ҳуқуқӣ ҳамчун соҳибкори инфиродӣ фаъолият мекард.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи: сарҳати 1, қисми 1, моддаи 291; сарҳати 2, моддаи 296; қисмҳои 4 ва 5, моддаи 297; сарҳати 4, қисми 1, моддаи 212; қисми 2, моддаи 216 КА ҚТ, маблағи андози низоми соддакардашуда ва андози иҷтимоиро ҳисоб менамоем.

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои ҳар як семоҳаи якум, дуом ва сеюм = $137\,500$ сомони $\times 6\% = \underline{8250}$ сомони.

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои семоҳаи чорум = $197\,500$ сомони $\times 6\% = \underline{11850}$ сомони.

Маблағи андози иҷтимои барои ҳар як моҳ аз январ то декабр = $45833,33$ сомони $\times 1\% = 458,33$ сомони;

Маблағи андози иҷтимои барои моҳи декабр = $105833,33$ сомони $\times 1\% = 1058,33$ сомони;

Мисоли 45.

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми соддакардашуда барои соҳибкорони хурд ҷаъолият менамуд, аз ғуруши молҳои истеҳсолкарда (ба маҳсулоти соҳаи ҳуроки умумӣ дохил намешаванд) дар соли гузашта 600 000 сомони ро (50000 сомони дар ҳар як моҳ) ташкил дод, инчунин дар муҳосибот 60000 сомони қарзи харидор (аз санаи 1 феввали соли гузашта) мавҷуда ст.

Харочотҳои хармоҳаи шахси ҳуқуқӣ дар соли гузашта ва тақвимӣ:

- харочоти музди меҳнати ҳисобшуда 12000 сомонӣ, аз ҷумла 11000 сомонӣ музди меҳнати пардохт шуда;

- харочоти иҷораи воситаҳои асосӣ 10000 сомонӣ;

- харочоти хариди ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот 20000 сомонӣ.

Даромади шахси ҳуқуқӣ аз фуруши молҳои истеҳсолкарда дар моҳи январи соли тақвимӣ 100000 сомониро, боназардошти ААИ ташкил дод. Бақияи молҳои истеҳсолкарда дар санаи 31.12 соли гузашта, 300000 сомонӣ, бо назардошти ААИ мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед, инчунин амалиётҳои муҳосибиро барои субъектҳои хоҷагидорӣ нишон диҳед.

Ҳал:

Мутобиқи қонунгузори андоз шахси ҳуқуқӣ уҳдадор аст, ки дар соли гузашта андози низоми соддакардашударо барои соҳибқорони хурд ва андози иҷтимоиро ҳисоб намуда, ба бучет пардохт кунад.

Дар соли тақвимӣ андозҳои пешбинишударо дар низоми умумии андозбандӣ (ААИ - и ба бучет пардохтшаванда, андози иҷтимоӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва пардохти ҷорӣ андоз) пардохт кунад.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои соли гузашта:

Маблағи андози низоми соддакардашуда барои ҳар як семоҳаи якум, дуум ва чорум = 150 000 сомонӣ × 5% = 7500 сомонӣ.

Маблағи андози низоми соддакардашуда дар семоҳаи сеум = 210 000 сомонӣ × 5% = 10500 сомонӣ.

Маблағи андози иҷтимоӣ барои ҳар як моҳи тақвимӣ, = 10 000 сомонӣ × 25% = 2500 сомонӣ.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои моҳи январӣ соли тақвимӣ:

Маблағи ААИ аз тахвили молҳо (даромад аз фуруш) = 100000 сомонӣ × 18% / 118% = 15254,24 сомонӣ;

Маблағи ААИ баҳисобгирифта = 300000 сомонӣ × 18% / 118% = 45762,71 сомонӣ;

Маблағи ААИ барои пардохт = 15254,24 сомонӣ - 45762,71 сомонӣ = -30508,47 сомонӣ;

Маблағи андози иҷтимоӣ = 10 000 сомонӣ × 25% = 2500 сомонӣ.

Маблағи пардохти ҷорӣ андоз = (100000 сомонӣ - 15254,24 сомонӣ) × 1% = 847,45 сомонӣ;

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = (11000 сомонӣ + 10000 сомонӣ + 2500 сомонӣ + 20000 сомонӣ) × 2% = 870 сомонӣ.

Мисоли 46.

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми умумӣ Ҷамоият менамояд, аз фуруши маҳсулоти истеҳсолкарда (ба маҳсулоти соҳаи хуроки умумӣ дохил намешаванд), тибқи нишондиҳандаи МНХ дорои хотираи фискалӣ дар соли гузашта 424800

сомониرو (35400 сомони дар як мох) бо назардошти ААИ ташкил дод.

Шахси ҳуқуқӣ 4 соли охир тибқи низоми умумии андозбандӣ фаъолият менамояд.

Харочоти хармоҳаи шахси ҳуқуқӣ дар соли гузашта:

- харочоти музди меҳнат 5000 сомонӣ, аз ҷумла 4000 сомонӣ музди меҳнати пардохтшуда;

- харочоти иҷораи воситаҳои асосӣ 1000 сомонӣ;

- харочоти хариди ашёи хом барои истехсоли маҳсулот 20000 сомонӣ, бо назардошти ААИ.

Даромади шахси ҳуқуқӣ аз фуруши молҳои истехсол карда дар моҳи январӣ соли тақвимӣ 50000 сомонӣ ташкил дод.

Харочоти шахси ҳуқуқӣ дар моҳи январӣ соли тақвимӣ:

- харочоти музди меҳнати ҳисобшуда 9000 сомонӣ;

Бақияи молҳои истехсолкарда кардаи шахси ҳуқуқӣ дар санаи 31.12 соли гузашта, 10000 сомонӣ, бо назардошти ААИ мебошад.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблағи андозро ҳисоб кунед.

Ҳал:

Мутобиқи қонунгузори андоз шахси ҳуқуқи уҳдадор аст, ки дар мисоли мазкур барои соли гузашта пардохти ҷорӣ андоз, андози иҷтимоӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва ААИ ҳисобнамуда, ба бучет пардохт кунад.

Дар соли тақвимӣ андози низоми соддакардашударо барои сохибкорои хурд ва андози иҷтимоиро пардохт кунад.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои ҳар моҳи соли гузашта:

Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи декабр, аз тахвили молҳо (даромад аз фуруш) = $35400 \text{ сомонӣ} \times 18\% / 118\% = \underline{5400 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи декабр, ба ҳисобгирифта аз ҳисоби хариди ашёи хом = $20000 \text{ сомонӣ} \times 18\% / 118\% = \underline{3050,85 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи декабр, барои пардохт = $5400 \text{ сомонӣ} - 3050,85 \text{ сомонӣ} = \underline{2349,15 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи ААИ барои моҳи декабр ба ҳисоб гирифта аз ҳисоби хариди ашёи хом ва аз бақияи молҳо = $(20000 \text{ сомонӣ} \times 18\% / 118\%) + (10000 \text{ сомонӣ} \times 18\% / 118\%) = 3050,85 \text{ сомонӣ} + 1525,42 \text{ сомонӣ} = \underline{4576,24 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи ААИ - и моҳи декабр, барои пардохт = $5400 \text{ сомонӣ} - 4576,24 \text{ сомонӣ} = \underline{823,76 \text{ сомонӣ}}$;

Маблағи андози иҷтимоӣ = $5000 \text{ сомонӣ} \times 25\% = \underline{1250 \text{ сомонӣ}}$.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $(4000 \text{ сомонӣ} + 1250 \text{ сомонӣ} + 1000 \text{ сомонӣ} + 16949,15 \text{ сомонӣ}) \times 2\% = 463,98 \text{ сомонӣ}$

Маблағи пардохти ҷориаандоз = $30000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = \underline{300 \text{ сомонӣ}}$.

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои моҳи январи соли тақвимӣ:

Маблағи андози иҷтимоӣ = 9 000 сомонӣ × 25% = 2250 сомонӣ.

**Боби 3.
АНДОЗҲО АЗ МОЛУ МУЛК**

Мисоли 47.

Масоҳати манзили истиқоматии (5 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, 160 м², бе назардошти ченаки беруна мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 5 - хучра, ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариви ҷойгиршавии молу мулки ғайриманкул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманкул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $160 \text{ м}^2 \times 1,25 = 200 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(90 \text{ м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 110 \text{ м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 1 = 390,5 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 48.

Масоҳати манзили истиқоматии (4 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, 160 м^2 , бо назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 4 - хучра, ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариви ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(90\text{м}^2 \times 3\% \times 55 \text{сомонӣ} + 70\text{м}^2 \times 4\% \times 55 \text{сомонӣ}) \times 1 = 302,5 \text{сомонӣ}$.

Мисоли 49.

Масоҳати манзили истиқоматии (3 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Хучанд ҷойгир шудааст, 160м^2 , бо назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 3 - хучра, ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андоз барои объекти ғайриманқул пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти

ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(90 \text{ метри мураббаъ} \times 3\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 70 \text{ метри мураббаъ} \times 4\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 0,8 = 242 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 50.

Масоҳати манзили истиқоматии (5 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Норак ҷойгир шудааст, 160м², бе назардошти ченаки беруна мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 5 - хучра, ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андоз барои объекти ғайриманқул пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариби

ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $160 \text{ м}^2 \times 1,25 = 200 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(90 \text{ м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 110 \text{ м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 0,55 = 202,7 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 51.

Масоҳати манзили истиқоматии (3 ошёна, бо таҳхона ва болохона) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, 460 м^2 , бе назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Масоҳати таҳхона 60 метри мурабаъ буда, баландии он 1,98 метр, масоҳати ошёнаи 1,2 ва 3 – 300 м^2 мебошад.

Масоҳати болохона 100 м^2 буда, баландии он 2,01 метрро ташкил медиҳад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 3 - ошёна ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозбарои объекти ғайриманқул пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманқул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили чамъи масоҳатҳои ошёнаҳои якум, дуюм ва

сеюми манзили истиқоматии шахси воқеӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо Ҷоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зарби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шахру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $300\text{м}^2 \times 1,25 = 375 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(90\text{м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомони} + 285\text{м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомони}) \times 1 = 775,55 \text{ сомони}$.

Мисоли 52.

Масоҳати объекти андоз барои объекти ғайриманқули соҳибкори инфиродие, ки ба Ҷаъолияти савдо дар шаҳри Душанбе машғул мебошад, 360м^2 буда, бо назардошти ченаки берунаи он, аз он ҷумла масоҳати таҳхона 100м^2 (баландии он - 2,05 метр) ва ошёнаи яқум 260м^2 мебошанд.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаҳои 276 ва 277 КА ҚТ соҳибкори инфиродӣ – соҳиби объекти ғайриманқул ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи

андоз барои объекти ғайриманкул пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманкул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили чамъи масоҳати ошёнаи якум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи соҳибкори инфиродӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманкул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманкул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $260\text{м}^2 + (100\text{м}^2 \times 50\%) = 310\text{м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(250\text{м}^2 \times 12,75\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 60\text{м}^2 \times 15\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 1 = 2248,12 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 53.

Масоҳати объекти андоз барои объекти ғайриманкули соҳибкори инфиродие, ки онро дар ш. Данғара ба ичора (идора истифода бурда мешавад) медиҳад, 360м^2 буда, бо назардошти ченаки берунаи он, аз он ҷумла масоҳати таҳхона 100 м^2 (баландии он- $2,05\text{метр}$) ва ошёнаи якум 260 м^2 мебошанд.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи боби 41 КА ҚТ, бахусус моддаи 275 қисми 1, моддаҳои 276 ва 277, соҳибкори инфиродӣ - соҳиби объекти ғайриманқул, ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманқул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили чамъи масоҳати ошёнаи якум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи соҳибкори инфиродӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз, тибқи сарҳатҳои 5 ва 6, қисми 2, моддаи 279 КА ҚТ, бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $260 \text{ м}^2 + (100 \text{ м}^2 \times 50\%) = 310 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(200 \text{ м}^2 \times 9\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 110 \text{ м}^2 \times 12\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 0,3 = 514,8 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 54.

Шахси воқеӣ дар ихтиёри худ молу мулки зерин дорад:

- мотоцикл, иқтидори муҳаррикаш 60 қувваи асп;
- мошини сабуқрав - фургон, иқтидори муҳаррикаш 80 қувваи асп;
- автомобили боркаш (иқтидори борбардориашон 45 тонна), иқтидори муҳаррикаш 140 қувваи асп.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси воқеӣ ўҳдадор аст, ки маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, дар ҷараёни бақайдгирӣ, аз нав бақайдгирӣ ё муоинаи ҳарсолаи техникийи воситаҳои нақлиёти худ пардохт намояд. Маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёти ҳар як воситаи нақлиёти шахси воқеӣ, алоҳида ҳисоб ва пардохт карда мешавад.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти мотоцикли шахси воқеӣ = $60 \text{ қувваи асп} \times 2,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 82,5 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти фурғони шахси воқеӣ = $80 \text{ қувваи асп} \times 6\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 264 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти автомобили боркаши шахси воқеӣ = $140 \text{ қувваи асп} \times 14,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 1116,5 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 55.

Иқтидори муҳаррики мошини сабукрави шахси воқеӣ ба 110 қувваи асп баробар мебошад.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси воқеӣ ўҳдадор аст, ки маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, дар ҷараёни бақайдгирӣ, аз нав бақайдгирӣ ё муоинаи ҳарсолаи техникаи мошини сабукрави худ пардохт намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти шахси воқеӣ = 110 қувваи асп × 7,5% × 55 сомонӣ = 453,75 сомонӣ.

Мисоли 56.

Шахси ҳуқуқӣ дар тавозуни худ, чунин воситаҳои нақлиёт дорад:

1) мошини сабукрави тамғаи «Мерседес», иқтидори муҳаррикаш 120 қувваи асп;

2) автобус (13 ҷойи нишаст), иқтидори муҳаррикаш 90 қувваи асп.

3) автомобили боркаш (иқтидори борбардориаш 12 тонна), иқтидори муҳаррикаш 130 қувваи асп.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблағи андоз аз

воситаҳои нақлиётро, ки барои соли чорӣ пардохт шавад, то 1 - апрели соли чорӣ пешниҳод намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти мошини сабукрави тамғаи «Мерседес» - и шахси ҳуқуқӣ = $120 \text{ қувваи асп} \times 7,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 495 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти автобуси (13 ҷойи нишаст) шахси ҳуқуқӣ = $90 \text{ қувваи асп} \times 7,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 371,25 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти автомобили боркаши (иктидори борбардориаш 12 тонна) шахси ҳуқуқӣ = $130 \text{ қувваи асп} \times 11\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 786,5 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 57.

Роҳи оҳан дар тавозуни худ чунин воситаҳои нақлиёт дорад:

Воситаи нақлиёти худгарди шинокунанда, ки иқтидори муҳаррикаш 140 қувваи асп мебошад.

Локомотив, иқтидори муҳаррикаш 3000 қувваи асп мебошад.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, ки барои соли чорӣ

пардохт шавад, то 1 - апрели соли чорӣ пешниҳод намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти худгарди шиноқунанда = $140 \text{ қувваи асп} \times 15\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 1155 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти локомотив = $3000 \text{ қувваи асп} \times 1\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 1650 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 58.

Масоҳати манзили истиқоматии (3 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, 180м², бе назардошти ченаки беруна мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 5 - хучра, ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зарби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $180 \text{ м}^2 \times 1,25 = 225 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(90 \text{ м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 135 \text{ м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 1 = 445,5 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 59.

Масоҳати манзили истиқоматии (4 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, 150 м^2 , бо назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 4 - хучра, ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зарби ҷойгиршавии молу мулкӣ ғайриманкул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманкул:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(90 \text{ м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 60 \text{ м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 1 = 280,5 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 60.

Масоҳати манзили истиқоматии (3 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Хучанд ҷойгир

шудааст, 170 м², бо назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 3 - хучра, ўхдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андоз барои объекти ғайриманқул пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = (90 метри мураббаъ × 3% × 55 сомонӣ + 80 метри мураббаъ × 4% × 55 сомонӣ) × 0,8 = 259,6 сомонӣ.

Мисоли 61.

Масоҳати манзили истиқоматии (3 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Норак ҷойгир шудааст, 130 м², бе назардошти ченаки беруна мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - сохиби манзили истиқоматии 5 - хучра, ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андоз барои объекти ғайриманқул пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариви ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $130 \text{ м}^2 \times 1,25 = 162,5 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(90 \text{ м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 72,5 \text{ м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 0,55 = 169,4 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 62.

Масоҳати манзили истиқоматии (3 ошёна, бо таҳхона ва болохона) шахси воқеӣ - сохиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, 360 м², бе назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Масоҳати таҳхона 60 метри мурабаъ буда, баландии он 1,98 метр, масоҳати ошёнаи 1, 2 ва 3 – 250 м² мебошад.

Масоҳати болохона 50 м² буда, баландии он 2,01 метрро ташкил медиҳад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 3 - ошӯна ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андоз барои объекти ғайриманкул пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманкул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили ҷамъи масоҳатҳои ошӯнаҳои яқум, дуюм, сеюм ва 50% болохонаи манзили истиқоматии шахси воқеӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зарби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманкул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманкул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(250 \text{ м}^2 + 50 \text{ м}^2 \times 50\%) \times 1,25 = 343,75 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(90 \text{ м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 253,75 \text{ м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 1 = 706,75 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 63.

Масоҳати объекти андоз барои объекти ғайриманкули шахси ҳуқуқие, ки ба ғайриҷамъияти савдо дар шаҳри Душанбе машғул мебошад,

460м² буда, бо назардошти ченаки берунаи он, аз он чумла масоҳати таҳхона 100м² (баландии он - 2,05 метр) ва ошёнаи якум 360м² мебошанд.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намуда, амалиётҳои муҳосибии онро барои субъектҳои хоҷагидорӣ нишон диҳед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаҳои 276 ва 277 КА ҚТ шахси ҳуқуқӣ - соҳиби объекти ғайриманкул ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андоз барои объекти ғайриманкул пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманкул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили ҷамъи масоҳати ошёнаи якум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи соҳибкори инфиродӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зарби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманкул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманкул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманкули шахси ҳуқуқӣ = $360 \text{ м}^2 + (100 \text{ м}^2 \times 50\%) = 410 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси ҳуқуқӣ = $(250 \text{ м}^2 \times 12,75\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 160 \text{ м}^2 \times 15\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 1 = 3073,12 \text{ сомонӣ}$.

Баҳисобгирии муҳосибавии андоз барои объектҳои ғайриманкул

Ҳисоби уҳдадории андоз барои объектҳои ғайриманкул:

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22340
Андоз аз амвол барои пардохт – 3073,12
сомонӣ;

Пардохти андоз барои объектҳои ғайриманкул:

Дт 22340 Андоз аз амвол барои пардохт /Кт 10210
Ҳисобҳо бо арзи милли - 3073,12 сомонӣ.

Мисоли 64.

Масоҳати объекти андоз барои объекти ғайриманкули шахси ҳуқуқие, ки онро дар ш. Данғара ба иҷора медиҳад, 460м² буда, бо назардошти ченаки берунаи он, аз он ҷумла масоҳати таҳхона 100 м² (баландии он - 2,05 метр) ва ошёнаи яқум 360 м² мебошанд.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намуда, амалиётҳои муҳосибии онро барои субъектҳои хоҷагидорӣ нишон диҳед.

Ҳал:

Мутобиқи боби 41 КА ҚТ, бахусус моддаи 275 қисми 1, моддаҳои 276 ва 277, шахси ҳуқуқӣ - соҳиби объекти ғайриманкул, уҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманкул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили ҷамъи масоҳати ошёнаи яқум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи шахси ҳуқуқӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ

баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз, тибқи сархатҳои 5 ва 6, қисми 2, моддаи 279 КА ҚТ, бо Ҷоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зарби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманқули шахси ҳуқуқӣ = $360 \text{ м}^2 + (100 \text{ м}^2 \times 50\%) = 410 \text{ м}^2$.
Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси ҳуқуқӣ = $(200 \text{ м}^2 \times 9\% \times 55 \text{ сомони} + 210 \text{ м}^2 \times 12\% \times 55 \text{ сомони}) \times 0,3 = 712,8 \text{ сомони}$.

Баҳисобгирии муҳосибавии андоз барои объектҳои ғайриманқул:

Ҳисоби уҳдадории андоз барои объектҳои ғайриманқул:

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22340
Андоз аз амвол барои пардохт – 712,8 сомони;
Пардохти андоз барои объектҳои ғайриманқул:
Дт 22340 Андоз аз амвол барои пардохт /Кт 10210
Ҳисобҳо бо арзи милли – 712,8 сомони.

Мисоли 65.

Шахси воқеӣ дар ихтиёри худ молу мулки зерин дорад:

- мотосикл, иқтидори муҳаррикаш 80 қувваи асп;
- мошини сабукрав - фургон, иқтидори муҳаррикаш 100 қувваи асп;
- автомобили боркаш (иқтидори борбардориашон 35 тонна), иқтидори муҳаррикаш 135 қувваи асп.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси воқеӣ ўҳдадор аст, ки маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, дар чараёни бақайдгирӣ, аз нав бақайдгирӣ ё муоинаи ҳарсолаи техникаи воситаҳои нақлиёти худ пардохт намояд. Маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёти ҳар як воситаи нақлиёти шахси воқеӣ, алоҳида ҳисоб ва пардохт карда мешавад.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти мотосикли шахси воқеӣ = $80 \text{ қувваи асп} \times 2,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 110 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти фурғони шахси воқеӣ = $100 \text{ қувваи асп} \times 6\% \times 40 \text{ сомонӣ} = 240 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти автомобили боркаши шахси воқеӣ = $135 \text{ қувваи асп} \times 13,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 1002,37 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 66.

Иқтидори муҳаррики мошини сабукрави шахси воқеӣ ба 130 қувваи асп баробар мебошад.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси воқеӣ ўҳдадор аст, ки маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, дар чараёни бақайдгирӣ, аз нав бақайдгирӣ ё муоинаи ҳарсолаи техникаи мошини сабукрави худ пардохт намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти шахси воқеӣ = $130 \text{ қувваи асп} \times 7,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 536,25 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 67.

Шахси ҳуқуқӣ дар тавозуни худ, чунин воситаҳои нақлиёт дорад:

- 1) мошини сабукрави тамғаи «Мерседес», иқтидори муҳаррикаш 110 қувваи асп;**
- 2) автобус (12 ҷойи нишаст), иқтидори муҳаррикаш 120 қувваи асп.**
- 3) автомобили боркаш (иқтидори борбардориаш 8 тонна), иқтидори муҳаррикаш 120 қувваи асп.**

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед, инчунин амалиётҳои муҳосибиро барои субъектҳои хоҷагидор нишон диҳед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, ки барои соли ҷорӣ пардохт шавад, то 1 - апрели соли ҷорӣ пешниҳод намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти мошини сабукрави тамғаи «Мерседес» - и шахси ҳуқуқӣ = $110 \text{ қувваи асп} \times 7,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 453,75 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз автобус (12 ҷойи нишаст) шахси ҳуқуқӣ = $120 \text{ қувваи асп} \times 7,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 495 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти автомобили боркаши (иқтидори борбардориаш 8 тонна) шахси ҳуқуқӣ = $120 \text{ қувваи асп} \times 11\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 660 \text{ сомонӣ}$.

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22370 Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт – 360 сомонӣ;

Пардохти андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт барои автобус (12 ҷойи нишаст):

Дт 22370 Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 360 сомонӣ.

Ҳисоби уҳдадории андоз аз воситаҳои нақлиёт барои автомобили боркаш:

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22370 Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт – 528 сомонӣ;

Пардохти андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт барои автомобили боркаш:

Дт 22370 Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 528 сомонӣ.

Мисоли 68.

Роҳи оҳан дар тавозуни худ чунин воситаҳои нақлиёт дорад:

Воситаи нақлиёти худгарди шиноқунанда, ки иқтидори муҳаррикаш 120 қувваи асп мебошад;

Локомотив, иқтидори муҳаррикаш 3100 қувваи асп мебошад.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, ки барои соли чорӣ пардохт шавад, то 1 - апрели соли чорӣ пешниҳод намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти худгарди шиноқунанда = 120 қувваи асп × 15% × 55 сомонӣ = 990 сомонӣ.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти локомотив = 3100 қувваи асп × 1% × 55 сомонӣ = 1705 сомонӣ.

Ҳисоби ўҳдадории андоз аз воситаҳои нақлиёт барои автобус (12 ҷои нишаст):

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22370
Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт – 1240 сомонӣ;

Пардохти андоз аз воситаҳои нақлиёт барои воситаи нақлиёти худгарди шиноқунанда:

Дт 22370 Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 1240 сомонӣ.

Мисоли 69.

Масоҳати манзили истиқоматии (5 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, 160 м², бе назардошти ченаки беруна мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 5 - хучра, ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариви ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $160 \text{ м}^2 \times 1,25 = 200 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(90 \text{ м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 110 \text{ м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 1 = 390,5 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 70.

Масоҳати манзили истиқоматии (4 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир

шудааст, 160 м², бо назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 4 - хучра, ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариви ҷойгиршавии молу мулки ғайриманкул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманкул:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(90\text{м}^2 \times 3\% \times 55 \text{сомонӣ} + 70\text{м}^2 \times 4\% \times 55 \text{сомонӣ}) \times 1 = 302,5 \text{сомонӣ}$.

Мисоли 71.

Масоҳати манзили истиқоматии (3 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Хучанд ҷойгир шудааст, 160 м², бо назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 3 - хучра, ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андоз барои объекти ғайриманқул пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = (90 метри мураббаъ × 3% × 55 сомонӣ + 70 метри мураббаъ × 4% × 55 сомонӣ) × 0,8 = 242 сомонӣ.

Мисоли 72.

Масоҳати манзили истиқоматии (5 хучра) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Норак ҷойгир шудааст, 160 м², бе назардошти ченаки беруна мебошад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 5 - хучра, ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андоз барои объекти ғайриманқул

пардохт намояд. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманкул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманкул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $160 \text{ м}^2 \times 1,25 = 200 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(90 \text{ м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомони} + 110 \text{ м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомони}) \times 0,55 = 202,7 \text{ сомони}$.

Мисоли 73.

Масоҳати манзили истиқоматии (3 ошёна, бо таххона ва болохона) шахси воқеӣ - соҳиби он, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, 460 м², ба назардошти ченаки берунаи он мебошад.

Масоҳати таххона 60 метри мурабаъ буда, баландии он 1,98 метр, масоҳати ошёнаи 1,2 ва 3 – 300 м² мебошад.

Масоҳати болохона 100 м² буда, баландии он 2,01 метрро ташкил медиҳад.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қисми 4 ва моддаи 277 КА ҚТ шахси воқеӣ - соҳиби манзили истиқоматии 3 - ошёна ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА

ҚТ маблағи андозбарои объекти ғайриманқул пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманқул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили чамъи масоҳатҳои ошёнаҳои якум, дуум ва сеюми манзили истиқоматии шахси воқеӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зарби чойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шахру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $300\text{м}^2 \times 1,25 = 375 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(90\text{м}^2 \times 3\% \times 55 \text{ сомони} + 285\text{м}^2 \times 4\% \times 55 \text{ сомони}) \times 1 = 775,55 \text{ сомони}$.

Мисоли 74.

Масоҳати объекти андоз барои объекти ғайриманқули соҳибкори инфиродие, ки ба фаъолияти савдо дар шаҳри Душанбе машғул мебошад, 360м^2 буда, бо назардошти ченаки берунаи он, аз он ҷумла масоҳати таҳхона 100м^2 (баландии он - 2,05 метр) ва ошёнаи якум 260м^2 мебошанд.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаҳои 276 ва 277 КА ҚТ соҳибкори инфиродӣ – соҳиби объекти ғайриманкул ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозбарои объекти ғайриманкул пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманкул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили ҷамъи масоҳати ошёнаи якум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи соҳибкори инфиродӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманкул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зариви ҷойгиршавии молу мулки ғайриманкул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманкул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $260\text{м}^2 + (100\text{м}^2 \times 50\%) = 310\text{м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманкули шахси воқеӣ = $(250\text{м}^2 \times 12,75\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 60\text{м}^2 \times 15\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 1 = 2248,12 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 75.

Масоҳати объекти андоз барои объекти ғайриманкули соҳибкори инфиродие, ки онро дар ш. Данғара ба ичора (идора истифода бурда мешавад) медиҳад, 360м^2 буда, бо назардошти ченаки берунаи он, аз он ҷумла масоҳати таҳхона 100 м^2 (баландии он - 2,05 метр) ва ошёнаи якум 260 м^2 мебошанд.

Талабот:

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқулро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи боби 41 КА ҚТ, баҳусус моддаи 275 қисми 1, моддаҳои 276 ва 277, соҳибқори инфиродӣ - соҳиби объекти ғайриманқул, ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ҚТ маблағи андозро пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти ғайриманқул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ҚТ, дар мисоли мазкур баробар аст, ба ҳосили ҷамъи масоҳати ошёнаи яқум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи соҳибқори инфиродӣ. Маблағи андоз барои объекти ғайриманқул, тибқи моддаҳои 279 ва 280 КА ҚТ баробар аст, ба ҳосили зарби масоҳати манзили истиқоматӣ ба меъёри андоз, тибқи сарҳатҳои 5 ва 6, қисми 2, моддаи 279 КА ҚТ, бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва зарби ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳо.

Ҳисоби маблағи андоз аз объекти ғайриманқул:

Манбаи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $260 \text{ м}^2 + (100 \text{ м}^2 \times 50\%) = 310 \text{ м}^2$.

Маблағи андоз барои объекти ғайриманқули шахси воқеӣ = $(200 \text{ м}^2 \times 9\% \times 55 \text{ сомонӣ} + 110 \text{ м}^2 \times 12\% \times 55 \text{ сомонӣ}) \times 0,3 = 514,8 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 76.

Шахси воқеӣ дар ихтиёри худ молу мулки зерин дорад:

- мотосикл, иқтидори муҳаррикаш 60 қувваи асп;
- мошини сабуқрав - фургон, иқтидори муҳаррикаш 80 қувваи асп;
- автомобили боркаш (иқтидори борбардориашон 45 тонна), иқтидори муҳаррикаш 140 қувваи асп.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси воқеӣ ӯҳдадор аст, ки маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, дар ҷараёни бақайдгирӣ, аз нав бақайдгирӣ ё муоинаи ҳарсолаи техникаи воситаҳои нақлиёти худ пардохт намояд. Маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёти ҳар як воситаи нақлиёти шахси воқеӣ, алоҳида ҳисоб ва пардохт карда мешавад.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти мотосикли шахси воқеӣ = 60 қувваи асп × 2,5% × 55 сомонӣ = 82,5 сомонӣ.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти фурғони шахси воқеӣ = 80 қувваи асп × 6% × 55 сомонӣ = 264 сомонӣ.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти автомобили боркаши шахси воқеӣ = 140 қувваи асп × 14,5% × 55 сомонӣ = 1116,5 сомонӣ.

Мисоли 77.

Иқтидори муҳаррики мошини сабукрави шахси воқеӣ ба 110 қувваи асп баробар мебошад.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси воқеӣ ўҳдадор аст, ки маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, дар ҷараёни бақайдгирӣ, аз нав бақайдгирӣ ё муоинаи ҳарсолаи техникаи мошини сабукрави худ пардохт намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти шахси воқеӣ = 110 қувваи асп × 7,5% × 55 сомонӣ = 453,75 сомонӣ.

Мисоли 78.

Шахси ҳуқуқӣ дар тавозуни худ, чунин воситаҳои нақлиёт дорад:

1) мошини сабукрави тамғаи «Мерседес», иқтидори муҳаррикаш 120 қувваи асп;

2) автобус (13 ҷойи нишаст), иқтидори муҳаррикаш 90 қувваи асп.

3) автомобили боркаш (иқтидори борбардориаш 12 тонна), иқтидори муҳаррикаш 130 қувваи асп.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблағи андоз аз

воситаҳои нақлиётро, ки барои соли чорӣ пардохт шавад, то 1 - апрели соли чорӣ пешниҳод намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти мошини сабукрави тамғаи «Мерседес» - и шахси ҳуқуқӣ = $120 \text{ қувваи асп} \times 7,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 495 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти автобуси (13 ҷойи нишаст) шахси ҳуқуқӣ = $90 \text{ қувваи асп} \times 7,5\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 371,25 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти автомобили боркаши (иктидори борбардориаш 12 тонна) шахси ҳуқуқӣ = $130 \text{ қувваи асп} \times 11\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 786,5 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 79.

Роҳи оҳан дар тавозуни худ чунин воситаҳои нақлиёт дорад:

Воситаи нақлиёти худгарди шинокунанда, ки иқтидори муҳаррикаш 140 қувваи асп мебошад.

Локомотив, иқтидори муҳаррикаш 3000 қувваи асп мебошад.

Талабот:

Маблағи андозро ҳисоб намуда, мӯҳлати пардохти онро муайян кунед.

Ҳал:

Мутобиқи талаботи боби 40 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ ӯҳдадор аст, ки ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиётро, ки барои соли чорӣ пардохт шавад, то 1 - апрели соли чорӣ пешниҳод намояд.

Ҳисоби маблағи андоз аз воситаҳои нақлиёт:

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти худгарди шинокунанда = $140 \text{ қувваи асп} \times 15\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 1155 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз воситаи нақлиёти локомотив = $3000 \text{ қувваи асп} \times 1\% \times 55 \text{ сомонӣ} = 1650 \text{ сомонӣ}$.

Боби 4.

АНДОЗҲО АЗ ШАҲСОНИ ҲУҚУҚӢ

Мисоли 80.

Дар соли 2017 маблағи молҳои тахвилкардаи (даромад аз фурӯш) шахси ҳуқуқие, ки ба ҷаъолияти савдо машғул мебошад, дар асоси мошинаи назоратии хазинавӣ 2460000 сомонӣ, бо назардошти ААИ мебошад (даромади хармоҳа аз фурӯши молҳо = 2460000 сомонӣ: 12 моҳ = 205000 сомонӣ, бо назардошти ААИ).

Маблағи хароҷотҳо дар соли ҳисоботӣ:

- хароҷоти музди меҳнати ҳисобкардашуда барои мақсади андози иҷтимоӣ - 360000 сомонӣ (хармоҳа = $360000 : 12 = 30000$ сомонӣ);

- хароҷоти хариди молҳои тахвилшуда аз шахсе, ки амалиёти воридоти андозбандишавандаро анҷом додааст, 1200000 сомонӣ, бе назардошти ААИ (хармоҳа 100000 сомонӣ, бе назардошти ААИ);

- харочоти хариди воситаҳои асосӣ 125000 сомонӣ, бо назардошти ААИ;

- харочоти иҷораи амволи дар фаъолият истифодашаванда 71 004 сомонӣ (5917 сомонӣ дар як моҳ = 71004 сомонӣ : 12 моҳ).

Маблағи андоз аз Ҷоида дар соли гузашта 140000 сомонӣ.

Талабот:

Маблағҳои андоз аз арзиши иловашудае, ки ба буҷет ҳар моҳа пардохт карда мешавад; ҳар моҳи андози иҷтимоӣ; пардохтҳои ҷорӣ моҳонаи андоз; ҳармоҳи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз Ҷоида ҳисоб карда шаванд.

1) Ҳисоби маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда:

Мутобиқи Ҷағҳи 9 КА ҚТ, маҳз: қисми 2 моддаи 164; қисми 2 моддаи 181 ва сарҳати 7 қисми 5 моддаи 183, маблағҳои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб менамоем:

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз таҳвили молҳо = $205000 \text{ сомонӣ} \times 18\% : 118\% = 31271,19 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи ҳар моҳи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди молҳо, ки минбаъд таҳвил шудаанд ва ба ҳисоб гирифта мешаванд = $100000 \text{ сомонӣ} \times 18\% = 18000 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз арзиши иловашудае, ки барои давраи ҳисоботӣ ба буҷет пардохт карда мешавад = $31271 \text{ сомонӣ} - 18000 \text{ сомонӣ} = 13271 \text{ сомонӣ}$.

Ҳисоби маблағи андози иҷтимоӣ:

Мутобиқибоби 33 КА ҚТ, аз харочоти музди меҳнати ҳисобкардашуда шахси ҳуқуқӣ ӯҳдадор аст, ки бо меъёри 25%, ҳармоҳа маблағи андози иҷтимоиро пардохт намояд.

Маблағи ҳар моҳаи андози иҷтимоӣ = 30000 сомонӣ × 25% = 7500 сомонӣ.

Ҳисоби маблағи ҳармоҳаи пардохти ҷорӣ андоз:

Мутобиқи моддаи 157 КА ҚТ маблағи пардохти ҷорӣ моҳона, наметавонад аз дувоздаҳ як қисми маблағи андоз аз ғоида барои соли гузашта, инчунин, аз 1% даромади умумии моҳи ҳисоботӣ камтар бошад.

Маблағи аз дувоздаҳ як қисми андоз аз ғоида барои соли гузашта = 140000 сомонӣ × 1 : 12 = 11667 сомонӣ¹

Маблағи 1% даромади умумии (даромад аз фурӯш) моҳи ҳисоботӣ = (205000 сомонӣ - 31271 сомонӣ) × 1% = 1737 сомонӣ.

Маблағи пардохти ҷорӣ моҳонаи андоз баробар аст, ба 11667 сомонӣ.

Ҳисоби маблағи ҳармоҳаи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

Мутобиқи боби 37 КА ҚТ, ба хусус моддаҳои 248, 249, 251 ва 252, андозсупоранда дар мисоли мазкур ӯҳдадор аст, ки аз маблағи харочоти воқеӣ, харочоти музди меҳнат, маблағи андози иҷтимоӣ, харочоти хариди молҳои таҳвилшуда, харочоти иҷораи амволи дар ғайриҷаҳати истифодашаванда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард

¹ Маблағи андоз яқлухт карда шудааст.

пардохт намояд. Ҳамзамон, тибки қисми 2, моддаи 251 КА ҚТ, манбаи андоз набояд аз 70% даромади умумӣ кам бошад.

Маблағи 70% даромади умумӣ (даромад аз фуруш) = (205000 сомонӣ - 31271 сомонӣ) × 70% = 121610 сомонӣ.

Маблағи хароҷотҳои воқеӣ андозсупоранда дар давраи андоз = (30000 сомонӣ + 7500 сомонӣ + 100000 сомонӣ + 5917 сомонӣ) = 143417 сомонӣ.

Бинобар он, ки хароҷотҳои воқеӣ аз 70% даромади умумӣ зиёд мебошанд, ҳамчун манбаи андоз хароҷотҳои воқеӣ ба инобат гирифта мешаванд.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = 143417 сомонӣ * 0,25% = 358 сомонӣ.

Ҳисоби маблағи андоз аз Ҷоида:

Мутобиқи бобҳои 17 ва 18 КА ҚТ, объекти андозбандии андоз аз Ҷоида баробар аст, ба фарқияти мусбии байни даромади умумӣ ва маблағҳои тарҳшаванда. Дар мисоли мазкур аз даромади умумӣ (даромад аз фуруш), бе назардошти маблағи ААИ маблағҳои: хароҷоти музди меҳнат, хароҷоти маблағи андози иҷтимоӣ, хароҷоти хариди молҳои тахвилшуда, бо назардошти ААИ, хароҷоти маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва хароҷоти иҷораи амволи дар Ҷоида истифодашаванда тарҳ карда мешаванд. Ҳамзамон тибки қисми 4, моддаи 157 ва сарҳати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109

КА ҚТ, андозсупоранда ӯхдадор аст, ки аз фоида 25% андоз аз фоида пардохт намояд, лекин на камтар аз 1% даромади умумиаш ва ҳангоми пардохти андоз аз фоида пардохтҳои чории пардохткардари ба ҳисоб гирад.

Объекти андоз аз фоида = 2460000 сомони - (31271 сомони × 12 моҳ) - 360000 сомони - (7500 сомони × 12 моҳ) - 1200000 сомони - (358 сомони × 12 моҳ) - 71004 сомони = 359448 сомони.

Маблағи андоз аз фоида бо меъёри 23% = 359448 сомони × 23% = 82673 сомони.

Маблағи пардохтҳои чории андоз дар соли ҳисоботи = 11667 сомони × 12 моҳ = 140004 сомони.

Маблағи андоз аз фоида на кам аз 1% даромади умумии (даромад аз фурӯш) андозсупоранда барои соли ҳисоботи = (2460000 сомони - 31271 сомони × 12 моҳ) × 1% = 20847 сомони.

Бо сабаби он, ки пардохтҳои чории андоз аз маблағи ҳисоб кардаи андоз аз фоида ва маблағи 1% даромади умумӣ зиёд мебошанд, андозсупоранда барои соли ҳисоботи маблағи андоз аз фоида пардохт намекунад. Маблағи барзиёди пардохти чории андоз дар ҳисобварақаи андозсупоранда дарҷ мешавад дар ҳаҷми 57331 сомони.

Мисоли 81.

Дар соли ҳисоботи объекти андоз аз фоиди шахси ҳуқуқие, ки ба истехсоли молҳо машғул мебошад, ба дарназардошти тарҳи маблағҳои

ҳиссачудокуниҳои истеҳлоқӣ, баробар аст ба 850000 сомонӣ.

Андозсупоранда дар тавозуни худ, дар охири соли гузашта бо дарназардошти тарҳи маблағҳои истеҳлоқӣ, воситаҳои асосии зеринро дорад, аз он ҷумла:

- воситаҳои асосие, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешаванд ва тибқи қисми 3, моддаи 118, ба гурӯҳи 2 - ум дохил мешаванд, бо арзиши 100000 сомонӣ;

Дар давоми соли ҳисоботӣ шахси ҳуқуқӣ хароҷотҳои зеринро анҷом додааст, аз он ҷумла:

- дар санаи 10 май, хароҷот вобаста ба хариди мебели идора ба маблағи 40000 сомонӣ, бо дарназардошти ААИ; - дар санаи 25 июн, хароҷоти хариди автомобили сабукрав, ба маблағи 30000 сомонӣ. Воситаҳои асосӣ дар моҳи харидашуда ба истифода дода шудаанд.

Талабот:

1) Маблағи тарҳи ҳиссачудокуниҳои истеҳлоқӣ ва маблағи андоз аз ҶОИДРО ҳисоб намоед.

Ҳал:

1) Ҳисоби маблағи тарҳшавандаи ҳиссачудокуниҳои истеҳлоқӣ:

Мутобиқи моддаҳои 118 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ дар соли ҳисоботӣ ўҳдадор аст, ки ҳиссачудокуниҳои истеҳлоқиро нисбати ҳар як гурӯҳ дар алоҳидагӣ ҳисоб намояд. Ҳамзамон, тавозуни арзиши гурӯҳ дар охири соли тақвими дар мисоли мазкур, ки ба меъёри 15% зарб мешавад, баробар аст ба тавозуни арзиши гурӯҳи 2 дар охири соли гузашта бо тарҳи

маблағи истеҳлоқӣ барои соли гузашта, 100000 сомонӣ, чамъи арзиши воситаҳои асосии дар давоми соли тақвими воридшуда, яъне 23333 сомонӣ (40000 сомонӣ: 12 моҳ × 7 моҳ) ва 15000 сомонӣ (30000 сомонӣ : 12 моҳ × 6 моҳ).

Маблағи тарҳи ҳиссачудоқуниҳои истеҳлоқӣ = (100000 сомонӣ + 23333 сомонӣ + 15000 сомонӣ) × 15% = 20750 сомонӣ.

Маблағи андоз аз ғоида = (850000 сомонӣ - 20750 сомонӣ) × 15% = 124387,5 сомонӣ.

Ҳамзамон, фаромӯш намекунем, ки маблағи андоз аз ғоида бояд аз 1% даромади умумии андозсупоранда кам набошад.

Мисоли 82.

Шаҳси ҳуқуқие, ки ба ғайриҷамъияти савдо машғул аст, дар соли ҳисоботӣ ба маблағи 2460000 сомонӣ, бе назардошти ААИ молҳоро таҳвил додааст.

Маблағи харочотҳо дар соли ҳисоботӣ:

- харочоти музди меҳнати ҳисобкардашуда - 360000 сомонӣ;
- маблағи андози иҷтимоии (меъёри 25%) пардохт кардашуда - 90000 сомонӣ;
- маблағи андозҳои (андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ) дар манбаи пардохт (аз музди меҳнат) ситонида ва ба буча пардохт кардашуда - 50000 сомонӣ (шартан);
- харочоти воридоти андозбандишавандае, ки минбаъд таҳвил шудаанд, 2500000 сомонӣ, бе назардошти ААИ;

- харочот, вобаста ба пардохтҳои эҳсонкорӣ дар соли ҳисоботӣ 50000 сомонӣ.
- тавозуни арзиши гурӯҳи 2 – юми воситаҳои асосие, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешаванд, дар охири соли тақвимӣ 200000 сомонӣ.
- хароҷоти маблағи пардохти ҷорӣ андоз барои соли ҳисоботӣ 20000 сомонӣ.

Эзоҳ:

Шахси ҳуқуқӣ ба воридоти андозбандишаванда машғул мебошад. Аз Ҷаъми умумии воридоти андозбандишаванда ба маблағи 2500000 сомонӣ, моли воридишуда ба маблағи 1500000 сомонӣ ба фуруш бароварда шуд, яъне ба даромади гирифта тааллуқ дорад 1500000 сомонии моли воридоти андозбандишуда.

Талабот:

- 1) Маблағҳои тарҳи ҳиссачудокуниҳои истехлокиро ҳисоб кунед.
- 2) Маблағҳои: андоз аз арзиши иловашудае, ки ба буча пардохт карда мешавад; андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, барои соли ҳисоботӣ ва андоз аз ғоидаро ҳисоб намоед.

Ҳал:

- 1) **Ҳисоби маблағи тарҳшавандаи ҳиссачудокунии истехлокӣ:**

Маблағи тарҳи ҳиссачудокунии истехлокӣ = 200000 сомонӣ × 15% = 30000 сомонӣ².

Ҳисоби маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда:

² Мутобиқи моддаи 118 Кодекси андозӣ ҚТ.

Мутобиқи фасли 9 КА ҚТ, бахусус: қисми 2 моддаи 164, қисми 3 моддаи 181, сархати 2 қисми 2 моддаи 183, маблағҳои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб менамоем:

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз даромади умумӣ дар соли ҳисоботӣ = 2460000 сомонӣ \times 18% = 442800 сомонӣ.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди молҳои, ки минбаъд таҳвилшудаанд ва ба ҳисоб гирифта мешаванд = 2500000 сомонӣ \times 18% = 450000 сомонӣ.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда дар соли ҳисоботӣ = 442800 сомонӣ – 450000 сомонӣ = 7200 сомонӣ.

Ҳисоби маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, барои соли ҳисоботӣ:

Мутобиқи моддаҳои 248, 249, 251 ва 252 КА ҚТ, андозсупоранда дар мисоли мазкур ӯҳдадор аст, ки аз маблағи хароҷоти воқеӣ: хароҷоти музди меҳнат; маблағи андози иҷтимоӣ; хароҷоти хариди молҳои таҳвилшуда ва хароҷоти пардохтҳои эҳсонкорӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пардохт намояд. Ҳамзамон, тибқи қисми 2 моддаи 251 КА ҚТ, манбаи андоз набояд аз 70% даромади умумӣ кам бошад.

Маблағи 70% даромади умумӣ = 2460000 сомонӣ \times 70% = 1722000 сомонӣ.

Хароҷотҳои андозсупоранда = 360000сомонӣ + 90000сомонӣ + 2500000сомонӣ + 50000сомонӣ + 30000сомонӣ = 3030000сомонӣ.

Бо дарназардошти муқаррароти қонунгузори андоз ҳамчун манбаи андозбандӣ хароҷотҳо эътироф карда мешаванд.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $3030000 \text{ сомонӣ} \times 0,25\% = 7575 \text{ сомонӣ}$.

Ҳисоби маблағи андоз аз Ҷоида:

Мутобиқи бобҳои 17 ва 18 КА ҚТ, объекти андозбандии андоз аз Ҷоида баробар аст, ба фарқияти мусбии байни даромади умумӣ ва маблағҳои тарҳшаванда. Дар мисоли мазкур аз даромади умумӣ, бе назардошти маблағи ААИ маблағҳои: хароҷоти музди меҳнат; хароҷоти маблағи андози иҷтимоӣ; хароҷоти хариди молҳои таҳвилшуда бе назардошти ААИ; хароҷоти маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва хароҷоти пардохтҳои эҳсонкорӣ, бо дарназардошти моддаи 113 КА ҚТ, тарҳ карда мешаванд.

Ҳамзамон, тибқи қисми 4, моддаи 157 ва сарҳати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА ҚТ, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки аз Ҷоидаи худ 25% андоз аз Ҷоида пардохт намояд, лекин на камтар аз 1% даромади умумиаш ва ҳангоми пардохти андоз аз Ҷоида пардохтҳои чорӣ пардохтшударо ба буча ба ҳисоб гирад.

Объекти андоз аз Ҷоида, бе дар назардошти тарҳи пардохти эҳсонкорӣ = $2460000 \text{ сомонӣ} - 360000 \text{ сомонӣ} - 90000 \text{ сомонӣ} - 1500000 \text{ сомонӣ} - 7575 \text{ сомонӣ} - 30000 \text{ сомонӣ} = 427425 \text{ сомонӣ}$ (Ҷоида).

Бо дарназардошти муқаррароти Ҷонунгузори андоз (моддаи 113 КА ҚТ) пардохти эҳсонкорӣ дар Ҷаъми 42742 сомонӣ ($427425 \text{ сомонӣ} \times 10\%$) тарқ карда мешавад.

Манбаи андоз аз фоида бо дарназардошти тарҳи пардохти эҳсонкорӣ = 427425 сомонӣ – 42742 сомонӣ = 425182,5 сомонӣ

Маблағи андоз аз фоида, тибқи меъёри 23% = $425182,5 \text{ сомонӣ} \times 23\% = 97792 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз фоида, на кам аз 1% даромади умумии андозсупоранда барои соли ҳисоботӣ = $2460000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 24600 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз фоидае, ки бо дарназардошти пардохтҳои ҷорӣ андоз ба буча пардохт карда мешавад = $97792 \text{ сомонӣ} - 20000 \text{ сомонӣ} = 77792 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 83.

Дар соли ҳисоботӣ объекти андоз аз фоидаи шахси ҳуқуқие, ки ба фаъолияти савдо машғул мебошад, бо дарназардошти тарҳи пардохтҳои эҳсонкорӣ, 850000 сомонӣ мебошад.

Андозсупоранда дар соли ҳисоботи ба ташкилоти эҳсонкорӣ амвол ба маблағи 100000 сомонӣ (арзиши аслии он) додааст, ки арзишии бозории амвол ба 120000 сомонӣ баробар аст.

Даромади умумии шахси ҳуқуқӣ дар соли ҳисоботӣ баробар аст, ба 3500000 сомонӣ.

Талабот:

Маблағи тарҳшавандаи пардохтҳои эҳсонкорӣ ва андоз аз фоидаро ҳисоб намоед.

Ҳал:

1) Ҳисоби маблағи тарҳшавандаи пардохтҳои эҳсонкорӣ:

Мутобиқи моддаи 113 КА ҚТ, андозсупоранда ўҳдадор аст, ки 100000 сомони ро тарҳ намояд, лекин маблағи тарҳшаванда набояд аз 10% фоидаи андозбандишаванда (850000 сомонӣ), бе назардошти тарҳи пардохтҳои эҳсонкорӣ зиёд бошад.

Меъёри муайяншуда барои тарҳи пардохти эҳсонкорӣ на зиёда аз 10% фоидаи андозбандишаванда, бе назардошти тарҳи пардохтҳои эҳсонкорӣ = $850000 \text{ сомонӣ} \times 10\% = 85000 \text{ сомонӣ}$ мебошад.

Чун маблағи пардохти эҳсонкорӣ аз 10% фоидаи андозбандишаванда зиёд мебошад, тибқи талаботи моддаи зикргардида андозсупоранда ҳуқуқ дорад 85000 сомони ро ҳамчун маблағи тарҳшавандаи пардохти эҳсонкорӣ истифода барад.

Ҳисоби маблағи андоз аз фоида:

Маблағи андоз аз фоида, тибқи меъёри 23% = $(850000 \text{ сомонӣ} - 85000 \text{ сомонӣ}) \times 23\% = 175950 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз фоида, на кам аз 1% = $3500000 \times 1\% = 35000 \text{ сомонӣ}$

Мутобиқи моддаи 109 КА ҚТ, уҳдадор оид ба (маблағи) андоз аз фоида ба 175950 сомонӣ баробар аст.

Мисоли 84.

Дар соли ҳисоботӣ даромад аз фурӯши шахси ҳуқуқие, ки ба истехсоли маҳсулоти соҳаи хӯроки умумӣ машғул аст, бо дарназардошти ААИ 2100000 сомонӣ мебошад.

Ҳамзамон, шахси ҳуқуқӣ дар соли ҳисоботӣ харочотҳои зеринро анҷом додааст:

- харочот вобаста ба хариди ашёи хом, барои истехсоли молҳо 1300000 сомонӣ, бо назардошти ААИ, аз шахсе, ки ба воридоти молҳои андозбандишаванда машғул мебошад;

- харочоти музди меҳнат 220000 сомонӣ, бо назардошти андози иҷтимоӣ, аз он ҷумла: харочоти сафари хизматӣ 20000 сомонӣ, бо назардошти маблағи харочоти сафари хизматӣ зиёда аз меъёри муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурӣ 10000 сомонӣ;

- харочот, вобаста ба кор овардан ва аз кор бурдани коргарон 120000 сомонӣ;

- харочоти қувваи барқи истеъмолшуда, 20000 сомонӣ, бо назардошти ААИ;

- харочот барои хизматрасонии мусоҳибавӣ аз ҷониби соҳибкори инфиродие, ки тибқи патент фаъолият мекунад, ба маблағи 15000 сомонӣ;

- харочот, вобаста ба пардохти ҷарима барои саривақт пешниҳод накардани эълумияи андоз ба маблағи 4000 сомонӣ;

Эзоҳ:

дар соли гузашта андозсупоранда тибқи низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои соҳибкории хурд фаъолият мекард.

Талабот:

Тартиби андозбандиро муайян намуда (яъне кадом намуди андозхоро шахси ҳуқуқӣ ӯҳдадор аст, ки пардохт кунад), маблағҳои андозхоро ҳисоб кунед.

Ҳал:

1) Мутобиқи талаботи КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ ӯҳдадор аст, ки: - аз даромад аз фурӯш ва хароҷоти марбут ба хариди ашёи хом, маблағи ААИ ҳисоб намуда, маблағи пардохти ААИ - ро ба буча муайян намояд; - аз хароҷоти музди меҳнат, бе назардошти хароҷоти сафари хизматӣ аз рӯи меъёри муайянкардаи Ҳукумати ҚТ, тибқи боби 33 КА ҚТ, андози иҷтимоӣ пардохт намояд; - аз хароҷотҳо аз ҷумла: хароҷот вобаста ба хариди ашёи хом; хароҷоти музди меҳнат бо назардошти андози иҷтимоӣ (25%); хароҷот вобаста ба кор овардан ва аз кор бурдани коргарон; хароҷоти қувваи барқи истеъмолшуда ва хароҷот, вобаста ба пардохти ҷарима барои саривақт пешниҳод накардани эълумияи андоз, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пардохт намояд; - аз фоида, андоз аз фоида пардохт кунад.

Ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда.

Мутобиқи фасли 9 КА ҚТ, баҳусус: қисми 2 моддаи 164, қисми 3 моддаи 181, қисми 1 ва сарҳати 2, қисми 2 моддаи 183 КА ҚТ, маблағҳои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб менамоем:

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз таҳвили молҳо (даромад аз фурӯш) дар соли

ҳисоботӣ = 2100000 сомонӣ × 7% : 107% = 137383 сомонӣ.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди ашёи хом, барои истехсоли молҳо = 1300000 сомонӣ × 18% = 234000 сомонӣ.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз хароҷоти қувваи барқи истеъмолшуда = 20000 сомонӣ × 18% : 118% = 3051 сомонӣ.

Дар асоси муқаррароти Писми дуҷуми моддаи 181 КА ҚТ андозсупоранда андоз аз арзиши иловашударо ба маблағи 237051 сомонӣ (234000+3051).

Ҳисоби андози иҷтимоӣ.

Мутобиқи боби 33 КА ҚТ, аз хароҷоти музди меҳнати ҳисобкардашуда, бе назардошти хароҷоти сафари хизматӣ аз рӯи меъёри муайяншуда, шахси ҳуқуқӣ ўҳдадор аст, ки бо меъёри 25% маблағи андози иҷтимоиро пардохт намояд.

Маблағи андози иҷтимоӣ = 210000 сомонӣ × 25% = 52500 сомонӣ.

Ҳисоби андоз аз истифодабарандагони рохҳои автомобилгард.

Мутобиқи моддаҳои 248, 249, 251 ва 252 КА ҚТ, андозсупоранда дар мисоли мазкур ўҳдадор аст, ки аз маблағи хароҷоти воқеӣ: хароҷоти музди меҳнат; маблағи андози иҷтимоӣ; хароҷоти хариди молҳои таҳвилшуда; хароҷот, вобаста ба қор овардан ва аз қор бурдани қоргарон; хароҷоти қувваи барқи истеъмолшуда, бе назардошти ААИ; хароҷот барои хизматрасонии мусоҳибаӣ аз ҷониби

соҳибкори инфиродие, ки тибқи патент фаъолият мекунад ва хароҷот, вобаста ба пардохти ҷарима барои саривақт пешниҳод накардани эъломияи андоз, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пардохт намояд. Ҳамзамон, тибқи қисми 2, моддаи 251 КА ҚТ, манбаи андоз набояд аз 70% даромади умумӣ кам бошад.

Маблағи 70% даромади умумӣ = $(2100000 \text{ сомони} - 137838 \text{ сомони}) \times 70\% = 1373513 \text{ сомони}$.

Манбаи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $220000 \text{ сомони} + 52500 \text{ сомони} + 120000 \text{ сомони} + 1\,300\,000 \text{ сомони} \times 1,18 + 20000 \text{ сомони} + 15000 \text{ сомони} + 4000 \text{ сомони} = 1965500 \text{ сомони}$.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $1965500 \text{ сомони} \times 0,25\% = 4914 \text{ сомони}$.

Ҳисоби андоз аз Ғоида.

Мутобиқи бобҳои 17 ва 18 КА ҚТ, объекти андозбандии андоз аз Ғоида баробар аст, ба фарқияти мусбии байни даромади умумӣ ва маблағҳои тарҳшаванда. Дар мисоли мазкур аз даромади умумӣ, бе назардошти маблағи ААИ маблағҳои: хароҷоти музди меҳнат; хароҷоти маблағи андози иҷтимоӣ; хароҷоти хариди молҳои тахвилшуда, бо назардошти ААИ; хароҷоти қувваи барқи истеъмолшуда; хароҷоти маблағи андоз аз

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард тарҳ карда мешаванд.

Ҳамзамон, тибқи қисми 4, моддаи 157 ва сарҳати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА ҚТ, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки аз фоидаи худ 25% андоз аз фоида пардохт намояд, лекин на камтар аз 1% даромади умумиаш.

Фоидаи шахси ҳуқуқӣ = 2100000 сомонӣ – 137383 сомонӣ – 210000 сомонӣ – 52500 сомонӣ – 1534000 сомонӣ – 20000 сомонӣ - 4914 сомонӣ = 121117 сомонӣ.

Маблағи андоз аз фоида, тибқи меъёри 23% = 121117 сомонӣ × 23% = 27857 сомонӣ.

Маблағи андоз аз фоида, на кам аз 1% даромади умумӣ = 1962617 сомонӣ × 1% = 19626 сомонӣ

Мутобиқи моддаи 109 КА ҚТ, маблағи андоз аз фоида баробар аст, ба 27857 сомонӣ.

Мисоли 85.

Даромади умумии шахси ҳуқуқӣ, ки ба фаъолияти савдо машғул мебошад, дар моҳи ҳисоботӣ баробар аст, ба: - даромад аз фурӯши молҳо (тахвилмолҳо), ки дар асоси МНХ (мошинаи назоратии ҳазинавии дорой хотираи фискалӣ) муайян шудааст, 1230000 сомонӣ, бо назардошти ААИ (пули нақд);

- даромад аз фурӯши молҳо (тахвили молҳо), ки дар шакли пули ғайринақдӣ дар суратҳисоби бонкӣ нишон дода шудааст, 890000 сомонӣ, бе назардошти ААИ,

- даромад аз фурӯши воситаҳои асосӣ - 400000 сомонӣ, бе назардошти ААИ;
- даромад аз фарқияти қурби асъор 250000 сомонӣ;

Ҳамзамон, шахси ҳуқуқӣ дар моҳи ҳисоботӣ хароҷотҳои зеринро анҷом додааст:

- хароҷоти воридоти андозбандишавандае, ки минбаъд таҳвил шудаанд, 1200000 сомонӣ бе назардошти ААИ;
- хароҷот, вобаста ба молҳои, ки дар дохили ҷумҳурӣ аз супорандаи ААИ харидори шудаанд, 200000 сомонӣ, бо назардошти ААИ;
- хароҷоти музди меҳнат 350000 сомонӣ, аз он ҷумла: хароҷоти сафари хизматӣ 35000 сомонӣ, бо назардошти маблағи хароҷоти сафари хизматӣ зиёда аз меъёри муайянкардаи ҳукумати ҷумҳурӣ 15000 сомонӣ; маблағи музди меҳнати ҳисобкарда ба коргарони худ 250000 сомонӣ; маблағи пардохткарда ба шахсони воқеие, ки тибқи шартнома хизмат расонидаанд 65000 сомонӣ.
- хароҷоти нақлиётӣ, вобаста ба интиқоли молҳо, аз ҷониби супорандаи ААИ 120000 сомонӣ, бе назардошти ААИ, аз он ҷумла 60% хароҷотҳо, ин хароҷотҳо, вобаста ба интиқоли молҳои воридоти андозбандишаванда;
- хароҷот барои хизматрасонии мусоҳибавӣ аз ҷониби соҳибкори инфиродие, ки тибқи патент фаъолият мекунад, ба маблағи 15000 сомонӣ;

- харочот, вобаста ба пардохти андоз барои объектҳои ғайрималнкул, ба маблағи 14000 сомонӣ;

- харочот, вобаста ба пардохти андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои моҳи гузашта, ба маблағи 10000 сомонӣ.

Эзоҳ:

Маблағи андоз аз ғоида барои соли гузашта 22000 сомонӣ.

Талабот:

Маблағи андозҳои шахси ҳуқуқиро барои моҳи ҳисоботӣ муайян намоед.

Ҳал:

Мутобиқи КАҶТ, шахси ҳуқуқӣ ӯҳдадор аст, ки аз: а) даромад аз тахвили молҳо, маблағи андоз аз арзиши иловашударо, (тибқи фасли 9, моддаҳои 181 ва 183 КАҶТ) ҳисоб ва пардохт намояд. Тибқи моддаи 149 КА ҶТ андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки хароҷоти нақлиётро ба арзиши молҳо ҳамроҳ кунад; б) хароҷоти музди меҳнат, бе назардошти хароҷоти сафари хизматӣ аз рӯи меъёри муайянкардаи ҳуқумати ҷумҳурӣ, тибқи боби 33 КА ҶТ, андози иҷтимоӣ пардохт намояд; в) хароҷотҳо аз ҷумла: хароҷот вобаста ба хариди мол; хароҷоти музди меҳнат бо назардошти андози иҷтимоӣ (25%); хароҷоти нақлиётӣ, бе назардошти маблағи ААИ, ки ба ҳисоб гирифта мешавад; хароҷот барои хизматрасонии мусоҳибавай аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ ва хароҷот, вобаста ба пардохти андоз барои объектҳои ғайриманкул, андоз аз

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пардохт намояд; г) 1% даромади умумиаш ё аз дувоздаҳ як қисми маблағи андоз аз ғоида барои соли гузашта наметавонад аз ҳар як маблағи номбурда камтар бошад, пардохти ҷорӣ андоз, пардохт кунад.

Ҳисоби маблағи андоз аз арзиши иловашудае, ки дар мӯҳлатҳои муқаррарнамуда (моддаи 189 КАҶТ) ба буҷет пардохт карда мешавад:

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 18% аз таҳвили молҳо, бо пули нақд, ба буҷет барои моҳи ҳисоботӣ пардохт карда мешавад = $1230000 \text{ сомони} \times 18\% : 118\% = 187627 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 18% аз таҳвили молҳо, бо пули ғайринақд, ба буҷет барои моҳи ҳисоботӣ пардохт карда мешавад = $890000 \text{ сомони} \times 18\% = 160200 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз воридоти андозбандишавандаи баҳисобгирифташаванда = $1200000 \text{ сомони} \times 18\% = 216000 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз молҳои воридоти андозбандишаванда намебошанд ва баҳисобгирифта мешаванд = $200000 \text{ сомони} \times 18\% / 118\% = 30508 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 18% аз хароҷоти нақлиёти баҳисобгирифташаванда = $120000 \text{ сомони} \times 18\% = 21600 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 18% аз таҳвили молҳо ба буҷет барои моҳи

ҳисоботӣ пардохт карда мешавад = $(187627 \text{ сомонӣ} + 160200 \text{ сомонӣ}) - 216000 \text{ сомонӣ} - 21600 \text{ сомонӣ} - 36000 \text{ сомонӣ} = 74227 \text{ сомонӣ}$;

2) Ҳисоби маблағи андози иҷтимоӣ:

Маблағи андози иҷтимоӣ = $(350000 \text{ сомонӣ} - 20000 \text{ сомонӣ}) \times 25\% = 82500 \text{ сомонӣ}$.

3) Ҳисоби маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

Маблағи 70% даромади умумӣ = $(1230000 + 890000 + 400000 + 250000) \times 70\% = 1939000 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $(1200000 \text{ сомонӣ} + (200000 \text{ сомонӣ} - 30508 \text{ сомонӣ})) + 350000 \text{ сомонӣ} + 82500 \text{ сомонӣ} + 120000 \text{ сомонӣ} + 15000 \text{ сомонӣ} + 14000 \text{ сомонӣ} = 1950992 \times 0,25\% = 4877 \text{ сомонӣ}$.

4) Ҳисоби маблағи пардохти ҷорӣ андоз барои моҳи ҳисоботӣ:

Маблағи аз дувоздаҳ як қисми маблағи андоз аз ғайриҷорӣ барои соли гузашта = $22000 \text{ сомонӣ} \times 1/12 = 2017 \text{ сомонӣ}$;

Маблағи 1% даромади умумии моҳи ҳисоботӣ = $(1230000 \text{ сомонӣ} + 890000 \text{ сомонӣ} + 400000 \text{ сомонӣ} + 250000 \text{ сомонӣ} - 187627 \text{ сомонӣ}) \times 1\% = 25824 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи пардохти ҷорӣ моҳи ҳисоботӣ баробар аст, ба 25824 сомонӣ.

Мисоли 86.

Дар моҳи ҳисоботӣ (баъд аз гузариш ба низоми умумии андозбандӣ) таҳвили молҳои (амалиёти андозбандишаванда) шахси ҳуқуқие, ки ба

истеҳсоли маҳсулоти соҳаи хӯроки умумӣ машғул аст, бе назардошти ААИ 2100000 сомонӣ мебошад.

Ҳамзамон, шахси ҳуқуқӣ дар моҳи ҳисоботӣ харочотҳои зеринро анҷом додааст:

- харочот, вобаста ба хариди ашёи хом (воридоти андозбандишаванда), барои истеҳсоли молҳо 1300000 сомонӣ, бе назардошти ААИ;
- харочот, вобаста ба хариди ашёи хом, барои истеҳсоли молҳо 300000 сомонӣ, аз шахсе, ки супорандаи ААИ намебошад;
- харочоти музди меҳнат 220000 сомонӣ, бо назардошти андози иҷтимоӣ;
- харочоти марбут ба кор овардан ва аз кор бурдани коргарон 120000 сомонӣ;
- харочоти қувваи барқи истеъмолшуда барои истеҳсоли молҳо 20000 сомонӣ, бо назардошти ААИ;

Эзоҳ:

Дар соли гузашта андозсупоранда тибқи низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои соҳибкории хурд фаъолият мекард. Бақияи молҳои харидашуда (воридоти андозбандӣ шаванда) 300000 сомонӣ, бо назардошти ААИ мебошад.

Талабот:

Маблағҳои андозҳои шахси ҳуқуқиро барои моҳи ҳисоботӣ ҳисоб намоед.

Ҳал:

1) Мутобиқи талаботи КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ ўҳдадор аст, ки: - аз тахвили молҳо тибқи қисми 3 моддаи 181 КА ҚТ, маблағи ААИ ҳисоб ва пардохт намояд. Ҳамзамон, тибқи моддаи 183

КАҶТ, шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқ надорад, ки маблағи пардохткардаи ААИ ҳангоми хариди ашёи хом (ба истиснои воридоти андозбандишаванда) ба ҳисоб гирад; - аз харочоти музди меҳнат, бо назардошти андози иҷтимоӣ, маблағи андози иҷтимоиро муайян намояд; - аз харочотҳо аз ҷумла: харочот вобаста ба хариди ашёи хом (воридоти андозбандишаванда), бе назардошти ААИ; харочот вобаста ба хариди ашёи хом (амалиёти андозбандишаванда), бо назардошти ААИ; харочоти музди меҳнате, бо назардошти андози иҷтимоӣ (25%); харочот, вобаста ба кор овардан ва аз кор бурдани коргарон; харочоти қувваи барқи истеъмолшуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пардохт намояд; - пардохти ҷорӣ андоз ҳисоб ва пардохт намояд.

2) Ҳисоби маблағи андоз аз арзиши иловашуда:

Бо дарназардошти Ҷисми сеюми моддаи 181 КА ҶТ вазни Ҷисии воридоти андозбандишавандаро дар ҳаҷми умумии харид муайян мекунем.

Вазни қиёсии воридоти андозбандишаванда дар ҳаҷми умумии харид = $1300000 \text{ сомонӣ} / 1600000 \text{ сомонӣ} = 0,81$

Маблағи ААИ аз таҳвили молҳо (амалиёти андозбандишаванда) бо меъёри 18% андозбандишаванда = $(2100000 \text{ сомонӣ} \times 0,81) \times 18\% = 306180 \text{ сомонӣ}$;

Маблағи ААИ, ки бо меъёри 7% барои моҳи ҳисоботӣ аз таҳвили молҳо ба буҷет пардохт

карда мешавад = $(2100000 \text{ сомони} \times 0,19) \times 7\% = 27930 \text{ сомони}$;

Бояд Пайд намуд, ки дар айни замон муПаррароти КА ПТ дар Полати татбиПи меёри стандартП ва пасткардашуда, тартиби баПисобгирии маблаПи ААИ пешбини накардааст. Аммо, Пангоми пешниПоди эълумияи андоз, барномаи СИА ба таври вазни ПиёсП онро баПисоб мегирад.

Маблағи ААИ аз воридоти андозбандишавандае, ки баҳисоб гирифта мешавад = $1300000 \text{ сомони} \times 18\% = 234000 \text{ сомони}$;

Маблағи ААИ аз бақияи молҳо (воридоти андозбандишаванда), ки баҳисоб гирифта мешавад = $300000 \text{ сомони} \times 18\% / 118\% = 45763 \text{ сомони}$;

Маблағи ААИ аз хароПоти Пувваи барП = $20000 \text{ сомони} \times 18\% / 118\% = 3051 \text{ сомони}$;

МаблаПи ААИ бо тартиби барномаи СИА баПисоб гирифта мешавад = $(234000 \text{ сомон} + 45763 \text{ сомон} + 3051 \text{ сомон}) \times 0,81 = 229079 \text{ сомони}$;

Маблағи ААИ, кибо меёри 18% барои моҳи ҳисоботП ба бучет пардохт карда мешавад = $306180 \text{ сомони} + 27930 - 229079 \text{ сомони} = 105031 \text{ сомони}$.

Ҳисоби маблағи андози иҷтимоӣ:

Маблағи андози иҷтимоӣ = $220000 \text{ сомони} \times 25\% : 125\% = 44000 \text{ сомони}$.

Ҳисоби маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $(1300000 \text{ сомонӣ} + 300000 \text{ сомонӣ} + 220000 \text{ сомонӣ} + 120000 \text{ сомонӣ} + 20000 \text{ сомонӣ} - 3051) \times 1\% = 19569 \text{ сомонӣ}$.

Ҳисоби маблағи пардохти ҷорӣ андоз:

Маблағи пардохти ҷорӣ андоз = $2100000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 21000 \text{ сомонӣ}$.

Мисоли 87.

Дар санаи 1 - уми моҳи ҳисоботӣ (тақвими) шахси ҳуқуқие, ки ба савдои яклухт ва чакана машғул буда, тибқи меъёри 18% андоз аз арзиши иловашуда пардохт менамояд, молҳои зеринро ба қаламрави ҚТ ворид намудааст (дар асоси ҳуҷҷати ибтидоӣ - борхат, ҳисобнома):

- моли А ба маблағи 200000 сомонӣ (арзиши як воҳиди мол – 20 сомонӣ), бо назардошти бочи гумрукӣ;

- моли Б ба маблағи 210000 сомонӣ (арзиши як воҳиди мол – 21 сомонӣ), бо назардошти бочи гумрукӣ;

- моли В ба маблағи 220000 сомонӣ (арзиши як воҳиди мол – 22 сомонӣ), бо назардошти бочи гумрукӣ.

- харочотҳое, ки ба нархи мол зам карда мешаванд 800 сомонӣ;

- харочоти нақлиётӣ, вобаста ба интиқоли молҳои зикргардида, аз дидбонгоҳи гумрукии ҚТ то анбори шахси ҳуқуқӣ ба маблағи 20000

сомонӣ, бе назардошти ААИ (ба супорандаи ААИ пардохт шудаанд);

- хароҷоти нақлиётӣ, вобаста ба интиқоли молҳои зикргардида, аз анбор то нуқтаи фурӯши молҳо, ба маблағи 5000 сомонӣ, бе назардошти ААИ (ба супорандаи ААИ пардохт шудаанд).

Дар моҳи ҳисоботӣ шахси ҳуқуқӣ аз фурӯши мол даромад ба даст овард:

- пешпардохт аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ, дар ҳаҷми 100%, бо назардошти ААИ, барои хариди 10000 воҳид моли А ва 5000 воҳид моли Б аз анбор дар моҳи оянда (ҳисобнома - фактура оид ба ААИ ба харидор пешниҳод карда нашудааст);

- аз нуқтаи фурӯши молҳо, дар асоси МНХ (мошинаи назоратии ҳазинавӣ дорои хотираи фискалӣ), 15000 воҳид мол, аз он ҷумла: 5000 воҳидмоли Б; 10000 воҳид моли В, бо назардошти ААИ.

Эзоҳ:

Изофанарҳӣ 15% - ро таъкил медиҳад.

Талабот:

Нарҳи фурӯши молҳоро муайян намуда, маблағи андоз аз арзиши иловашударо аз воридоти андозбандишаванда, аз хароҷоти нақлиётӣ, аз таҳвили молҳо ва маблағи баҳисобгирифтаи ААИ ҳисоб намоед.

Ҳал:

Мутобиқи моддаи 168 КАҶТ, аз арзиши воридоти андозбандишаванда бо назардошти бочҳо, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки андоз аз арзиши иловашуда пардохт намуда, маблағи

пардохт кардаашро тибқи моддаи 183 КА ҚТ бахисоб гирад, инчунин пешпардохти қабул карда барои мақсади ААИ амалиёти андозбандишаванда мебошад. Ҳангоми муайян намудани нарх, ба маблағи воридоти андозбандишаванда, бе назардошти маблағи андоз аз арзиши иловашуда зам карда мешаванд: маблағи хароҷотҳое, ки ба нархи мол зам карда мешаванд; маблағи хароҷоти нақлиётӣ, бе назардошти ААИ, изофанархӣ ва маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз таҳвили молҳо.

Муайян намудани нархи фурӯши молҳо:

Нархи як дона моли А дар анбор буда = $(200000 \text{ сомонӣ} \times ((20800 \text{ сомонӣ} / 630000 \text{ сомонӣ}) + 1) \times 1,15 \times 1,18) / 10000 = 28,04 \text{ сомонӣ};$

Нархи як дона моли Б дар анбор буда = $(210000 \text{ сомонӣ} \times ((20800 \text{ сомонӣ} / 630000 \text{ сомонӣ}) + 1) \times 1,15 \times 1,18) / 10000 = 29,44 \text{ сомонӣ};$

Нархи як дона моли Б дар нуктаи фурӯшбуда = $(108466,7 \times (5000 \text{ сомонӣ} / 335730,16 \text{ сомонӣ}) + 1) \times 1,15 \times 1,18) / 5000 = 29,88 \text{ сомонӣ};$

Нархи як дона моли В дар нуктаи фурӯшбуда = $(227263,49 \text{ сомонӣ} \times ((5000 \text{ сомонӣ} / 335730,16 \text{ сомонӣ}) + 1) \times 1,15 \times 1,18) / 10000 = 31,30 \text{ сомонӣ};$

2) Ҳисоби маблағи андоз аз арзиши иловашуда:

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз воридоти андозбандишаванда = $630000 \text{ сомонӣ} \times 18\% = 113400 \text{ сомонӣ};$

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз хароҷоти нақлиётӣ, вобаста ба интиқоли

молҳои зикргардида, аз дидбонгоҳи гумрукии ҚТ то анбор = $20000 \text{ сомони} \times 18\% = 3600 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз хароҷоти нақлиётӣ, вобаста ба интиқоли молҳои зикргардида, аз анбор то нуқтаи фурӯши молҳо = $5000 \text{ сомони} \times 18\% / 118\% = 763 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз пешпардохт = $(10000 \text{ дона} \times 28,04 \text{ сомони} + 5000 \text{ дона} \times 29,44 \text{ сомони}) \times 18\% / 118\% = 65227 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз нуқтаи фурӯши молҳо = $(5000 \text{ дона} \times 29,88 \text{ сомони} + 10000 \text{ дона} \times 31,30 \text{ сомони}) \times 18\% / 118\% = 70536 \text{ сомони}$ ³;

Маблағи андоз аз арзиши иловашудае, ки барои моҳи ҳисоботӣ аз таҳвили молҳои воридоти андозбандишаванда ба буҷет пардохт карда мешавад = $(65227 \text{ сомони} + 70536 \text{ сомони}) - 113400 \text{ сомони} - 763 \text{ сомони} = 21600 \text{ сомони}$.

Мисоли 88.

Дар рафти санҷиши ҳуҷҷатии шахси ҳуқуқӣ (супорандаи ААИ, бо меъёри 18%) - ба ҷаъолияти савдо машғулбуда, муайян карда шуд, ки:

1) Даромад аз фурӯши мол дар соли ҳисоботӣ дар асоси МНХ баробар аст ба 2100000 сомони, бо назардошти ААИ;

³ Маблағҳо яклухт карда шудаанд.

2) Харочотҳои андозсупоранда дар соли ҳисоботӣ ташкил додаанд:

- харочоти музди меҳнати ҳисоб кардашуда - 360000 сомонӣ;

- маблағи андози иҷтимоии (меъёри 25%) пардохт кардашуда - 90000 сомонӣ;

- харочот вобаста ба хариди молҳои тахвилшуда, аз шахсе (супорандаи ААИ), ки ба воридоти андозбандишаванда машғул мебошад, 1200000 сомонӣ, бе назардошти ААИ;

- харочот аз ҷабулияти (пардохтҳои) эҳсонкорӣ (бо пули нақд) дар соли ҳисоботӣ 50000 бо назардошти ААИ сомонӣ мебошад;

- тавозуни арзишии гурӯҳи 2 – юми воситаҳои асосие, ки дар ҷабулияти соҳибкорӣ истифода мешаванд, дар охири соли тақвими 200000 сомонӣ;

- харочоти маблағи пардохти ҷорӣ андоз барои соли ҳисоботӣ 20000 сомонӣ.

- харочоти нақлиётӣ, вобаста ба интиқоли моли дар соли ҳисоботӣ фурӯхташуда аз нуқтаи фурӯши фурӯшанда то нуқтаи фурӯши шахси ҳуқуқӣ, ба маблағи 150000 сомонӣ, бо ААИ;

3) дар соли ҳисоботӣ шахси ҳуқуқӣ аз ҷабулияти худ ба маблағи -70339 сомонӣ = (2100000 сомонӣ × 100% / 118%) – 360000 сомонӣ – 90000 сомонӣ – 50000 сомонӣ -(1200000 сомонӣ) – 50000 сомонӣ - (200000 сомонӣ × 15%) – 20000 сомонӣ – 50000 сомонӣ зарар дидааст.

4) Маблағи пардохткардаи ААИ барои соли ҳисоботӣ 100000 сомонӣ мебошад.

5) Маблағи андоз аз истифодабарандағони рохҳои автомобилгард барои соли ҳисоботӣ 11000 сомонӣ мебошад.

Ҳамзамон, маблағи хароҷоти нақлиётӣ мавҷудбуда (150000 сомонӣ, бо назардошти ААИ), ба нархи маҳсулот зам карда нашудааст.

Эзоҳ:

Изофанархӣ 20%.

Талабот:

Нисбати шахси ҳуқуқӣ, дар асоси маълумотҳои мавҷудбуда санҷиш гузаронида, маблағи иловагии андозхоро ҳисоб намоед.

Ҳал:

Ҳисоби дурустии маблағи ААИ, ки ба буҷет пардохт шудааст:

Андозсупоранда тибқи қисми 2, моддаи 149 КАҶТ, аз ҳисоби зам накардани хароҷоти нақлиёти ба арзиши мол ба маблағи 150000 сомонӣ манбаи ААИ кам нишон додааст.

Маблағи ААИ аз фуруш барои соли ҳисоботӣ бо назардошти хароҷоти нақлиётӣ замшуда = $((2100000 \text{ сомонӣ} \times 100\% / 118\%) \times (100\% / 120\%) + 150000 \text{ сомонӣ}) \times 1,2 \times 18\% = 352739 \text{ сомонӣ}.$

Маблағи ААИ ба ҳисоб гирифташаванда = $1200000 \text{ сомонӣ} \times 18\% + 150000 \text{ сомонӣ} \times 18 / 118 = 238881 \text{ сомонӣ}$

Маблағи ААИ барои соли ҳисоботӣ ба буҷет пардохтшаванда (уқдадории андозсупоранда) бо назардошти хароҷоти нақлиётӣ замшуда = $352739 \text{ сомонӣ} - 238881,4 \text{ сомонӣ} = 113857,6 \text{ сомонӣ}.$

Ҳисоби дурусти андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои соли ҳисоботӣ = $(360000 \text{ сомони} + 90000 \text{ сомони} + 1200000 \text{ сомони} + 150000 \text{ сомони} \times 100\% / 118\% + (200000 \text{ сомони} \times 15\%) + 50000 \text{ сомони}) \times 0,25\% = 4643 \text{ сомони}$.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои соли ҳисоботӣ барзиёд ҳисоб ва пардохт карда шудааст. Бинобар ин, андозсупоранда ҳуқуқ дорад, ки дар ин маврид аз талаботи моддаи 69 КА ҚТ истифода барад.

Ҳисоби дурусти андоз аз Ҷоида:

Объекти андоз аз Ҷоидаи шахси ҳуқуқӣ, бе назардошти тарҳи пардохти эҳсонкорӣ = $1779661 \text{ сомони} - 360000 \text{ сомони} - 9000 \text{ сомони} - 1200000 \text{ сомони} - 30000 \text{ сомони} = 95018 \text{ сомони}$;

Объекти андоз аз Ҷоидаи шахси ҳуқуқӣ, бо назардошти тарҳи пардохти эҳсонкорӣ = $95018 \text{ сомони} - 9501 \text{ сомони} = 85516 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз Ҷоида, тибқи меъёри 23% = $85516 \text{ сомони} \times 23\% = 19668,73 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз Ҷоида, на кам аз 1% даромади умумӣ = $1779661 \text{ сомони} \times 1\% = 17796 \text{ сомони}$;

Маблағи андоз аз Ҷоидаи ба буҷет пардохт кардашаванда барои соли ҳисоботӣ, бо назардошти пардохтҳои ҷорӣ андоз = $19668,73 \text{ сомони} - 20000 \text{ сомони} = -331,27 \text{ сомони}$.

Дар натиҷаи санҷиш, тибқи талаботи КА ҚТ санади санҷиши андоз тартиб дода мешавад.

Мисоли 89.

Дар мохи ҳисоботӣ даромади шахси ҳуқуқӣ аз хизматрасонӣ, бе назардошти ААИ 2100000 сомонӣ мебошад.

Ҳамзамон, шахси ҳуқуқӣ дар мохи ҳисоботӣ хароҷотҳои зеринро анҷом додааст:

- хароҷот, вобаста ба ғайрирезидентӣ соҳибкорӣ, 1300000 сомонӣ, бо назардошти ААИ;

- хароҷоти музди меҳнати ҳисобкардашуда 220000 сомонӣ, аз он ҷумла: хароҷоти музди меҳнати (ҳисоб кардашуда) ба шахсони воқеӣ – ғайрирезидент (аз хизматрасонӣ) ба маблағи 50000 сомонӣ (маблағ тибқи моддаи 128 КА ҚТ ҳисоб шудааст); хароҷоти (арзиши бозори он) тӯҳфаи ба коргар дода 4000 сомонӣ (аз супорандаи ААИ харидорӣ нашудааст).

Эзоҳ:

хароҷотҳои зикргардида, ба объекти АИРА дохил мешаванд.

Талабот:

Маблағҳои андозҳои шахси ҳуқуқиро барои мохи ҳисоботӣ ҳисоб намоед.

Ҳал:

Ҳисоби маблағи андоз аз арзиши иловашуда: Мутобиқи фасли 9 КАҚТ, бахусус: моддаи 164; қисми 4 моддаи 166; моддаи 177; моддаи 181; моддаи 182 ва моддаи 183 КАҚТ, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки аз даромади хизматрасонӣ, аз хизматрасонии шахси воқеӣ – ғайрирезидент ва аз тӯҳфаи коргар маблағи ААИ ҳисоб намуда ва бо назардошти маблағи

ААИ ба ҳисоб гирифта шаванда (аз харочот, вобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ) ба буҷет пардохт намояд.

Маблағи ААИ аз хизматрасонӣ = 2100000 сомонӣ \times 18% = 378000 сомонӣ;

Маблағи ААИ аз хизматрасонии шахси воқеӣ – ғайрирезидент = 50000 сомонӣ \times 18% = 9000 сомонӣ;

Маблағи ААИ аз тӯҳфаи коргар = 4000 сомонӣ \times 18% = 720 сомонӣ;

Маблағи ААИ аз харочот, вобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ = 1300000 сомонӣ \times 18% / 118% = 198305 сомонӣ;

Маблағи ААИ ба буҷет пардохт шаванда = 378000 сомонӣ + 9000 сомонӣ + 720 сомонӣ – 198305 сомонӣ = 189415 сомонӣ.

Ҳисоби андози иҷтимоӣ:

Мутобиқи боби 33 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ нисбат ба маблағи пардохткарда ба шахсони воқеӣ - резидентҳое, ки бо онҳо дар асоси шартномаҳои меҳнатӣ ё бе шартнома кор мекунанд, андозсупоранда мебошад, инчунин қисми 4, моддаи 213 КАҚТ, ба объекти андозбандӣ дохил намекунанд, танҳо маблағҳое, ки дар асоси шартномаи меҳнатӣ бо филиал (намояндагии) шахсони ҳуқуқӣ – резидентҳои берун аз ҳудуди ҚТ қарордошта баста шудаанд ва ба манфиати шахсони воқеӣ – ғайрирезидент пардохт мешаванд. Бинобар ин, ба объекти андози иҷтимоӣ маблағҳое, ки ба шахси воқеӣ – ғайрирезидент пардохт

мешаванд, инчунин маблағи тӯҳфа (сархати 3, моддаи 215 КА ҚТ) дохил намешаванд.

Маблағи андози иҷтимоӣ = $(220000 \text{ сомонӣ} - 54000 \text{ сомонӣ}) \times 25\% = 41500 \text{ сомонӣ}$.

Ҳисоби андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

Мутобиқи талаботи боби 37 КА ҚТ ва шарти мисоли мазкур, харочотҳои зикргардида ба манбаи андоз дохил мешаванд.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $(1300000 \text{ сомонӣ} - 198305 \text{ сомонӣ} + 220000 \text{ сомонӣ} + 41500 \text{ сомонӣ}) \times 1\% = 13631,95 \text{ сомонӣ}$.

Ҳисоби пардохти ҷорӣ андоз:

Мутобиқи талаботи моддаи 157 КАҚТ ва маълумотҳои мавҷуд буда, маблағи пардохти ҷорӣ андоз = $2100000 \text{ сомонӣ} \times 1\% = 21000 \text{ сомони}$ ро ташкил мекунад.

Мисоли 90.

Дар соли ҳисоботӣ маблағи молҳои тахвилкардаи (даромад аз фурӯш) шахси ҳуқуқие, ки ба фаъолияти савдо машғул мебошад, дар асоси мошини назоратии ҳазинавӣ 3600000 сомонӣ, бо назардошти ААИ мебошад (даромади ҳармоҳа аз фурӯши молҳо = 3600000 сомонӣ: 12 моҳ = 300000 сомонӣ, бо назардошти ААИ).

Маблағи харочот дар соли ҳисоботӣ:

- харочоти музди меҳнати ҳисобкардашуда барои мақсади андози иҷтимоӣ 480000 сомонӣ (ҳармоҳа = $480000 : 12 = 40000 \text{ сомонӣ}$);

- харочот барои хизматрасони аз шахси ғайрирезидент дастрасшуда ба маблағи 120000 сомонӣ (хармоҳа = $120000 : 12 = 10000$ сомонӣ);

- харочоти хариди молҳои тахвилшуда аз шахсе, ки амалиёти воридоти андозбандишавандаро анҷом додааст, 2400000 сомонӣ, бе назардошти ААИ (хармоҳа 200000 сомонӣ, бе назардошти ААИ);

- харочоти таъмири воситаҳои асосие, ки ба ғайриҷаҳони соҳибдорӣ таалуқ надоранд ва қобилияти қори воситаҳои асосиро зиёд намесозанд - 150000 сомонӣ, бо назардошти ААИ;

- харочоти иҷораи амволе, ки барои зисти кормандон пешбинӣ шудааст 48000 сомонӣ (4000 сомонӣ дар як моҳ = 48000 сомонӣ : 12 моҳ).

Маблағи андоз аз ғайриҷаҳони дар соли гузашта 150000 сомонӣ.

Эзоҳ:

Андозсупоранда аз усули ҳисобу замкунӣ истифода мебаранд.

Талабот:

Маблағҳои андоз аз арзиши иловашудае, ки ба буҷет хармоҳа пардохт карда мешавад; хармоҳаи андози иҷтимоӣ; пардохтҳои ҷорӣ моҳонаи андоз; хармоҳаи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз ғайриҷаҳони ҳисоб карда шаванд.

Ҳал:

1) Ҳисоби маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда:

Мутобиқи фасли 9 КА ҚТ, маҳз: қисми 2 моддаи 164; қисми 2 моддаи 181 ва сархати 7 қисми 5 моддаи 183, маблағҳои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб менамоем:

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз таҳвили молҳо (даромад аз фурӯш = 300000 сомонӣ \times 18% : 118% = 45763 сомонӣ.

Маблағи ҳармоҳаи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди молҳо, ки минбаъд таҳвил шудаанд ва ба ҳисоб гирифта мешаванд = 200000 сомонӣ \times 18% = 36000 сомонӣ.

Маблағи ҳармоҳаи андоз аз арзиши иловашуда аз хизматрасонии Пайрирезидент = 10000 сомонӣ \times 18%/118% = 1525 сомонӣ.

Маблағи андоз аз арзиши иловашудаи ПармоПа ба буҷет пардохтшаванда = 45763 сомонӣ + 1525 сомонӣ - 36000 сомонӣ = 11288 сомонӣ.

Ҳисоби маблағи андози иҷтимоӣ:

Мутобиқи боби 33 КА ҚТ, аз хароҷоти музди меҳнати ҳисоб кардашуда шахси ҳуқуқӣ ўҳдадор аст, ки бо меъёри 25%, ҳармоҳа маблағи андози иҷтимоиро пардохт намояд.

Маблағи ҳармоҳаи андози иҷтимоӣ = 40000 сомонӣ \times 25% = 10000 сомонӣ.

Ҳисоби маблағи ҳармоҳаи пардохти ҷорӣ андоз:

Мутобиқи моддаи 157 КА ҚТ маблағи пардохти ҷорӣ моҳона, наметавонад аз дувоздаҳ як қисми маблағи андоз аз ғоида барои соли гузашта, ва аз 1% даромади умумии моҳи ҳисоботӣ камтар бошад.

Маблағи аз дувоздаҳ як қисми андоз аз ғоида
барои соли гузашта = $150000 \text{ сомонӣ} \times 1 : 12 =$
 12500 сомонӣ

Маблағи 1% даромади умумии (даромад аз
фурӯш) моҳи ҳисоботи = $(300000 \text{ сомонӣ} - 45763$
 $\text{сомонӣ}) \times 1\% = 25423 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи пардохти ҷории моҳонаи андоз
баробар аст, ба 25423 сомонӣ.

**Ҳисоби маблағи хароҳаи андоз аз
истиғодабарандагони роҳҳои автомобилгард:**

Мутобиқи боби 37 КА ҚТ, баҳусус моддаҳои
248, 249, 251 ва 252, андозсупоранда дар мисоли
мазкур ӯҳдадор аст, ки аз маблағи хароҷоти
воқеӣ, хароҷоти музди меҳнат, маблағи андози
иҷтимоӣ, хароҷоти хариди молҳои таҳвилшуда,
хароҷоти иҷораи амволи дар ғайриқарор
истиғода шаванда, андоз аз
истиғодабарандагони роҳҳои автомобилгард
пардохт намояд. Ҳамзамон, тибқи қисми 2,
моддаи 251 КА ҚТ, манбаи андоз набояд аз 70%
даромади умумӣ кам бошад.

Маблағи 70% даромади умумӣ (даромад аз
фурӯш) = $(300000 \text{ сомонӣ} - 45763 \text{ сомонӣ}) \times 70\%$
 $= 177966 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз истиғодабарандагони роҳҳои
автомобилгард = $(40000 \text{ сомонӣ} + 10000 +$
 $200000 \text{ сомонӣ} + 10000 + 4000 \text{ сомонӣ}) \times 0,25\% =$
 $264000 \text{ сомонӣ} \times 0,25\% = 660 \text{ сомонӣ}$.

Ҳисоби маблағи андоз аз ғоида:

Мутобиқи бобҳои 17 ва 18 КА ҚТ, объекти
андозбандии андоз аз ғоида баробар аст, ба
фарқияти мусбии байни даромади умумӣ ва

маблағҳои тарҳшаванда. Дар мисоли мазкур аз даромади умумӣ (даромад аз фурӯш), бе назардошти маблағи ААИ маблағҳои: хароҷоти музди меҳнат, хароҷоти маблағи андози иҷтимоӣ, хароҷоти хариди молҳои тахвилшуда, бо назардошти ААИ ва хароҷоти маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард тарҳ карда мешаванд. Ҳамзамон тибқи қисми 4, моддаи 157 ва сарҳати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА ҚТ, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки аз ғоида 23% андоз аз ғоида пардохт намояд, лекин на камтар аз 1% даромади умумиаш ва ҳангоми пардохти андоз аз ғоида пардохтҳои ҷорӣ пардохткардари баҳисоб гирад.

Объекти андоз аз ғоида = 3600000 сомонӣ - (45763 сомонӣ × 12 моҳ) - 480000 сомонӣ - (10000 сомонӣ × 12 моҳ) - 2400000 сомонӣ - (660 сомонӣ × 12 моҳ) - 120000 сомонӣ = -77076 сомонӣ (зарар).

Маблағи пардохтҳои ҷорӣ андоз дар соли ҳисоботи = 12500 сомонӣ × 12 моҳ = 150000 сомонӣ.

Маблағи андоз аз ғоида на кам аз 1% даромади умумӣ (даромад аз фурӯш) андозсупоранда барои соли ҳисоботи = (3600000 сомонӣ - 45763 сомонӣ × 12 моҳ) × 1% = 30508 сомонӣ.

Бо сабаби он, ки пардохтҳои ҷорӣ андоз аз маблағи 1% даромади умумӣ зиёд мебошанд, андозсупоранда барои соли ҳисоботи маблағи андоз аз ғоида аз Ҷисоби пардохти Ҷорӣ андоз Ҷисоббаробар карда мешавад.

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо:

Даромад аз фуруши молҳо:

Дт 10410 ПисобПо барои Пабул - 300000 сомонӣ
/Кт 44010 Даромад аз фуруш - 285714,29
сомонӣ, Кт 22320 ААИ барои пардохт -
14285,71 сомонӣ;

Харочоти музди меҳнат:

Дт 55220 ё 55310 Харочоти музди меҳнат /Кт
22240 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 10000
сомонӣ;

Харочоти хариди молҳо Дт 10710 Молҳо /Кт
22010 Ҳисобҳо барои пардохт – 236000 сомонӣ;

Харочоти таъмири воситаҳои асосӣ:

Дт 55316 Харочоти таъмир ва хизматрасонии
техникии воситаҳои асосӣ /Кт 22010 Ҳисобҳо
барои пардохт – 150000 сомонӣ (барои мақсади
андоз аз фоида, харочоти мазкур дар ҳаҷми на
зиёда аз талаботи моддаи 119 КАҶТ ба инobat
гирифта мешавад);

Харочоти иҷораи амвол:

Дт 55312 Харочоти иҷора /Кт 22010 Ҳисобҳо
барои пардохт - 4000 сомонӣ (барои мақсади
андоз аз фоида ба инobat гирифта намешавад);

Ҳисоби пардохтҳои ҷорӣ андоз:

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22310
Андоз аз фоида барои пардохт — 13750 сомонӣ;
Ҳисоби андоз аз истифодабарандагони роҳҳои
автомобилгард:

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22350
Андози роҳ барои пардохт - 2200 сомонӣ;

Пардохти андозҳо:

Дт 22320 ААИ барои пардохт - 14285,71 сомонӣ, Дт 22240 Андози иҷтимоӣ барои пардохт - 10000 сомонӣ, Дт 22310 Андоз аз ғоида барои пардохт - 13750 сомонӣ, Дт 22350 Андози роҳ барои пардохт - 2200 сомонӣ /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли - 40235,71 сомонӣ;

Мисоли 91.

Шахси ҳуқуқие, ки ба ғайриҷаҳати тижоратӣ машғул аст, дар соли ҳисоботӣ ба маблағи 2560000 сомонӣ, бе назардошти ААИ молхоро тахвил додааст, инчунин ба маблағи 200000 сомонӣ пешпардохт ҷабул кардааст.

Маблағи харочот дар соли ҳисоботӣ:

- харочоти музди меҳнати ҳисоб кардашуда - 460000 сомонӣ;
- маблағи андози иҷтимоӣ (меъёри 25%) пардохт кардашуда - 115000 сомонӣ;
- маблағи андозҳои (андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ) дар манбаи пардохт (аз музди меҳнат) ситонида ва ба бӯча пардохт кардашуда - 50000 сомонӣ (шартан);
- харочоти воридоти андозбандишавандае, ки минбаъд тахвил шудаанд, 2600000 сомонӣ, бе назардошти ААИ;
- харочот, вобаста ба пардохтҳои эҳсонкорӣ дар соли ҳисоботӣ 50000 сомонӣ (пулӣ нақд).
- тавозуни арзиши гурӯҳи 2 - юми воситаҳои асосие, ки дар ғайриҷаҳати соҳибкорӣ истифода мешаванд, дар охири соли тақвими 150000 сомонӣ.

- харочоти маблағи пардохти чории андоз барои соли ҳисоботӣ 20000 сомонӣ.

Эзоҳ:

шахси ҳуқуқӣ ба воридоти андозбандишаванда машғул мебошад. Арзиши аслии моли фурухташуда (воридоти андозбандишаванда) 1890000 сомониро ташкил медиҳад.

Талабот:

- 1) Маблағҳои тарҳи ҳиссачудокуниҳои истехлокиро ҳисоб кунед.
- 2) Маблағҳои: андоз аз арзиши иловашудае, ки ба буча пардохт карда мешавад; андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, барои соли ҳисоботӣ ва андоз аз ғойадаро ҳисоб намоед.

Ҳал:

1) Ҳисоби маблағи тарҳшавандаи ҳиссачудокунии истехлоқӣ:

Маблағи тарҳи ҳиссачудокунии истехлоқӣ = $150000 \text{ сомонӣ} \times 15\% = 17250 \text{ сомонӣ}^4$.

Ҳисоби маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда:

Мутобиқи фасли 9 КА ҚТ, бахусус: қисми 2 моддаи 164, қисми 3 моддаи 181, сарҳати 2 қисми 2 моддаи 183, маблағҳои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб менамоем:

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз даромади умумӣ дар соли ҳисоботӣ = $2560000 \text{ сомонӣ} \times 18\% = 460800 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз пешпардохти қабул кардашуда дар соли

⁴ Мутобиқи моддаи 118 Кодекси андози ҚТ.

ҳисоботӣ = $200000 \text{ сомонӣ} \times 18\%/118\% = 30508 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди молҳое, ки минбаъд тахвил шудаанд ва ба ҳисоб гирифта мешаванд = $2600000 \text{ сомонӣ} \times 18\% = 468000 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда дар соли ҳисоботӣ = $460800 \text{ сомонӣ} + 30508 \text{ сомонӣ} - 468000 \text{ сомонӣ} = 23308 \text{ сомонӣ}$.

Ҳисоби маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, барои соли ҳисоботӣ:

Мутобиқи моддаҳои 248, 249, 251 ва 252 КА ҚТ, андозсупоранда дар мисоли мазкур ӯҳдадор аст, ки аз маблағи харочоти воқеӣ: харочоти музди меҳнат; маблағи андози иҷтимоӣ; харочоти хариди молҳои тахвилшуда ва харочоти пардохтҳои эҳсонкорӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пардохт намояд. Ҳамзамон, тибқи қисми 2 моддаи 251 КА ҚТ, манбаи андоз набояд аз 70% даромади умумӣ кам бошад.

Маблағи 70% даромади умумӣ = $2560000 \text{ сомонӣ} \times 70\% = 1792000 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи ҳамаи харочотҳои воқеии дар давраи ҳисоботӣ = $460000 \text{ сомонӣ} + 115000 \text{ сомонӣ} + 2600000 \text{ сомонӣ} + 50000 \text{ сомонӣ} + 17250 \text{ сомонӣ} = 3242250 \text{ сомонӣ}$;

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $3242250 \text{ сомонӣ} \times 0,25\% = 8105 \text{ сомонӣ}$.

Ҳисоби маблағи андоз аз фонда:

Мутобиқи бобҳои 17 ва 18 КА ҚТ, объекти андозбандии андоз аз Ҷоида баробар аст, ба фарқияти мусбии байни даромади умумӣ ва маблағҳои тарҳшаванда. Дар мисоли мазкур аз даромади умумӣ, бе назардошти маблағи ААИ маблағҳои: хароҷоти музди меҳнат; хароҷоти маблағи андози иҷтимоӣ; хароҷоти хариди молҳои таҳвилшуда бе назардошти ААИ; хароҷоти маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва хароҷоти пардохтҳои эҳсонкорӣ, бо дарназардошти моддаи 113 КА ҚТ, тарҳ карда мешаванд.

Ҳамзамон, тибқи қисми 4, моддаи 157 ва сарҳати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА ҚТ, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки аз Ҷоидаи худ 25% андоз аз Ҷоида пардохт намояд, лекин на камтар аз 1% даромади умумиаш ва ҳангоми пардохти андоз аз Ҷоида пардохтҳои ҷорӣ пардохтшударо ба буҷа ба ҳисоб гирад.

Объекти андоз аз Ҷоида, бе дарназардошти тарҳи пардохти эҳсонкорӣ = 2560000 сомонӣ – 460000 сомонӣ – 115000 сомонӣ – 1890000 сомонӣ – 17250 сомонӣ – 8105 сомонӣ = 69645 сомонӣ (зарар).

Меъёри тарҳшавандаи пардохти эҳсонкорӣ = 50000 сомонӣ.

Объекти андоз аз Ҷоида, бо дарназардошти тарҳи пардохти эҳсонкорӣ = 69645 сомонӣ - 50000 сомонӣ = 19645 сомонӣ.

Маблағи андоз аз Ҷоида, на кам аз 1% даромади умумии андозсупоранда барои соли

ҳисоботӣ = $(2560000 \text{ сомонӣ}) \times 1\% = 25600$ сомонӣ.

Маблағи андоз аз Ҷоидеа, ки бо дарназардошти пардохтҳои ҷорӣ андоз ба буҷа пардохт карда мешавад = $25600 \text{ сомонӣ} - 20000 \text{ сомонӣ} = 5600$ сомонӣ.

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хоҷагидорӣ
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо:

Даромад аз фуруши молҳо:

Дт 10410 Ҳисобҳо барои қабул аз рӯи молҳо ва хизматҳо - 3020800 сомонӣ /Кт 44010 Даромад аз фуруши молҳо (корҳо, хизматҳо) - 2560000 сомонӣ, Кт 22320 ААИ барои пардохт - 460800 сомонӣ;

Хароҷоти музди меҳнат:

Дт 55220 ё 55310 Хароҷоти музди меҳнат /Кт 22240 Андози иҷтимоӣ барои пардохт - 115000 сомонӣ;

Хароҷоти хариди молҳо:

Дт 10710 Молҳо - 2600000, Дт Андозҳои подош шаванда - 468000 /Кт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт - 3068000 сомонӣ;

Маблағи андоз аз арзиши иловашудаи ба ҳисоб гирифташаванда:

Дт 22320 ААИ барои пардохт /Кт Андозҳои подош шаванда - 468000 сомонӣ;

Ҳисоби пардохтҳои ҷорӣ андоз:

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22310 Андоз аз Ҷоидеа барои пардохт - 25600 сомонӣ

Ҳисоби андоз аз Ҷоидеа:

Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22310 Андоз аз Ҷоидеа барои пардохт - 5600 сомонӣ;

Пардохти андозҳо:

Дт 22240 Андози иҷтимоӣ барои пардохт – 115000 сомонӣ, Дт 22310 Андоз аз ғоида барои пардохт — 5600 сомонӣ, Дт 22350 Андози роҳ барои пардохт - 8105 сомонӣ /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи милли – 128705 сомонӣ.

Мисоли 92.

Дар соли ҳисоботӣ объекти андоз аз ғоидаи шахси ҳуқуқие, ки ба ғайриҷаҳти савдо машғул мебошад, бе дарназардошти тарҳи пардохтҳои эҳсонкорӣ, 750000 сомонӣ мебошад.

Андозсупоранда дар соли ҳисоботи ба ташкилоти эҳсонкорӣ амвол ба маблағи 120000 сомонӣ (арзиши аслии он) додааст, ки арзишии бозории амвол ба 100000 сомонӣ баробар аст.

Даромади умумии шахси ҳуқуқӣ дар соли ҳисоботӣ баробар аст, ба 4500000 сомонӣ.

Талабот:

Маблағи тарҳшавандаи пардохтҳои эҳсонкорӣ ва андоз аз ғоидаро ҳисоб намоед.

Ҳал:

1) Ҳисоби маблағи тарҳшавандаи пардохтҳои эҳсонкорӣ:

Мутобиқи моддаи 113 КА ҚТ, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки 100000 сомонӣ - ро тарҳ намояд, лекин маблағи тарҳшаванда на бояд аз 10% ғоидаи андозбандишаванда (750000 сомонӣ), бе дарназардошти тарҳи пардохтҳои эҳсонкорӣ зиёд бошад.

Меъёри муайяншуда барои тарҳи пардохти эҳсонкорӣ на зиёда аз 10% ғоидаи андозбандӣ

шаванда, бе дарназардошти тарҳи пардохтҳои эҳсонкорӣ = $750000 \text{ сомонӣ} \times 10\% = 75000 \text{ сомонӣ}$ мебошад.

Чун маблағи пардохти эҳсонкорӣ аз 10% фоидаи андозбандишаванда зиёд мебошад, тибқи талаботи моддаи зикргардида андозсупоранда ҳуқуқ дорад 75000 сомонӣ - ро ҳамчун маблағи тарҳшавандаи пардохти эҳсонкорӣ истифода барад.

Ҳисоби маблағи андоз аз фоида:

Маблағи андоз аз фоида, тибқи меъёри 23% = $(750000 \text{ сомонӣ} - 75000 \text{ сомонӣ}) \times 23\% = 155250 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз фоида, на кам аз 1% = $4500000 \times 1\% = 45000 \text{ сомонӣ}$

Мутобиқи моддаи 109 КА ҚТ, маблағи андоз аз фоида ба 155250 сомонӣ баробар аст.

Мисоли 93.

Дар соли 2015 маблағи молҳои тахвилкардаи (даромад аз фурӯш) шахси ҳуқуқие, ки ба ҷаъолияти савдо машғул мебошад, дар асоси мошини назоратии ҳазинавӣ 2460000 сомонӣ, бо назардошти ААИ мебошад (даромади ҳармоҳа аз фурӯши молҳо = 2460000 сомонӣ: 12 моҳ = 205000 сомонӣ, бо назардошти ААИ).

Маблағи харочотҳо дар соли ҳисоботӣ:

- харочоти музди меҳнати ҳисобкардашуда барои мақсади андози иҷтимоӣ - 360000 сомонӣ (ҳармоҳа = $360000 : 12 = 30000 \text{ сомонӣ}$);

- харочоти хариди молҳои тахвилшуда аз шахсе, ки амалиёти воридоти андозбандишавандаро

анҷом додааст, 1200000 сомонӣ, бе назардошти ААИ (ҳармоҳа 100000 сомонӣ, бе назардошти ААИ);

- харочоти хариди воситаҳои асосӣ 125000 сомонӣ, бо назардошти ААИ;

- харочоти иҷораи амволи дар ҷаъолият истифодашаванда 71 004 сомонӣ (5917 сомонӣ дар як моҳ = 71004 сомонӣ : 12 моҳ).

Маблағи андоз аз ғоида дар соли гузашта 140000 сомонӣ.

Талабот:

Маблағҳои андоз аз арзиши иловашудае, ки ба буҷет ҳар моҳа пардохт карда мешавад; ҳар моҳаи андози иҷтимоӣ; пардохтҳои ҷорӣ моҳонаи андоз; ҳармоҳаи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз ғоида ҳисоб карда шаванд.

Ҳал:

1) Ҳисоби маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда:

Мутобиқи ҷисли 9 КА ҚТ, маҳз: қисми 2 моддаи 164; қисми 2 моддаи 181 ва сарҳати 7 қисми 5 моддаи 183, маблағҳои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб менамоем:

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз таҳвили молҳо (даромад аз фурӯш), ки ҳар моҳа ба буҷет пардохт карда мешавад = 205000 сомонӣ $\times 5\% : 105\% = 9762$ сомонӣ.

Маблағи ҳар моҳаи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди молҳо, ки минбаъд таҳвил шудаанд ва ба ҳисоб гирифта намешаванд = 100000 сомонӣ $\times 18\% = 18000$ сомонӣ.

Ҳисоби маблағи андози иҷтимоӣ:

Мутобиқи боби 33 КА ҚТ, аз хароҷоти музди меҳнати ҳисобкардашуда шахси ҳуқуқӣ ӯҳдадор аст, ки бо меъёри 25%, ҳармоҳа маблағи андози иҷтимоиро пардохт намояд.

Маблағи ҳар моҳи андози иҷтимоӣ = 30000 сомонӣ × 25% = 7500 сомонӣ.

Ҳисоби маблағи ҳармоҳаи пардохти ҷорӣ андоз:

Мутобиқи моддаи 157 КА ҚТ маблағи пардохти ҷорӣ моҳона, наметавонад аз дувоздаҳ як қисми маблағи андоз аз ғоида барои соли гузашта, ки ба зареби 1.1 зиёд карда шудааст ва инчунин, аз 1% даромади умумии моҳи ҳисоботӣ камтар бошад.

Маблағи аз дувоздаҳ як қисми андоз аз ғоида барои соли гузашта = 140000 сомонӣ × 1 : 12 = 11667 сомонӣ⁵

Маблағи 1% даромади умумии (даромад аз фурӯш) моҳи ҳисоботӣ = (205000 сомонӣ - 9762 сомонӣ) × 1% = 1952 сомонӣ.

Маблағи пардохти ҷорӣ моҳонаи андоз баробар аст, ба 11667 сомонӣ.

Ҳисоби маблағи ҳармоҳаи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

Мутобиқи боби 37 КА ҚТ, ба хусус моддаҳои 248, 249, 251 ва 252, андозсупоранда дар мисоли мазкур ӯҳдадор аст, ки аз маблағи хароҷоти воқеӣ, хароҷоти музди меҳнат, маблағи андози иҷтимоӣ, хароҷоти хариди молҳои тахвилшуда, хароҷоти иҷораи амволи дар ғайриҷараёни истифодашаванда, андоз аз

⁵ Маблағи андоз яқлухт карда шудааст.

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пардохт намояд. Ҳамзамон, тибқи қисми 2, моддаи 251 КА ҚТ, манбаи андоз набояд аз 70% даромади умумӣ кам бошад.

Маблағи 70% даромади умумӣ (даромад аз фурӯш) = $(205000 \text{ сомонӣ} - 9762 \text{ сомонӣ}) \times 70\% = 136667 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард = $(30000 \text{ сомонӣ} + 7500 \text{ сомонӣ} + 118000 \text{ сомонӣ} + 5917 \text{ сомонӣ}) \times 0,25\% = \underline{807 \text{ сомонӣ}}$.

Ҳисоби маблағи андоз аз Ҷоида:

Мутобиқи бобҳои 17 ва 18 КА ҚТ, объекти андозбандии андоз аз Ҷоида баробар аст, ба фарқияти мусбии байни даромади умумӣ ва маблағҳои тарҳшаванда. Дар мисоли мазкур аз даромади умумӣ (даромад аз фурӯш), бе назардошти маблағи ААИ маблағҳои: хароҷоти музди меҳнат, хароҷоти маблағи андози иҷтимоӣ, хароҷоти хариди молҳои тахвилшуда, бо назардошти ААИ, хароҷоти маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва хароҷоти иҷораи амволи дар Ҷоида истифодашаванда тарҳ карда мешаванд. Ҳамзамон тибқи қисми 4, моддаи 157 ва сарҳати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА ҚТ, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки аз Ҷоида 25% андоз аз Ҷоида пардохт намояд, лекин на камтар аз 1% даромади умумиаш ва ҳангоми пардохти андоз аз Ҷоида пардохтҳои ҷории пардохтқардари ба ҳисоб гирад.

Объекти андоз аз фоида = 2460000 сомони - (9762 сомони × 12 моҳ) - 360000 сомони -(7500 сомони × 12 моҳ) – 1416000 сомони -(807 сомони × 12 моҳ) – 71004 сомони = 396168 сомони.

Маблағи андоз аз фоида бо меъёри 23% = 396168 сомони × 23% = 91118 сомони.

Маблағи пардохтҳои ҷорӣ андоз дар соли ҳисоботи = 11667 сомони × 12 моҳ = 140000 сомони.

Маблағи андоз аз фоида на кам аз 1% даромади умумӣ (даромад аз фурӯш) андозсупоранда барои соли ҳисоботи = (2460000 сомони – 9762 сомони × 12 моҳ) × 1% = 23429 сомони.

Бо сабаби он, ки пардохтҳои ҷорӣ андоз аз маблағи ҳисобкардаи андоз аз фоида ва маблағи 1% даромади умумӣ зиёд мебошанд, андозсупоранда барои соли ҳисоботи маблағи андоз аз фойдари аз Ҷисби пардохти Ҷорӣ андоз Ҷисббаробар мекунад.

Мисоли 94.

Дар соли ҳисоботи объекти андоз аз фойдаи шахси ҳуқуқие, ки ба истехсоли молҳо машғул мебошад, ба дарназардошти тарҳи маблағҳои ҳиссаҷудокунии истехлоки, баробар аст ба 850000 сомони.

Андозсупоранда дар тавозуни худ, дар охири соли гузашта бо дарназардошти тарҳи маблағҳои истехлоки, воситаҳои асосии зеринро дорад, аз он ҷумла:

- воситаҳои асосие, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешаванд ва тибқи қисми 3, моддаи

118, ба гурӯҳи 2 - ум дохил мешаванд, бо арзиши 100000 сомонӣ;

Дар давоми соли ҳисоботӣ шахси ҳуқуқӣ харочотҳои зеринро анҷом додааст, аз он ҷумла:
- дар санаи 10 май, харочот вобаста ба хариди мебели идора ба маблағи 40000 сомонӣ, бо дарназардошти ААИ; - дар санаи 25 июн, харочоти хариди автомобили сабукрав, ба маблағи 30000 сомонӣ. Воситаҳои асосӣ дар моҳи харидашуда ба истифода дода шудаанд.

Талабот:

1) Маблағи тарҳи ҳиссачудокуниҳои истеҳлоқӣ ва маблағи андоз аз ғоидаро ҳисобнамоед.

Ҳал:

1) Ҳисоби маблағи тарҳшавандаи ҳиссачудокуниҳои истеҳлоқӣ:

Мутобиқи моддаҳои 118 КА ҚТ, шахси ҳуқуқӣ дар соли ҳисоботӣ ўҳдадор аст, ки ҳиссачудокунии истеҳлокиро нисбати ҳар як гурӯҳ дар алоҳидагӣ ҳисоб намояд. Ҳамзамон, тавозуни арзиши гурӯҳ дар охири соли тақвимӣ дар мисоли мазкур, ки ба меъёри 15% зарб мешавад, баробар аст ба тавозуни арзиши гурӯҳи 2 дар охири соли гузашта бо тарҳи маблағи истеҳлоқӣ барои соли гузашта, 100000 сомонӣ, ҷамъи арзиши воситаҳои асосии дар давоми соли тақвимӣ воридшуда, яъне 23333 сомонӣ (40000 сомонӣ : 12 моҳ × 7 моҳ) ва 15000 сомонӣ (30000 сомонӣ : 12 моҳ × 6 моҳ).

Маблағи тарҳи ҳиссачудокуниҳои истеҳлоқӣ = (100000 сомонӣ + 23333 сомонӣ + 15000 сомонӣ) × 15% = 20750 сомонӣ.

Маблағи андоз аз Ҷоида = (850000 сомонӣ - 20750 сомонӣ) × 13% = 107802,5 сомонӣ.

Ҳамзамон, Ҷаромӯш намекунем, ки маблағи андоз аз Ҷоида бояд аз 1% даромади умумии андозсупоранда кам набошад.

Мисоли 95.

Шаҳси ҳуқуқие, ки ба иҷрои корҳои сохтмонӣ машғул аст, дар соли ҳисоботӣ ба маблағи 2460000 сомонӣ, бе назардошти ААИ молҳоро тахвил додааст.

Маблағи хароҷотҳо дар соли ҳисоботӣ:

- хароҷоти хариди воридоти андозбандишавандае, ки дар корҳои сохтмонӣ харӣ шудааст -960000 сомонӣ, бе назардошти ААИ;

- хароҷоти хариди масолаҳои сохтмонӣ аз дохили Ҷумҳурий ба маблағи 950000 сомонӣ, бо назардошти ААИ;

- хароҷоти хариди масолаҳои сохтмонӣ аз дохили Ҷумҳурий ба маблағи 650000 сомонӣ, аз шаҳсе, ки супорандаи ААИ намебошад;

Талабот:

1) Маблағҳои ААИ-е, ки ба арзиши корҳои сохтмонӣ зам карда боянд шаванд, Ҷисоб кунед. (муқаррароти Ҷисми сеюми моддаи 181 КА ҚТ)

Ҳал:

1) Ҳисоби маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда:

Мутобиқи Ҷасли 9 КА ҚТ, баҳусус: қисми 2 моддаи 164, қисми 3 моддаи 181, сарҳати 2 қисми 2 моддаи 183 ва Ҷисми сеюми моддаи 181,

маблағҳои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб менамоем:

Дар навбати аввал вазни Ҷиёсии молҳои воридшударо (воридоти андозбандишаванда) дар ҳаҷми умумии харид муайян мекунем.

Вазни қиёсии воридот дар ҳаҷми умумии харид $= 960000 \text{ сомонӣ} / (960000 \text{ сомонӣ} + 650000 \text{ сомонӣ} + 950000 \text{ сомонӣ}) * 100 / 118 = 0.3975$

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз **иқрои корҳои сохтмон** дар соли ҳисоботӣ, ки бо меъёри 18% андозбанди карда бояд шавад $= 2460000 \text{ сомонӣ} * 0,3975 * 18\% = 176013 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз **иқрои корҳои сохтмон** дар соли ҳисоботӣ, ки бо меъёри 7% андозбанди карда бояд шавад $= 2460000 \text{ сомонӣ} * 0,6025 * 7\% = 103750,5 \text{ сомонӣ}$.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз **иқрои корҳои сохтмон** дар соли ҳисоботӣ $= 176013 \text{ сомонӣ} + 103750,5 \text{ сомонӣ} = 279763,5 \text{ сомонӣ}$.

Мундариҷа

Пешгуфтор	3-4
Боби 1. Ситонидани андозҳо дар манбаи пардохт.....	5-46
Боби 2. Андозбандӣ дар низоми содакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои хурди соҳибкорӣ.....	47-76
Боби 3. Андозҳо аз молу мулк.....	77-108
Боби 4. Андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ.....	108-194

ИСЛОМОВ ТОХИР СУЛТОНМУРОДОВИЧ



АНДОЗБАНДИИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ (Васоити таълимӣ)

Мухаррири ороиш _____
Мухаррири техникӣ **Сафаров
М.С**

Ба матбаа аз 24.01.2019с
№6/5.4 тахвил гардид. Чопаш ба имзо расид.
Қоғази офсет. Андозаи 60x84¹/₁₆. Чузъи чопии
шартӣ 15,5. Адади нашр 100 нусха. Супориши
№

Муассисаи нашриявии “Ирфон”- и Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
734018, ш.Душнабе, кӯчаи Н. Қарабоев 17а
E-mail: irfon_company@mail.ru

Исломов Тохир Султонмуродович – дотсент, номзади илмҳои иқтисодӣ **Фаъолияти қорӣ:** Ассисенти кафедраи андоз ва андозбандӣ (соли 2003), муаллими калони кафедраи андоз ва андозбандӣ (соли 2004), иҷрокунандаи вазифаи дотсентии

кафедраи андоз ва андозбандӣ (солҳои 2009-2010), Сармутахассиси гуруҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагони азими Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2010-2011), Дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон (солҳои 2011-2016), Мудирӣ кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон (аз соли 2016 то ин ҳол). Муаллифи 6 китоби дарсӣ ва васоити таълимӣ, 34 – мақолаҳои илмӣ, 20 - дастурҳои методӣ ва барномаҳои таълимӣ.
